



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

Лоихаи
таълими босифат USAID/QLP



**Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили
иҳтисос ва бозомӯзии кормандони
соҳаи маориф

Тақмили маҳорати **педагогӣ** барои омӯзгорони **фанни математика**

Маводи ёрирасон ба барномаи **таълимӣ** барои курсҳои тақмили иҳтисоси
омӯзгорони **фанни математика**

Душанбе - 2010

ББК

Дастури таълимии мазкур бо дастгирии мардуми Амрико ба воситаи Агентии ИМА оид ба рушди байналминалӣ (USAID) таҳия ва нашр гардид. Мундариҷаи дастури мазкур дар доираи Creative Associates International (CAI) ва лоиҳаи USAID – оид ба таълими босифат (QLP) баррасӣ шудааст ва муҳим нест, ки мавқеи USAID ва Ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро инъикос намояд.

Мураттиб-таҳиягарон: Ҳалимов А., Қурбонов С.

Мушовир: Ниёзов Файиддин

Маҷмӯаи модулҳои мазкур барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони фанни математикаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ таҳия гардидааст. Модул метавонад ҳам ба сифати модули мустақил ва ҳам дар таркиби модулҳои дигар таълим дода шавад. Дар дастур масъалаҳо оид ба таълими интерактивӣ, банақшагирю арзёбии дарс ва ташаккули малакаҳои дараҷаи баланди фикронӣ, омӯзиши системавӣ ва проблемавӣ бо истифода аз усулҳои гуногуни таълим таҳлил мегарданд. Инчунин, дастур барои чӣ тавр хонандаро ба ҷустуҷӯ, тадқиқ ва ҳалли проблемаҳои муҳим ворид созад, мусоидат меқунад.

Модули 1

Мақсад ва вазифаҳои барномаи таълимӣ – банақшагирии раванди таълими фанни математика

Омодагии муаллим ба дарс фаъолияти эҷодии ўро нишон медиҳад. Ташкили дарс асосан ба захираи дониш, таҷриба ва тайёрии муаллим вобаста аст. Ҳар як дарс аз муаллими хоҳ навкор бошад, хоҳ соҳибтаҷриба, тайёрии ҷиддиро талаб мекунад.

Омодагии муаллим ду марҳиларо дар бар мегирад: *умумӣ ва алоҳида*

Омодагии умумӣ:

- омӯхтани адабиёти педагогӣ;
- психология;
- методӣ;
- талабот ва мазмуни барномаи таълими фан;
- мактубҳои эзоҳӣ;
- китоби дарсӣ;
- таҷрибаи пешӯдами омӯзгорони дигар;
- таҷрибаи шахсии андӯҳта;
- тартиб додани нақшай тақвимӣ (истифода аз соатҳои нақшай таълимӣ).

Омодагии алоҳида:

- тартиб додани нақшай дарс.

Навиштани нақшай дарс омодагии омӯзгорро ба дарс нишон медиҳад.

1. Нақшай дарс барои:

- беҳтаршавии кори таълиму тарбия;
- равшан нишон додани мақсад;
- истифодаи самараноки вақт;
- интихоби дурусти мавзӯъ, мавод, методҳо;
- истифодаи мақсадноки асбобҳои аёнӣ;
- хосил намудани боварӣ ба фаъолияти худ;
- бартараф намудани такрори бемақсад;
- фикр кардан бо мақсади дарёфт намудани роҳҳои нави тадрис;
- муайян намудани алоқамандии мавзӯи нав бо мавзӯи гузашта;
- дуруст баҳо додан ба кори худ ва хонандагон аҳамияти қалон дорад.

2. Нақшай дарс меъёрҳои зерин дорад:

- мақсадҳо бояд мушахҳас бошанд;
- усулҳои таълим, пайдарпайии фаъолиятҳо;
- нақши муаллим ҳангоми дарс нишон дода шавад;
- маводи таълим муайян бошад;
- меъёрҳои арзёбӣ нишон дода шаванд.

Дар асоси қайдҳои боло баробари ҳатми модули мазкур шумо ба мақсадҳои зерин ноил мегардед:

- талаботҳо оид ба дониш, фаҳмиш ва истифодаи мазмуни боби барномаи таълимро муайян карда метавонед;
- дар асоси талаботҳои барнома мақсадҳои таълимӣ таҳия карда метавонед;
- мазмуни бобро ба дарсҳои алоҳида тақсим карда метавонед;
- мақсадҳоро дуруст, мушахҳас, ченшаванда гузошта метавонед.
- вобаста ба мақсадҳои таълимӣ ва мазмуни он методу усулҳо (ва воситаҳои арзёбии) мувоғиқро дарёfta метавонед;
- дар асоси мақсади таълим нақшай як дарсро таҳия карда метавонед.

Модули 1

Мақсад ва вазифаҳои барномаи таълимӣ – ба нақшагирии раванди таълими фанни математика

Машғулияти 1. Соҳт ва мӯҳтавои барномаи таълимии фанни математика

Мақсадҳои таълимӣ

Иштирокчиён:

- соҳтори барномаи таълимии фанни математикаро шарҳ медиҳанд;
- мақсад ва вазифаҳои таълими фанро баррасӣ мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълими машғулият.

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- Барнома ва китобҳои дарсии фанни математика дар асоси кадом ҳучҷат таҳия мегарданд?

Қадами 3 а. Кори гурӯҳӣ.

Масъала: Барномаи таълими фанро таҳлил карда, муаррифӣ омода намоед.
Муаррифиро дар асоси соҳтори зерин таҳия намоед.

Номи гурӯҳ: _____

Қисматҳои барнома:

Шарҳи муҳтасари ҳар як қисмат:

Машкилоти таълими ҳар як қисмат:



Қадами 3 б. Арзёбии кори гурӯҳӣ.

Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро дар асоси ҷадвали зерин арзёбӣ кунед.

Нишодиҳанда	Ҳа	Не	Қисман	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фахмо аст.				
Масъала пурра ҳал шудааст.				
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фахмост.				
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.				

Қадами 4. Муҳокимаи умумӣ

Савол: Муаллими фанни математика имрӯз чӣ мушкилот дорад?

1. Дар самти татбиқи барнома:
2. Дар самти маводи таълим:
3. Дар самти методикаи таълим:
4. Боз дар кадом самт



Татбиқи
барнома

Методика

Қадами 5. Арзёбӣ ва ҷамъбасти машғулият.

№	Меърҳо	хеле хуб	хуб	миёна	Чӣ бояд кард?
1.	Меъёр ва талаботи барномаи таълими математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ медонам?				
2.	Вазифаҳои муҳимтарини таҳсилу омӯзиши математикаро дар таҳсилоти асосӣ ва миёна тавр маънидод мекунам?				
3.	Барномаи таълимии математикаро, ки ҳоло дар мактабҳо мавриди истифода аст, чунин баҳо медиҳам?				
4.	Нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ, қадом вазифаҳои муҳимтарини таҳсилу омӯзиши математикаро дар таҳсилоти асосӣ ва миёна иҷро мекунад маънидод карда метавонам?				

Мақсадҳои таълим

Иштирокчиён:

- хүччатҳои ташкили қараёни таълимро муайян мекунанд;
- мавқеи ҳар як хүччатро дар банақшагирий ва раванди дарс муайян мекунанд;
- мушкилоти асосии тахияи нақшаи дарсро муайян мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 3. Кори дунафара.

Масъала: Баҳамвобастагии сарчашмаҳои (хүччатҳо) ташкили қараёни таълимро мұқаррар намоед (аз рўйи зарурати пайдарпай).

Қадами 4. Блиспурсиши.

Саволҳо:

- ✓ Барои чӣ стандарт мақоми аввал дорад? Барномаи таълим чӣ?
- ✓ Дар асоси чӣ нақшаи дарс тахия мегардад? Чӣ тавр?
- ✓ Мавқеи китоби дарсиро дар раванди таълим муайян кунед.

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала:

Мувофиқи нақшаи зерин раванди банақшагирии дарсро қайд кунед.



Қадами 6. Кор дар гурӯҳ. Муаррифии натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро тавассути ҷадвали зерин арзёбӣ карда, ақидаатонро шарҳ дихед.

Нишодиханда	Ҳа	Не	Қисман	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.				
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.				
Масъала пурра таҳлил гардид.				
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.				
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.				

Қадами 7. Тахлилу арзёбӣ.

Саволҳо:

- ✓ Ҳангоми банақшагирии дарс ба қадом мушкилот дучор мешавед?
- ✓ Мушкилотро чӣ гуна ҳал менамоед?

Модули 1. Машғулияты 3. Мақсади таълим маҳаки асосии банақшагири

Мақсадҳои таълим

Иштирокчиён:

- моҳияти мақсади таълимро шарҳ дода метавонанд;
- фарқи байни мавзӯй ва мақсадро гуфта метавонанд;
- мақсади таълимро дар асоси меъёрхо арзёйи мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯй ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Масъала: Ҳангоми банақшагирии дарс шумо чӣ гуна мақсад мегузоред? Онҳоро номбар кунед.

Қадами 3. Кори дунафарӣ.

Масъала: Бо мавзӯй ва мақсади овардашуда шинос шавед ва гӯед, ки онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?

Мавзӯй: Дарозии давра.

Мақсади таълим: хонандагон моҳияти бузургии аддии мағҳуми π-ро ва дарозии даварро мефаҳманд ва дар ҳисобкунихои математикий истифода бурда метавонанд.

✓ Ба фикри шумо қадоме аз онҳо (мавзӯй ё мақсади таълими) ба меъёрхои дар зер овардашуда, ҷавобгу мебошанд?

Меъёрхо	Ҳаст	Нест
Мушаххас		
Ченшаванда		
Мушоҳидашаванда		
Ба хонанда равона карда шудааст		
Бо феъл дарҷ шудааст		

Қадами 4 . Кор дар гурӯҳҳо. Таҳияи фарзия.

Масъала: Мақсад чист? Таърифи мақсадҳои таълимро таҳия намоед.

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. Муаррифии натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро тавассути ҷадвали машғулияти 2 қадами 6 арзёйи карда, ақидаатонро шарҳ дихед.

Қадами 6. Хониши матн.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва бо фарзияи пешниҳодкардаатон муқоиса кунед.

Қадами 7. Таҳлили умумӣ.

Саволҳо:

- ✓ Мақсади таълим чист? Он ҳангоми банақшагирии дарс чӣ аҳамият дорад?
- ✓ Аз рӯйи қадом меъёрхо мақсади таълим таҳия мегардад?

Қадами 8. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала:

- ✓ Бо мақсадҳо шинос шавед;
- ✓ Он мақсадҳое, ки ба меъёрҳо (мушаххас, ченшаванд, мушоҳидашаванд, ба хонанда равона карда шудааст ва бо феъл омадааст) ҷавобгӯанд, дар дохили хонача ишора (V) гузоред.

- Давраро аз ҷоркунча фарқ карда **метавонанд**;
- аҳамияти мағҳуми дарозии давраро дар ҳисобкуниҳо дарк **мекунанд**;
- алоқамандии бузургии π -ро дар формулаи дарозии давра ҳамчун коэфитсиент дуруст таҳлил **мекунанд**;
- маълумот додан оид ба мавзӯй;
- давра, радиус, хорда, сегмент ва маркази давраро **чудо карда метавонанд**;
- ҷойи радиус ва коэфитсиенти π -ро **мегӯянд**;
- таърифи дарозии давраро номбар ва маънидод **мекунанд**;
- мавзӯйи омӯхташударо ба хотир **меоранд**;
- таҳлили мазмуни мавзӯй;
- нуқтаҳоро дар давра нишон **медиҳанд** ва мағҳумҳои камони давра, хорда, радиус ва диаметрро дуруст маънидод карда **метавонанд**;
- хорда, радиус ва диаметрро муқоиса карда **метавонад**;
- фикру ақидаи худро оид ба матни хондашуда **мегӯянд**;
- баланд бардоштани савияи дониши хонандагон.

Қадами 9. Хулосабарорӣ ва арзёбӣ.

Саволҳо:

- ✓ Ба фикри шумо мақсадгузориро марҳилаи муҳим ҳисобидан мумкин аст?
- Чаро?
- ✓ Ҳангоми инфиродӣ таҳия намудани мақсад ба қадом мушкилот дучор шуда метавонед? Онро чӣ тавр ҳал кардан мумкин аст?
 - ✓ Барои беҳтар тартиб додани мақсад боз чӣ лозим аст?

Хазинаи маъифат

Мақсад меъёрест, ки шаҳс дар назди худ мегузорад ва барои расидан ба он мекӯшад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» шарҳи мақсад ба тариқи зайл омадааст: «мурод, он чи ки қасд ва ирода мекунанд, ҳоҳиш ва орзукардашуда». Вобаста ба ҷараёни таълимму тарбия мақсад ин банақшагирии пешакии натиҷаҳои омӯзиш, инкишоф ва тарбия мебошад. Яъне мақсад натиҷаи ҷашмдошти фаъолият аст. Мақсад на танҳо натиҷаро нишон медиҳад, балки шаҳсро барои расидан ба ин натиҷаҳо ҳидоят менамояд. Таҳияи мақсад марҳилаи аввалин ва муҳими ҷараёни таълимму тарбия мебошад. Он равиши дарс, усул ва воситаҳои таълимро муайян мекунад. Мақсад бояд **мушаххас**, **иҷрошаванд**, **ченшаванд**, ба **хонанда нигаронидашуда** ва бо **феъл** дарҷ шавад.

Ҳангоми таҳияи мақсадҳои таълим омӯзгор:

- ✓ талаботи стандартҳои таълим ва барномаи фанниро ба эътибор мегирад;
- ✓ арзишҳоеро муайян мекунад, ки онҳо метавонанд ҳавасмандии шаҳсии хонандаро ба натиҷаҳои омӯзиш таъмин намоянд;
- ✓ дар асоси мавзӯй ба системаи дониш, малакаю маҳоратҳое, ки асоси инкишофи маърифатии хонандаро ташкил медиҳанд, дикқат медиҳад;
- ✓ тарзҳои фаъолияти таълимро, ки азхудкунии он барои хонанда муҳим аст, муайян мекунад.

Модули 1. Машгулияти 3. Тахияи нақшай тақвим дар асоси мақсадҳои таълим

Мақсадҳои таълим

Иштирокчиён:

- талаботҳо оид ба дониш, фаҳмиш ва истифодаи мазмуни бобро муайян карда метавонанд;
- дар асоси талаботҳои барнома мақсадҳои таълимро тахия карда метавонанд;
- мазмуни боби таълимро ба дарсҳои алоҳида тақсим карда метавонанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълимии машгулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- ✓ **Нақшай тақвимӣ чист?**
- ✓ Шумо ҷй тарз нақшай тақвим тахия менамоед? Он аз қадом қисматҳо иборат аст?
 - ✓ Ҳангоми тахияи нақшай тақвим ба қадом мушкилот дучор мешавед?
 - ✓ Дар нақшай тақвими шумо мақсадҳои таълим қайд мегарданд? Барои ҷй?
 - ✓ Ба фикри шумо оё дар нақшай тақвим мақсадҳои таълимро овардан шарт аст? Чаро?

Қадами 3. Дарси амалӣ. Мувофиқи дастур амалҳоро иҷро намоед.

Дастури 1. Барномаи таълими фанни математика¹ гирифта, як боби мавзӯъро интихоб намоед. Масалан:

Ададҳои мусбат ва манғӣ – 12 соат

1. Ададҳои мусбат ва манғӣ.
2. Ададҳои муқобил.
3. Модули ада два маънои геометрии он.
4. Муқоисаи ададҳо.
5. Ададҳои бутун.
6. Тасвири ададҳои бутун дар хати рост.
7. Координатаҳои нуқта.

Мақсади асосӣ: - тасаввуроти хонандагонро доир ба ададҳо, бо роҳи дохил намудани ададҳои манғӣ васеъ кардан.

Ададҳои манғиро бо мисолҳои мазмуни амалӣ дошта дохил кардан лозим аст.

Хонандагон бояд ададҳои мусбат ва манғиро дар тири ададӣ тасвир карда, бо ёрии он ададҳоро муқоиса кунанд.

Дастури 2. Мувофиқи намуна ҷадвал қашед.

Намуна:

Мақсади таълим	Мавзӯъ ва мундариҷа	Соат	Таъриҳ	Эзоҳ

¹ Барномаи фанни математика

Дастури 3. Қисмати дуюми ҷадвал (мавзӯъ ва мундариҷа)-ро бо истифода аз параграфи якуми боби барнома пурра кунед.

Маслан:

Мақсади таълим	Мазмун ва мундариҷа	Соат	Таъриҳ	Эзоҳ
	Ададҳои мусбат ва манғӣ			
	Ададҳои муқобил.			
	Модули адад ва маъни он..			

Дастури 4. Аз параграфи дуюм ба мавзӯъҳо талаботи мувофиқро интихоб намуда, қайд кунед.

Масалан:

Мавзӯъ: Ададҳои муқобил.

Талабот: Донистани фарқи асосии ададҳои мусбат ва манғӣ. Дар тири ададӣ нишон додани ҷои ададҳои мусбат ва манғӣ.

Дастури 5. Масдарро ба феъли шахси сеюм тагйир дода, мақсади таълим ҳосил кунед. Онро дар қисмати «мақсади таълим»-и ҷадвал нависед.

Масалан:

Донистани фарқи асосии ададҳои мусбат ва манғӣ = фарқи асосии ададҳои мусбат ва манғиро донанд.

Намуна:

Мақсади таълим	Мазмун ва мундариҷа	Соат	Таъриҳ	Эзоҳ
Хонандагон барои он ин бобро меомӯзанд, то:	Ададҳои мусбат ва манғӣ Ададҳои муқобил.	1		
- фарқи асосии ададҳои мусбат ва манғиро донанд;		1		
- ададҳои мусбат ва манғиро ҷудо карда тавонанд;		1		
- ададҳоро дар тири ададӣ муқоисаи кунанд.	Алоқаи модули адад ва тасвири ададҳои бутун дар хати рост.			

Дастури 6. Нақшаш тақвими таҳиякардаатонро бо намунаи замима муқоиса кунед.

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо. Мухокима.

Масъала: Фарқ ва умумияти нақшаш тақвими пешина ва навро дар диаграммаи Венн нишон дихед.



Қадами 5. Арзёбӣ.

- Барои таҳияи нақшаш тақвим кадом фаъолиятҳоро иҷро кардед?
- Иҷрои кадом фаъолият ба шумо мушкил буд?
- Мушкилотро чӣ тавр ҳал намудед?
- Чунин нақшаш тақвимро дар алоҳидагӣ таҳия карда метавонед?
- Ба шумо барои боз ҳам бехтар таҳия кардани нақшаш тақвим чӣ лозим аст?

Замима

1. Нақшай намунавии тақвими боби «Ададҳои мусбат ва манғӣ» - 12 соат

Мақсади таълим	Мазмун ва мундариҷа	Соат	Таърих	Эзоҳ
Хонандагон барои он ин бобро меомӯзанд, то: фарки асосии ададҳои мусбат ва манғӣ донанд, аз ҷумла ададҳои мусбат ва манғиро ҷудо кунанд;	<i>Ададҳои мусбат ва манғӣ.</i>	2		
Ба мағҳуми ададҳои муқобил шинос мешаванд ва ҳосиятҳои амалҳо бо онҳоро мефаҳманд.	<i>Ададҳои муқобил</i>	1		
-маънои геометрии модули адад ва маънои геометрии он.	<i>Модули адад ва маънои геометрии он.</i>	2		
Тарзи муқоисаи ададҳои алломатҳои якхела ва ғуногун доштаро ёд мегиранд.	<i>Муқоисаи ададҳо</i>	2		
Мағҳуми ададҳои бутунро фаҳмида, ададҳои натуралиро ҳамчун зермачмуи ададҳои бутун ҷудо карда метавонад;	<i>Ададҳои бутун.</i>	1		
-тарзи муқоисаи ададҳоро дар тири ададӣ сарфҳам раванд.	<i>Тасвири ададҳои бутун дар ҳатни рост.</i>	2		
Ададҳои мусбат, манғӣ ва сифро дар тири ададӣ ҷойгир карда метавонад	<i>Координатаҳои нуқта.</i>	2		

Намунаи 2.

III. Муодилаҳои квадратӣ-22 соат

Муодилаи квадратӣ.

Муодилаи квадратии нопурра.

Формулаи решоҳои муодилаи квадратӣ.

Муодилаи квадратии ислоҳшуда.

Теоремаи Виет.

Ҳалли муодилаҳои ратсионалӣ.

Ҳалли масъалаҳое, ки ба муодилаҳои соддатарини ратсионалӣ меоранд.

Таҳияи мақсадҳои таълим барои ин қисмати барнома мушкилтар аст. Яке аз сабабҳои он кам будани соати таълим аст. Ба ҳама маълум аст, ки ҳосил кардани малакаҳои хондан, навиштан ва гуфтан вақти зиёдтарро талаб мекунад. Барои таҳияи мақсадҳои таълим ба талаботи барнома **фөъл** илова карда, онро мушаххас, ичрошаванда ва ба хонанда нигарондашуда мекунем.

Мақсади таълим Хонандагон бобро меомўзанд, то:	Мазмун ва мундарича	Соат	Эзоҳ
- дар бораи муодилаи квадратӣ маълумот дода, коэфетсетҳои онро гӯянд;	Муодилаи квадратӣ .		
- коэфетсетҳои муодилаи квадратиро муайн кунанд ;	Ҳалли муодилаҳо.		
- шаклҳои муодилаи квадратии нопурра донанд ва фарқ кунанд;	Муодилаи квадратии нопурра .		
- ҳаллҳои муодилаи квадратии нопурра ёбад;	Ҳалли муодилаҳо.		
- решоҳои муодилаи квадратиро муайн кунанд ;	Формулаи решоҳои муодилаи квадратӣ .		
- решоҳои муодилаи квадратиро аз рӯи формула ёбад;	Ҳалли муодилаҳо.		
- формулаи решоҳои муодилаи квадратии ислоҳшуда навишта тавонанд;	Муодилаи квадратии ислоҳшуда .		
- решоҳои муодилаи квадратии ислоҳшуда ёбад;	Ҳалли муодилаҳо.		
- нақшай теоремаи Виетро тартиб дода тавонанд;	Теоремаи Виет.		
- нақшай теоремаи Виетро дар ҳалли муодилаҳо истифода барад;	Ҳалли муодилаҳо.		
- алгоритми ҳалли муодилаҳои ратсионалӣ донанд;	Ҳалли муодилаҳои ратсионалӣ.		
- алгоритми ҳалли муодилаҳои ратсионалӣ истифода барад;	Ҳалли муодилаҳо.		
-аз рӯи масъалаи муодилаи соддатарини ратсионалӣ тартиб диҳанд;	Ҳалли масъалаҳо, ки ба муодилаҳои соддатарини ратсионалӣ меоранд.		
- аз рӯи масъалаи муодилаи соддатарини ратсионалӣ тартиб диҳанд ва ҳал кунанд .	Ҳалли масъалаҳо.		

Ёддошт!

Омӯзгорони гиромӣ! Дар нақшай тақвимии боло кор бо лоиҳаҳо нишон дода шудааст ба омӯзгор лозим аст, ки ба хонандагон тарзи соҳтани лоиҳаҳоро бо хонандагон машқ кунад, соат барои ҳар як унсур ба қобилияти хонандагон вобаста аст.

Модули 1. Машгулияти 4. Кори лоихавӣ. Тартиб додани нақшай тақвимӣ

Мақсади таълим

Иштирокчиён:

- талаботҳо оид ба дониш, фаҳмиш ва истифодаи мазмуни боби таълимро муайян карда, нақшай тақвим тариф медиҳанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мақсади таълим.

Мақсади таълими машгулиятиро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсад дар чист?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Дар асоси бобҳои пешниҳодшудаи барномаи таълим мувофиқи дастурҳо нақшай тақвим таҳия кунед.

Дастури 1. Яке аз бобҳои пешниҳодшудаи барномаи таълими фанни математикаро интихоб кунед.

Дастури 2. Ҷадвал қашед.

Мақсади таълим	Мавзӯъ ва мундариҷа	Соат	Таъриҳ	Эзоҳ

Дастури 3. Қисмати дуюми ҷадвал (мавзӯъ ва мундариҷа)-ро бо истифода аз параграфи якуми боби барнома пурра кунед.

Дастури 4. Аз ягон параграфи дуюм ба мавзӯъҳо талаботи мувофиқро интихоб намоед.

Дастури 5. Мақсади таълимро бо феъли шахси сеюм тартиб дода, мақсади таълим ҳосил кунед ва онро дар сутуни мақсади таълим нависед.

Дастури 6. Нақшай тақвими таҳиякардаатонро хонед ва онро таҳрир кунед.

Дастури 7. Нақшай тақвими таҳиякардаатонро ба шарикатон барои тақриз пешниҳод кунед.

Дастури 8. Нақшай тақвимро бори дигар дар асоси тавсияҳои шарикатон таҳрир кунед.

Дастури 9. Нақшай тақвими таҳиякардаатонро ба омӯзгор барои тақриз пешниҳод кунед.

Бобҳоро аз «Барномаи алгебра барои синфҳои VII-XI», Душанбе, 2006, интихоб намоед.

Модули 1. Машғулияти 5. Технологии банақшагирии дарси яксоата

Мақсади таълим

Иштирокчиён:

- нақшай як дарсро таҳлилу таркиб мекунанд;
- барои таҳияи нақшай дарс дастур таҳия мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълими машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- ✓ Шумо чӣ тавр нақшай дарс таҳия менамоед?
- ✓ Ҳангоми таҳияи нақшай дарс ба қадом мушкилот дучор мешавед?
- ✓ Оё дар нақшай дарс мақсадҳои таълим овардан мешавад? Ҷаро?
- ✓ Нақшай дарс аз қадом қисматҳо иборат аст? Номбар кунед.

Қадами 3. Кори дунафарӣ. Муҳокимаи умумӣ.

Масъала:

- ✓ Бо намунаҳои нақшай дарс шинос шавед.
- ✓ Нақша аз ҷанд қисматҳо иборат аст? Қадом?
- ✓ Он аз нақшай муқаррарии шумо фарқ мекунад?
- ✓ Ба фикри шумо таҳияи чунин нақша мушкил аст? Ҷаро?
- ✓ Ҳангоми таҳияи нақшай мазкур чӣ мушкилот пайдо мешавад?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо. Рӯзномаи дубахшаро пурра намоед.

Чиҳатҳои хуби нақша	Мушкилот

Қадами 5. Арзёбии натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳҳо.

Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро тавассути ҷадвали зерин арзёбӣ карда, ақидаatonро шарҳ дихед.

Нишодиҳанда	Ҳа	Не	Қисман	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.				
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.				
Масъала пурра таҳлил гардид.				
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.				
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.				

Қадами 6. Навиштани дастур. Муҳокимаи умумӣ.

Масъала: Барои таҳияи чунин нақшай дарс қадом корҳоро бояд ба анҷом дод

Дастур	Фаъолият
Дастури 1.	Масалан: <i>Мавзӯъро аз нақшай тақвим ва китоби дарсию маводи дигари таълим муайян кардан.</i>
Дастури 2	
Дастури 3	
Дастури ...	

Қадами 7. Арзёбӣ\Рӯзномаи рефлексивӣ

Фаҳмидаам	Метавонам	Иҷро мекунам

Намунаҳои нақшай дарс

Намунаи 1.

Фан: Математика

Синф: 5

Мавзӯй: Кунчи рост

Мақсадҳои таълим:

Хонандагон сохтани кунчи ростро меомӯзанд ва барои сохтани росткунҷаҳо ва секунҷаҳои росткунҷа тадбик мекунанд.

Соҳтори дарс

Зинаҳо и Дарс	Мавзӯй ва мундариҷа	Фаъолияти таълим	Воситаҳои арзёбӣ	Вақт
Оғози дарс	Шиносой ва таҳлили мақсадҳои таълим	<p>Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳо <i>Саволу масъала:</i> Ноил гаштан ба ин мақсадҳо ба шумо чӣ медиҳад? Ин малакаҳоро дар кучо истифода бурда метавонед?</p> <p>Шакли кор: ангезиши зехн</p>	<p>Мушоҳида <i>Меъёрҳо:</i> - хонанда фикрашро баён мекунад; - хонанда масъулият нишон медиҳад.</p>	5 дақиқа
Қисми асосни дарс «Кашфи донишҳои нав»	<p>Шиносой бо матни мавзӯй «Кунчи рост»</p> <p>Воситаҳои тасвири бадӣ</p>	<p>Қадами 1. Шиносой бо матни мавзӯй «Кунчи рост»</p> <p>Масъала: Матнро хонед ва калима ва мағхумҳои нофаҳморо ба дафтаратон нависед. Маънои онҳоро ҷӯстуҷӯ намоед.</p> <p>Шакли кор: дунафарӣ</p> <p>Қадами 2. Мазмуни матни хондаатонро дунафарӣ муҳокима кунед.</p> <p>Масъала: Маънои калима ва мағхумҳои нофаҳморо якҷоя ҷӯстуҷӯ намоед ва шарҳ дихед.</p> <p>Шакли кор: гурӯҳӣ</p> <p>Қадами 3. Таҳлили мазмуни матн.</p> <p>Масъала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Матни хондаро дар гурӯҳ шарҳ дихед. 2. Масъаларо бо ёрии сохтани кунчи рост ҳал кунед. 3. Бо ёрии сохтани кунчи рост кунчи кунд созед. <p>Шакли кор: гурӯҳӣ</p> <p>Қадами 4. Муаррифии кори гурӯҳҳо.</p> <p>Гурӯҳҳо натиҷаи корро муаррифӣ мекунанд.</p>	<p>Мушоҳида ва худбаҳодиҳӣ</p>	15 дақиқа
Анҷоми дарс: Мустаҳкам кунӣ рефлексия ва ҷамъбасть		<p>Қадами 5. Хулоسابорӣ ва арзёбӣ.</p> <p>Саволҳо:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Дарс ба шумо маъқул шуд ё не? Чаро? -Ҳангоми иҷрои масъалаҳо дар кучо мушкили кашидед? Онро чӣ тарз ҳал кардед? -Шумо мустақилона дигар мавзӯҳои геометриро чунин таҳлил карда метавонед? Ҳангоми таҳлил аз қадом воситаҳо истифода мебаред? <p>Шакли кор: муҳокимаи умумӣ</p> <p>Қадами 6. Вазифаи хонагӣ.</p> <p>Як байтро аз шеъри «Биҳандад лола бар саҳро» таҳлил кунед.</p>	<p>Ҷадвали худбаҳодиҳӣ «Саҳми ман дар фаъолияти гурӯҳӣ мө»</p>	10 дақиқа

Намунаи 2.

Фан: Алгебра

Синф: 9

Мавзӯй: Ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълума

Мақсадҳои мушаҳҳаси таълим:**Соҳтори дарс**

Зинаҳои дарс	Мавзӯй ва мундариҷа	Фаъолияти таълим	Воситаҳои арзёбӣ	Вақт
Оғози дарс	Шиносой ва таҳлили мақсадҳои таълим	<p>Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳо <i>Саволу масъала:</i> Ноил гаштан ба ин мақсадҳо ба шумо чӣ медиҳад? Ин малакаҳоро дар кучо истифода бурда метавонед? Аз дарсҳои пешин оид ба ибора чӣ гуфта метавонед?</p> <p>Шакли кор: ангезиши зеҳн</p>	<p>Мушоҳида <i>Меъёрҳо:</i> - хонанда фикрашро баён мекунад; - хонанда масъулият нишон медиҳад.</p>	5 дақиқа
Қисми асосии дарс «Кашфи донишҳои нав»	Ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи дуюм.	<p>Қадами 1. Ба хотировари алгоритми ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи якум.</p> <p>Масъала Системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи якуми дода шударо ҳал кунед.</p> <p>Қадами 2. ... Шиносои бо алгоритми ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи дуюм.</p> <p>Қадами 3 Масъала Системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи дуюми дода шударо ҳал кунед.</p>	Мушоҳида ва худбаҳодиҳӣ	30 дақиқа
Анҷоми дарс: мустаҳкамкунӣ рефлексия ва ҷамъбаст	Донистани фарқияти асосии ибора аз калима, таркиб ва ҷумла, ибора ҳамчун воҳиди синтаксисӣ, моҳияти ибора дар ҷумла.	<p>Қадами 4. Таҳлил ва муқоисаи алгоритмҳои ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаҳои якум ва дуюм.</p> <p>Шакли кор: инфириодӣ</p> <p>Қадами 5. Муҳокимаи таҳлил ва муқоисаи алгоритмҳои ҳалли системаи муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаҳои якум ва дуюм.</p> <p>Шакли кор: дунафарӣ</p> <p>Қадами 6. Таҳияи хулосаи омӯзиш.</p> <p>Масъала: Навиштани хулоса оид ба омӯзиш ванатиҷаи он.</p> <p>Шакли кор: гурӯҳӣ, блитс-пурсиҷ синквейн.</p>	Харитаи баромад	10 дақиқа

Модули 1. Машғулияти 6. Зинаҳои дарс ва таркиби онҳо

Мақсади таълим

Иштирокчиён:

- зинаҳои дарсро таҳлилу таркиб мекунанд;
- ҳар як зинаи дарсро шарҳ медиҳанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Масъала: Бори дигар ба намунаҳои нақшай дарси дар боло овардашуда нигаред. Ба фикри шумо ҳар як зинаҳои дарс қадом мақсадҳои дидактикро дарбар мегирад?

Қадами 3. Кори дунафарӣ.

Масъала: Фаъолиятҳои таълимро мувофиқ ба марҳилаҳои дарс ракамгузорӣ намоед. Ҷавобатонро бо замимаи дар зер овардашуда муқоиса намоед.

*Оғози дарс:
ВОДОРНАМОЙ
(1)*

*Қисмати асосии
дарс:
ДАРКНАМОЙ
«Кашфи»
донишҳои нав
(2)*

*Анҷоми дарс:
МУЛОҲИЗАРОНӢ
(3)*

- 1 барқарор намудани алоқамандиҳо бо мавзӯи гузашта;
— ... бунёди вазъияти чустучӯ;
- ... гузаронидани тадқиқот, таҷриба, озмоишҳо;
- ... ислоҳи тасаввурот ва амалҳои нодуруст ва нопурра;
- ... коркарди маълумотҳои нав;
- ... чудо кардани маълумотҳо;
- ... ба сохтор ва ба низомдарорӣ, таснифот аз рӯйи нишонаҳо;
- ... 3 ҷамъбости натиҷаҳо.
- ... машқ ва мустаҳкамкунии малакаҳо;
- ... ҳавасмандгардонӣ дар оғози фаъолият;
- ... рефлексия: худбаҳодиҳӣ, таҳлили таҷрибай андӯхташуда;
- ... татбиқи донишҳои нав: аз худ кардани тарзҳои нав;
- ... фаъолият, амалиёт ва малакаҳо;
- ... фаъолгардонии донишҳои мавҷуда.

Қадами 4. Кори гурӯҳӣ. Муҳокимаи умумӣ.

Масъала: Натиҷаи фаъолиятро бо замимаи 1 муқоиса кунед. Ақидаатонро шарҳ дидед.

Қадами 5. Таҳлил.

Саволҳо:

- Оё риояи ҳамаи зинаҳои дарс шарт аст? Ҷаро?
- Фаъолиятҳои ҳар як зинаи нақшахои намунавии дарс таҳлил кунед? Оё онҳо ба зинаҳои дарс мувофиқанд.

Қадами 5. Арзёбӣ/Рӯзномаи дубахшаш рефлексивӣ

Масъала: Ҷадвалро пур кунед.

Душвориҳои ман	Онҳоро чӣ тавр бартараф кардам?

Модули 1. Машғулияти 7. Кори лоиҳавӣ. Тартиб додани нақшай дарс

Мақсади таълим

Иштироқчиён:

➢ дар асоси мақсади таълим ва зинаҳои дарс нақшай дарсро таҳия карда **метавонанд**.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мавзӯй ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълими машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсад дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн. Таҳияи меъёрҳо.

Саволҳо:

- ✓ Нақшай дарси якоата шумо аз қадом қисматҳо иборат аст?
- ✓ Нақшай дарси хуб гуфта, чиро мефаҳмад?

Қадами 3. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала:

Дар асоси намунаҳои нақшай дарси машғулияти 5, нақшай дарс таҳия намоед.

Гурӯҳи 1.

Мавзӯй: Муодилаи дуномаълумадор ва графики он.

Мақсади таълим: хонандагон графики муодилаи дуномаълумадор созанд;

Гурӯҳи 2.

Мавзӯй: Муодилаи давра

Мақсади таълим: хонандагон тавассути муодила координатаҳои маркази давра ва радиуси онро муайян карда тавонанд.

Гурӯҳи 3.

Мавзӯй: Ҳалли системai муодилаҳои дуномаълумадор

Мақсади таълим: хонандагон системai муодилаҳои дуномаълумадорро ҳал кунанд.

Гурӯҳи 4.

Мавзӯй: Тарзи графикii системаи муодилаҳо

Мақсади таълим: хонандагон системаи муодил-ахоро графикii ҳал кунанд

Қадами 4. Муаррифии натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро тавассути ҷадвали зерин арзёбӣ карда, ақидаатонро шарҳ дихед.

Нишодиҳанда	Ҳа	Не	Қисман	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фахмо аст.				
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.				
Масъала пурра таҳлил гардид.				
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.				
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.				

Қадами 5. Арзёбӣ/Ба ҳуд баҳо додан.

Саволҳо:

1. Ҳангоми таҳияи нақшай дарс бо қадом мушкилӣ рӯ ба рӯ шудед? Онро чӣ тарз ҳал кардед?
2. Дар ҳолати мустақилона таҳия кардани нақшай дарс боз ба қадом мушкилот дучор шуда метавонед?
3. Барои беҳтар таҳия кардани нақшай дарс ба омӯзгор боз чӣ лозим аст?

Худро месанчем

Масъалаҳои тестириро ҳал карда, ба омӯзгоратон (тренер) пешниҳод қунед.

1. Дар қадом сатр ҳүҷҷату мавод ба тартиби дуруст оварда шудааст?

- а. китоби дарсӣ, стандарт, барномаи таълим, маводи дидактикий, дастури методӣ;
- б. стандарт, барномаи таълим, китоби дарсӣ, дастури методӣ, маводи дидактикий;
- в. барномаи таълим, стандарт, дастури методӣ, маводи дидактикий, китоби дарсӣ;
- г. дастури методӣ, китоби дарсӣ, барномаи таълим, стандарт, маводи дидактикий.

5

2. Яке аз ҷумлаҳоро интихоб намоед.

- а. Нақшай дар дар асоси барнома ва китоби дарсӣ таҳия мегардад.
- б. Нақшай дарс танҳо дар асоси китоби дарсӣ таҳия мегардад.

5

3. Қадоме аз ин мақсадҳо ба ҳонандагаронида шудаанд.

- а. такмили малакаи ҳондан ва навиштан;
- б. нақшай соддай ҳикоя ва ё афсонаро тартиб дода тавонанд;
- в. нақшай мураккабро аз рӯйи матн тартиб диханд;
- г. омӯзондани дараҷаҳои сифат.

10

4. Ба мавзӯҳои зерин мақсади таълим таҳия намоед.

а. Муодилаи квадратии нопурра.

б. Муодилаи дуномаълумадор ва графики он.

в. Масъалаҳои соддатарини ратсионалӣ меоранд

10

5. Дар қадом зинаи дарс натиҷаҳои он ҷамъbst мегарданд.

- а. оғози дарс: водорнамоӣ
- б. қисмати асосии дарс: даркнамоӣ
- в. анҷоми дарс: мулоҳизаронӣ

5

6. Татбиқи донишҳои нав: аз худ қардани тарзҳои нави фаъолият, амал ва малакаҳо дар қадом зинаи дарс сурат ба роҳ монда мешавад.

- а. оғози дарс: водорнамоӣ
- б. қисмати асосии дарс: даркнамоӣ
- в. анҷоми дарс: мулоҳизаронӣ

5

Ҷамъ 40 хол

Модули 2

Усулҳои таълим ва омӯзиши интерактивӣ дар таълими математика

Модули мазкур ба низоми интерактивии таълим бахшида шуда, дар он мақсаду вазифаҳо, усулу воситаҳои ин низоми таълим баррасӣ мегарданд. Низоми таълими интерактивӣ ҳамкориро дар таълим тақозо карда, ҳаллу фасли масъалаҳо тавассути муҳокима ва хулосабарорӣ дар гурӯҳҳои дунафара ва чор-панҷнафара сурат мегирад. Ин низоми таълим барои тақсими баробари имконити таълимгирӣ байни хонандагон мусоидат мекунад.

Ҳангоми омӯзиши ин модул шумо донишу малакаи худро дар соҳаи низоми интерактивии таълим такмил дода, ба мақсадҳои таълимии зерин ноил мегардед:

- калимаи «интерактив» ва мағҳуми таълими интерактивиро шарҳ медиҳед;
- принсипҳои таълими интерактивиро шарҳ медиҳед;
- оид ба татбиқи таълими интерактивӣ қарор қабул менамоед; принсипҳо ва мақсадҳои асосии корҳои дунафара ва гурӯҳро номбар мекунед;
- фаъолияти хонандагонро дар корҳои дунафара ва гурӯҳӣ ташкил карда метавонед;
- воситаҳои гуногуни чудо кардани хонандагонро дар корҳои дунафара ва гурӯҳӣ мегӯед;
- оид ба соҳт ва мундариҷаи масъалаҳои таълим маълумот медиҳед;
- барои ташкил намудани корҳои дунафара ва гурӯҳӣ масъалаи таълим таҳия мекунед.

Омӯзиши модул тавассути фаъолиятҳои гуногуни талим сурат мегирад. Масъалаву саволҳо инфиридорӣ, дунафарӣ ва дар гурӯҳҳо таҳлилу баррасӣ мегарданд. Инчунин дар давоми омӯзиш шумо масъалаву саволҳои проблемавӣ эҷод мекунед.

Ба шумо дар ин самт муваффақият хоҳонем!

Модули 2

Усулҳои таълим ва омӯзиши
интерактивӣ дар таълими
математика

Машғулияти 1. Маълумот оид ба таълими интерактивӣ

Мақсади таълим

Иштироқчиён:

- калимаи «интерактив» ва мағхуми таълими интерактивиро шарҳ медиҳанд;
- принсипҳои таълими интерактивиро номбар мекунанд;
- оид ба татбиқи таълими интерактивӣ қарор қабул мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯй ва мақсадҳои таълим.


Мақсадҳои таълими машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Кори дунафарӣ. Ангезиши зеҳн.

Масъала:

- ✓ Ба расмҳо бо диққат нигаред.
- ✓ Ба фикри шумо қадоме аз ин лаҳзаҳои дарс бехтар аст? Чаро?



(Расму суратҳо аз китоби Highway to English 6, иқтибос шудаанд)

Қадами 3. Мубоҳисаи умумӣ.

Масъала:

- ✓ Фаъолияти хонандагонро шарҳ дихед?
- ✓ Сабабҳои бенизомии дарсро дар расми 5 муайян намуда, шарҳ дихед.

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо. Хониши матн.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед, онро муҳокима намоед ва ҷадвали «Рӯзномаи дубахша»-ро пурра кунед.

Масалан:

Иқтибос	Шарҳ
Калимаи «интерактив»	- ҳамкорӣ, ...
...	...


Хазинаи маърифат

Идораи раванди дарс, тақсими имконияти таълимгирий ва ҳамкорӣ асоси таълими интерактивиро ташкил медиҳанд. Ҳангоми банақшагирии дарси интерактивӣ иштироки фаъолу мақсадноки хонанда, ҳамкории ўбари ноил гаштан ба мақсад ва натиҷаҳои таълим, арзёбии дуруст ва саривактӣ нақши калон мебозанд.

Калимаи «интерактив» аз калимаи англисии «interact» гирифта шуда, маънояш «inter» - «байни ...» ва «act» - «амал, фаъолият» мебошад. Яъне ҳамкорӣ ҳангоми азхудунии донишҳои нав, ноил гаштан ба мақсаду натиҷаҳои таълим аст. Усулҳои таълими интерактивӣ аз омӯзандагони фаъолияти баланд, дар ҳамкорӣ ва дарки эҷодкоронаи маълумоти пешниҳодшударо талаб мекунад.

Ин ҳамкорӣ дар муоширати байни омӯзгор ва хонандагон, хонанда ва хонандагон, хонанда ва хонанда, хонандагон ва хонандагон, омӯзгор ва хонанда зоҳир мегардад.

Ҳамкориҳои мазкур дар нақшай зерин нишон дода шудааст:



Принципҳои таълими интерактивиро чунин баён кардан мумкин аст:

1. *Тақсимоти баробари имкониятҳои таълим* – яъне ба ҳар як хонанда имконияти дар раванди дарс иштирок кардан дода мешавад. Ин амал тавассути корҳои дунафарӣ ва гурӯҳӣ сурат мегирад.
2. *Озодии баён* – хонанда (хонандагон) имконияти озодона баён кардани фикрро доранд;
3. *Масъулиятишиносӣ* – хонандагон ба гирифтани таълим масъуланд;
4. *Тағирии нақшиҳо* – омӯзгор дар дарси интерактивӣ нақши роҳбаладро касб мекунад. Ў тавассути масъалаву саволҳои гуногуни таълим хонандагонро ба самти дуруст равона месозад;
5. *Фазои мусоиди таълим* – масъалаҳо, матнҳо, саволҳо ва тарзи муоширату ороиши синф ба ҳавасмандгардонии фаъолияти таълими хонанда равона мешаванд;
6. *Таълими бе «тамға»* – дар раванди дарси интерактивӣ калимаҳои «духонак», «станбал», «сегирак» ва амсоли ин истифода бурда намешаванд;

7. *Арзёбии ташаккулдиҳанда* – арзёбӣ дар таълими интерактивӣ на барои танбех додан, балки барои ташаккули фаъолияти таълими хонанда истифода мешавад;
 8. *Идораи бонизоми дарс* – ҳама гуна фаъолият дар дарс ба азхуд кардани донишҳо ва ноил гаштн ба мақсаду натиҷаи таълим равона мегардад.
- Ба эътибор гирифтани шахсияти хонанда* – дар дарси интерактивӣ хоҳиш, завқ ва зеҳни хонанда ба эътибор гирифта мешаванд.

Меъёрҳои асосии таълим ва омӯзиши интерактивӣ

- Имконияти фикр кардан ва муҳокимаронӣ
- Пешниҳоди озоди мавзӯъ
- Вазъхонии кам
- Маводи таълими бештар хусусияти амалӣ дорад
- Ташаббуси бештар аз тарафи хонанда
- Фаъолияти бештар дар якчоягӣ (чукур ва ё ду нафарӣ)
- Хондани босамар бо қайди хаттӣ ва корҳои хаттӣ ва гайра
- Масъалагузорӣ дар дарс бештар бо масъалаҳои кушодаанд

Татбиқи таълими интерактивӣ аз омӯзгор малакаҳои зеринро талаб мекунад:

- омӯзгор воситаҳои гуногуни гурӯҳбандиро истифода бурда тавонад;
- хонандагонро ба муҳокимаи масъалаҳои таълим водор карда тавонад;
- хонандагонро дуруст арзёбӣ кунад;
- саволу масъалаҳое, ки хонандагонро барои амиқ аз худ кардани маводи таълим водор мекунанд, таҳия карда тавонад;
- идораи синфро дуруст ба роҳ монда тавонад;
- тавассути муоширати хуб фазои мусоиди таълимиро ташкил карда тавонад.

Мақсади асосии истифодаи таълими интерактивӣ тайёр намудани хонандагон ба фаъолияти зеҳниву иҷтимоии минбаъда аст. Зоро дар асри XXI аз шаҳрвандон малакаҳои ҳамкорӣ, таҳлили масъалаҳо ва қабули қарори заруриро талаб карда мешавад.

Хулоса, агар мо хоҳиши тайёр намудани шаҳрванде, ки дар асри XXI соҳиби касбу кори мувофиқ гашта, ҳолати иҷтимоии худро беҳтар карданро дошта бошем, таълими интерактивӣ ба ин мусоидат карда метавонад.

Қадами 5. Муҳокимаи умумӣ. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- ✓ Ба фикри шумо ҳангоми татбиқи ин навъи таълим чӣ мушкилот пайдо мешавад? Онҳоро чӣ гуна ҳал кардан мумкин аст?
- ✓ Барои самаранок татбиқ кардани таълими интерактивӣ шумо ҳамчун омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик чӣ кор карда метавонед?

Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо. Қабули қарор. Таҳияи дастур барои татбиқ.

Масъала:

Барои татбиқи таълими интерактивӣ як дастур таҳия намоед.

Қадами 6. Арзёбӣ\ба худ баҳо додан.

р/т	Нишондиҳанда	ҳа	не	Қисман	Агар «не» ё «қисман» бошад, савол дорам.
1.	Калимаи «интерактив» ва мағҳуми таълими интерактивиро шарҳ дода метавонам.				
2.	Принсипҳои таълими интерактивиро номбар мекунам.				
3.	Оид ба татбиқи таълими				

Модули 2. Машғулияти 2. Ташкили кори дунафара ва гурӯҳӣ

Мақсади таълим

Иштирокчиён:

- принсипҳо ва мақсадҳои асосии корҳои дунафара ва гурӯҳиро номбар мекунанд;
- фаъолияти хонандагонро дар корҳои дунафара ва гурӯҳӣ ташкил карда метавонанд;
- воситаҳои гуногуни чудо кардани хонандагонро дар корҳои дунафара ва гурӯҳӣ мегӯянд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълими машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.
Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Шумо дар дарсҳоятон корҳои гурӯҳӣ ва дунафара ташкил мекунед? Ҷӣ тарз?

Лаҳзаи дарси намоишӣ

Қадами 1. Кори дунафарӣ.

Масъала: Матни масъаларо хонед ва онро бо усули арифметикий ҳал намоед.

Масъала: Дар як сабад 24кг себ, дар сабади дигар як миқдор нок буд. Ҳангоми ба сабади дуюм 8кг нок гузоштан, вазни нок аз вазни себ 10кг зиёд шуд. Дар сабад чанд кг нок буд?

Омӯзгор бо саволҳои водркунанда хонандагонро ба ҳаллӣ масъала омода месозад.

Саволҳои водоркунанда:

Чӣ қадар нок буд? Чӣ қадар нок шуд? Чӣ қадар илова карданд? Нок чӣ қадар зиёд шуд? Себ чӣ қадар буд?

Қадами 2. Кор дар гурӯҳҳои чорнафара.

Масъала: Матни масъаларо хонда онро бо ду тарз ҳал намоед: 1. Усули арифметикий. 2. Усули алгебравӣ. Натиҷаи коратонро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.

Масъала: Дар синфи 9а 25 талаба таҳсил мекарданд, дар синфи 9 б як миқдор хонанда таҳсил мекард. 5 хонандай дигар дар соли хониши нав ба синфи 9 б ҳамроҳ шуданд. Шумораи хонандагони синфи 9б аз хонандани синфи 9а 4 нафар зиёд шуд. То соли нави хониши дар синфи 9б чанд нафар хонанда таҳсил мекард?

Давоми машғулият

Қадами 3. Таҳлилу муҳокимаи лаҳзаи дарси намоишӣ.

Саволҳо:

Шумо кадом фаъолиятҳоро иҷро кардед? Чӣ тарз ба гурӯҳҳои дунафара чудо шудед?
Гурӯҳҳои чорнафара чӣ тарз ба роҳ монда шуданд?

Ин шакли корро аз нигоҳи хонанда арзёбӣ кунед.

Циҳатҳои хуб ва мушкили ташкили корҳои дунафара ва гурӯҳиро гӯед.

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо. Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва барои татбиқи корҳои дунафара ва гурӯҳӣ дастур таҳия намоед. Натиҷаи коратонро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.

Аз чӣ бояд оғоз кард?


Дастури 1.

Дастури 2.	
Дастури 3. ...	


Хазинаи маърифат

Кор дар гурӯҳҳо яке аз фаъолияти самараноки таълими интерактивӣ ба ҳисоб меравад. Кори гурӯҳиро **аз кори дунафара** оғоз намудан лозим аст. Зеро он хонандагонро **барои кор кардан дар гурӯҳ омода мекунад**. Ин амалро муддати як ҳафта ичро карда, ҳафтаи минъбаъда аз як кори дунафара ба гурӯҳи гузаред. Ҳафтаҳои дигар боз як фаъолияти кори гурӯҳи илова кунед.


Нақшай ташкили корҳои дунафара:



Нақшай ташкили корҳои гурӯҳҳои чорнафара:



Нақшай ташкили корҳои гурӯҳҳои панҷнафара:



Ҳар рӯз иваз кардани гурӯҳҳо тавсия дода намешавад. Хонандагон дар як гурӯҳ бояд дар муддати на камтар аз ду ҳафта кор кунанд. Ин ба онҳо имконият медиҳад, ки ба яқдигар унс гирифта, фазои яқдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ ва эътиимоднокӣ ташаккул ёбад. Иваз кардани мизу курси низ ба шароити аксари мактабҳо мувофиқ нест, аз ин рӯ тавися карда мешавад, ки гурӯҳҳои чор-панҷнафарарабе иваз кардани ҷойгирии мизу курсихо ташкил кунед (нигаред ба нақшҳои боло).

Аксари сарчашмаҳои методӣ тавсия медиҳанд, ки аъзоёни гурӯҳ бояд вазифае дошта бошанд. Масалан, сарвар, котиб, маърӯзачӣ, назоратчии вақт, рассом ва г. Дар баробари вазифаҳои умумӣ, ҳар як нақш вазифаҳои алоҳидай худро низ доранд:

Сарвар – аъзоёни гурӯҳро ба кор даъват карда, раванди ҳалли масъаларо идора мекунад;

Котиб – фикру ақидаҳои аъзоёни гурӯҳро оид ба масъала дарҷ мекунад;

Маърӯзачӣ – натиҷаи кори гурӯҳро ба аҳли синф муаррифӣ мекунад;
Назоратчии вакӯ – вқти барои ҳалл масъала ҷудошударо назорат мекунад;
Рассом – муаррифии гурӯҳро ороиш медиҳад.

Масъалаи дигаре, ки омӯзгоронро ба ташвиш меорад арзёбии фаъолияти хонандагон ҳангоми кори гурӯҳӣ мебошад. Ҷӣ тавр ин масъаларо ҳал кард? Арзёбии фаъолияти хонандагон ҳангоми кори гурӯҳӣ тавассути мушоҳида (варақаҳои мушоҳида) сурат мегирад. Тавассути ин восита раванди кори гурӯҳӣ ва натиҷаи ниҳои кор арзёбӣ мегардад:

Варақаи назорати фаъолияти хонандагон ҳангоми корҳои гурӯҳӣ

Ному насаб	Вайсиддини Ҳ.	Саида Н.
Нишондиҳандаҳо		
Фикрашро озод баён мекунад	Ҳа	Не
Барои самаранокии кори гурӯҳ ақидаҳои гуногун пешниҳод мекунад	Не	Не
Ҳамгурӯҳонашро бодиққат гӯш мекунад	Ҳа	Ҳа
Сухани дигаронро намебурад	Ҳа	Ҳа
Барои такмили кори гурӯҳ аз сарҷашмаҳо (китоби дарсӣ ва дигар адабиётҳо) истифода мебарад	Не	Не
Хонандагони камфаъоли гурӯҳро ба фаъолият даъват мекунад	Не	Не

Варақаи арзёбии натиҷаи корҳои гурӯҳӣ

Нишондиҳанда	Ҳа	Не	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фахмо аст.			
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.			
Масъала пурра баррасӣ шудааст.			
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фахмост.			
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.			

Тавассути корҳои дунафара ва гурӯҳи имкониятҳои таълим баробар тақсим мешавад, ҳар як хонанда дар раванди дарс иштирок карда саҳм мегузорад.

Қадами 5. Арзёбӣ\тартиб додани рӯзномаи дубахша. Мухокимаи умумӣ.

Андешаҳои ман пеш аз машғулият	Андешаҳои ман дар хотимаи машғулият

Модули 2. Машғулияти 3. Тахияи масъалаҳои таълим барои корҳои дунафара ва гурӯҳӣ

Мақсади таълим

Иштирокчиён:

- оид ба соҳт ва мундариҷаи масъалаҳои таълим маълумот медҳанд;
- барои ташкил намудани корҳои дунафара ва гурӯҳӣ масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи

мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Мақсадҳои таълими машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Ба фикри шумо корҳои дунафара ва гурӯҳӣ дар қадом марҳилаи дарс ва ба қадом мақсад ташкил карда мешаванд?

Лаҳзаи дарси намоиши

1. Кори дунафара.

Масъала. Бо рафиқатон маслиҳат карда, ба савол ҷавоб дигҳед:

1. Чаро дар мисоли якум ҳарфии S суммаро ва дар мисоли дуюм бошад бо ҳарфи S масоҳатро ишиорат мекунанд?

$$(1) S = \frac{b_1}{1-q}.$$

$$(2) S = a \bullet \varrho$$

2. Кор дар гурӯҳҳо

1. Ба монанди мисолҳо намуна оред.

a. $a^2 - 6a + 9 = (a - 3)^2$

б. _____ в. _____ г. _____

2. Формулаҳои зарби муҳтасарро истифода бурда, ифодаҳоро ба зарбшавандаҳо ҷудо кунед.

$$a^2 + 4a\varrho + 4\varrho^2 =$$

$$a^2 - 4a + 4 =$$

$$\varrho - 2\sqrt{\varrho} + 1 =$$

$$x^2 - 1 =$$

Қадами 3. Таҳлилу муҳокимаи лаҳзаи дарси намоиши.

Оё масъала барои кори дунафара аз гурӯҳӣ фарқ дорад? Фарқи онҳоро шарҳ дигҳед.

Асъалаҳоро аз нигоҳи хонанда арзёбӣ кунед. Оё онҳо шуморо ба ҳамкорӣ даъват карданд? Ҷӣ тарз?
Ҳангоми ҳалли чунин масъалаҳо кадом малакаҳо ташаккул меёбанд?

Қадами 4. Кори дунафарӣ. Масъалахоро хонед ва онхоро ба гурӯҳи мувофиқ нависед.

1. *Масъалаҳо барои кори инфиродӣ*
2. *Масъалаҳо барои кори дунафарӣ*
3. *Масъалаҳо барои кори гурӯҳӣ*

...	Матни таълимиро аз китоби дарсӣ хонда ба сурат ва маҳрачи касрҳо диққат дихед.
...	Муодилаҳоро хонед ва коэфитсентҳои онҳоро нишон дихед (ишора кунед).
...	Саволро бо шарикатон таҳлил карда, ҷавоб гардонед. Барои графики функсиро соҳтан қадом амалиётҳоро анҷом додан лозим аст.
...	Умумият ва фарқиятҳои муодилаҳои ҳаттӣ ва қвадратиро номбар кунед.
...	Муқоиса кунед.
...	Матни таълимиро таҳлилкорона хонед.
...	Таърифи ҳосиларо гӯед.
...	Маррифии кори анҷом додаро тайёр кунед.
...	

Қадами 5. Матни “Хазинаи маърифат”-ро хонед ва гӯед, ки масъалаҳои инфиродӣ, дунафарӣ ва гурӯҳӣ аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд.

Қадами 6. Кори дар гурӯҳҳо. Се масъала (супориш) барои кори дунафарӣ ва се масъалаи дигар барои кор дар гурӯҳҳо таҳия намоед. Онҳоро бо аҳли синф ичро намоед (лаҳзаҳои дарси намоишӣ).

Қадами 7. Арзёбӣ. Ба ҳуд баҳо додан.

Душвориҳои манинӣ	Онхоро чӣ тавр бартараф мекунам?

Хазинаи маърифат

Масъала (вазифа, супориш) воситаест, ки хонандаро барои расидан ба мақсадҳои таълим равона месозад. Масъалаҳо ба монанди зинаҳое мебошанд, ки шахсро аз як сатҳ ба сатҳи дигар мебаранд. Масъалаҳо бояд барои хонандагон фаҳмо буда, ифодагари мақсад бошанд. Онҳо ҳамчун дастуралмал хизмат карда, ба хонандагон имконияти мақсад гузоштанро фароҳам меоранд. Кӯтоҳбаёни, дастрасӣ ва мушаххасӣ ҳусусиятҳои хуби масъалагузорист.

Ҳусусияти зинавӣ доштани масъалаҳои таълим ба хонандагон имконият медиҳад, ки раванди таълимиро дарк карда мустақилият пайдо кунанд. Масъалаҳо вобаста ба мақсад ва марҳилаи дарс инфрорӣ, дунафара ва гурӯҳӣ ҳал карда мешаванд.

Масъалаҳои инфрорӣ масъалаҳое, мебошанд, ки барои машқ ва азхуд кардани ягон унсур, қоидаву таърифҳо, теоремаҳо равона шуданд.

Масъалаҳо барои корҳои дунафара асосан ба ҳалли масъалаҳои гуногун, равона мешаванд. Асосан барои ичрои масъалаҳои кори дунафара се-панҷ дақиқа дода мешавад. Аз ин лиҳоз, масъалаҳо бояд кӯтоҳ ва ичрои он ба вакт мувофиқ бошад.

Масъалаҳое, ки ба кори гурӯҳӣ мутобиқанд – ҳангоми ҳалли чунин масъалаҳо хонандагон бо ҳам таҳлил мекунанд, хулоса мебароранд, арзёбӣ ва эҷод мекунанд.

Умуман ҳангоми таҳияи масъалаҳо дараҷаи онҳоро ба эътибор гирифтан зарур аст. Аз масъалаҳои осон, ки ба фаҳмидан ва ба хотир гирифтан оғоз карда, то масъалаҳо барои истифода бурдан, таҳлил кардан, хулоса баровардан, арзёбӣ ва эҷод кардан идома додан зарур аст.

Намунаи варақаҳои таълим барои корҳои инфириодӣ, дунафара ва гурӯҳӣ

Мавзӯъ: Интеграли муайян

Масъалаҳо:

Инфириодӣ. Бо параграфи 38 дар саҳ. 218 шинос шавед.

Инфириодӣ. Саволҳоро хонед

- А) Интеграли муайян чист?
- Б) Маънои геометрии интеграли муайяниро тафсир қунед.
- В) Маъноҳои физикии интеграли муайяниро тафсир қунед.

Инфириодӣ. Ҷавобҳои худро ба дафтаратон нависед.

Инфириодӣ. Мисоли 3-ро аз саҳ. 220-ро иҷро қунед.

Дунафарӣ. Ҳалли супориши Мисоли 3 -ро бо рафиқатон муқоиса қунед ва хусусиятҳои хатоҳоро таҳлил намуда, аз болои онҳо кор қунед

Инфириодӣ. Вазифаи хонагӣ иҷрои масъалаи 956-и саҳ. 221

Мавзӯъ: Масоҳати росткунча.

Масъалаҳо:

Инфириодӣ. Мавзӯъро аз китоби дарсӣ ҳонед.

Инфириодӣ. Формула ва нақшай асосиро дар дафтаратон қайд қунед

Инфириодӣ. Оид ба мавзӯъ барои рафиқатон савол тайёр қунед.

Дунафарӣ. Оид ба мавзӯъ бо рафиқатон саволу ҷавоб қунед

Дунафарӣ. Ду масъаларо аз китоби дарсӣ оид ба мавзӯъ ҳал карда дар атрофи натиҷаҳо мулоҳизаронӣ қунед.

Инфириодӣ. Вазифаи хонагӣ **Мавзӯи «Масоҳати росткунча»** ҳонда, оид ба мавзӯъ масъала тартиб дихед. .

Мавзӯъ: Ҳосилаи функсияи логарифмӣ.

Масъалаҳо:

Инфириодӣ. Бо мазмуни мавзӯъ аз китоби дарсӣ шинос шавед

Инфириодӣ. Ба мазмуни хондашуда 4-5 савол таҳия намоед ва ба дафтаратон нависед

Дунафарӣ. Муҳтасар мазмуни хондашударо ба шарикатон нақл қунед, саволҳоятонро дихед ва санҷед, ки шарикатон шуморо то чӣ андоза фахмидааст.

Инфириодӣ. Формула вамазмунҳои навро ба дафтаратон нависед.

Инфириодӣ. Вазифаи хонагӣ. Мавзӯи «Ҳосилаи функсияи логарифмӣ»-ро ҳонда, аз қисмати супоришҳо мисолеро интихобан ҳал қунед.

Мавзӯъ: Муодилаи расанд ба графики функсия.

Масъалаҳо:

Инфириодӣ. Бо мазмуни мавзӯъ аз китоби дарсӣ шинос шавед

Дунафарӣ. Бо истифода аз усули «Чаро?» мазмуни хондаатонро таҳлил қунед.

Дунафарӣ. Аз мазмуни хондашуда 4-5 савол таҳия қунед

Дунафарӣ. Бо истифода аз усули «Чаро?» шарики худро шинос қунед

Гурӯҳӣ. Саволҳо дихед ва санҷед, ки рафиқатон шуморо то чӣ андоза фахмидааст.

Инфириодӣ. Вазифаи хонагӣ. Алгоритми соҳтани муодилаи расанд ба графики функсияро тартиб дихед.

Худро месанчем

Масъалаҳои тестириро ҳал карда, ба омӯзгоратон (тренер) пешниҳод кунед.



1. Шарҳеро интихоб кунед, ки ба низоми интерактивии таълим хос аст.

Низоми интерактивии таълим:

- а. идораи мақсадноки раванди дарс, тақсими имконияти таълимгирӣ ва ҳамкорӣ аст;
- б. асосан тавассути бозиҳо ба роҳ монда шуда, мақсади асосии он хонанда ҳамеша бояд фаъл бошад;
- в. омӯзгор дар ин навъи низоми таълим ҳамеша дар маркази диқкат аст;
- г. хонандагон аслан дар ин навъи низоми таълим фикри худро озодона иброз намекунанд.

5

2. Як нақшае, ки хоси низоми итерактивии таълим аст интихоб намоед.



5

3. «Тақсими бабари имкониятҳои таълим»-ро чӣ гуна мефҳмед?

- а. танҳо хонандагони аълоҳон ин имкониятҳоро бояд дошта башанд;
- б. яъне ба ҳар як хонанда имконияти дар раванди дарс иштирок кардан дода мешавад;
- в. хонандагони сустхон бояд дар синфи алоҳида хонанд, то ба аълоҳонон ҳалал нарасонанд;
- г. ҳангоми корҳои гурӯҳӣ хонандагони аълоҳон дар як гурӯҳ ва сустхонҳо дар гурӯҳи дигар муттаҳид гарданд.

10

4. Як ақидаро интихоб намоед.

- а. аъзоёни гурӯҳҳо ҳар рӯз бояд иваз карда шаванд.
- б. аъзоёни гурӯҳҳо дар ду ҳафта як маротиба иваз шаванд, хубтар аст.
- в. ҷойи мизу курсиҳо ҳангоми корҳои гурӯҳӣ ҳатман иваз карда шаванд.

5

5. Масъалаҳо барои корҳои гурӯҳӣ чӣ хусусият доранд. Як ақидаро интихоб намоед.

- а. хонандагон теоремаҳоро азёд мекунанд.
- б. ҳангоми ҳалли чунин масъалаҳо хонандагон бо ҳам таҳлил мекунанд, хулоса мебароранд, арзёбӣ ва эҷод мекунанд.
- в. хонандагон кои контролӣ менависанд.

10

Ҷамъ 35 ҳол

Модули 3

Арзёбии ташаккулдиҳанда ва ҷамъбастӣ

Арзёбӣ ҷузъи пайвастаи раванди таълиму омӯзиш аст. Таълиму арзёбиро аз ҳам ҷудо кардан имконнозазир аст. Тадқиқоти зиёди мамлакатҳои мутараққӣ нишон медиҳанд, ки арзёбӣ ба раванди азхудкуни ҷамъбастӣ ва татбиқи донишу малакаҳои хонандагон таъсир мерасонад.

Дар олами педагогикаи мусоир навъҳои гуногуни арзёбӣ маъмул буда, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Арзёбӣ дар адабиёти гуногуни илмӣ-педагогӣ дар шаклҳои (мағҳумҳои) гуногун пешниҳод шуда, таҳқиқ мешаванд. Аз ҷумла, ҳангоми таҳлили адабиёти соҳавӣ чунин мағҳумҳои тобиши арзёбидошта пайдо мешаванд: «арзёбии анъанавӣ», «арзёбии алтернативӣ», «арзёбии фаъолият» (Сюзан М. Батлер ва Нэнси Д. МакМунн), «арзёбии ташхисӣ», «арзёбии ташаккулдиҳанда», «арзёбии ҷамъбастӣ (суммативӣ)» ва гайра.

Модули мазкур ба таҳлили ду навъи арзёбӣ, яъне арзёбии ташаккулдиҳанда (формативӣ), арзёбии ҷамъбастӣ (суммативӣ) бахшида шуда, ҳусусиятҳои ҳар яки он мӯҷаз баён карда мегардад.

Инчунин дар давоми омӯзиш шумо ба мақсадҳои зерин ноил ҳоҳед гашт.

- мақсад ва вазифаҳои арзёбиро шарҳ медиҳед;
- навъҳои арзёбиро шарҳ дода онҳоро муқоиса мекунед;
- принципҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро шарҳ медиҳед;
- мағҳуми ниишондиҳандай муваффақиятро шарҳ дода метавонед;
- ниишондиҳандай муваффақият таҳия карда метавонед;
- мағҳуми робитаи мутақобиларо шарҳ дода метавонед;
- навъҳои робитаи мутақобиларо номбар мекунед;
- моҳияти ба ҳуд баҳо доданро шарҳ дода метавонед;
- усули ба ҳуд баҳо доданро истифода мебаред;
- воситаҳои гуногуни арзёбиро шарҳ медиҳед;
- воситаҳои гуногуни арзёбии ташаккулдиҳандаро дар амал истифода мебаред;
- моҳияти меъёргузориро ҳангоми арзёбии ҷамъбастӣ таҳлил мекунед;
- барои арзёбии мақсадҳои таълим меъёрҳо таҳия мекунед;
- моҳияти тестро ҳангоми арзёбии ҷамъбастӣ таҳлил мекунед;
- барои арзёбии мақсадҳои таълим саволу масъалаҳои тест таҳия мекунед.

Ба шумо дар ин самт муваффақият ҳоҳонем!

Модули 3

Арзёбии ташаккулдиҳанда
ва ҷамъбастӣ

Машғулияти 1. Арзёбии ташаккулдиҳанда ва ҷамъбастӣ

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- мақсад ва вазифаҳои арзёбиро шарҳ медиҳанд;
- навъҳои арзёбиро шарҳ дода онҳоро муқоиса мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Масъала: Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.

Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- Ба фикри шумо бо қадом мақсад дониши хонандагон арзёбӣ карда мешавад? Номбар кунед.
- Шумо дониши хонандагонро бо қадом воситаҳо арзёбӣ мекунед?

Мақсад	Восита

Қадами 4. Қор дар гурӯҳҳо. Хондан ва таҳлили матн.

Масъала:

- Ҳазинаи маърифатро бодиқӣт хонда, ҷадвали «Рӯзномаи дубахша»-ро пур кунед.
- Онро тавассути усули «Савол ба муаллиф» муаррифӣ намоед.

Иқтибос	Шарҳ

Ҳазинаи маърифат

Арзёбӣ ҷузъи пайвастаи раванди таълиму омӯзиш аст. Таълиму арзёбиро аз ҳам ҷудо кардан имконнозӣ аст. Тадқиқоти зиёди мамлакатҳои мутараққӣ нишон медиҳанд, ки арзёбӣ ба раванди азхудкунӣ ва татбиқи донишу малакаҳои хонандагон таъсир мерасонад.

Дар олами педагогикаи мусоир навъҳои гуногуни арзёбӣ маъмул буда, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Арзёбӣ дар адабиёти гуногуни илмӣ-педагогӣ дар шаклҳои (мағҳумҳои) гуногун пешниҳод шуда, таҳқиқ мешаванд. Аз ҷумла, ҳангоми таҳлили адабиёти соҳавӣ ҷунин мағҳумҳои тобиши арзёбидошта пайдо мешаванд: «арзёбии анъанавӣ», «арзёбии алтернативӣ», «арзёбии фаъолият», «арзёбии ташхисӣ», «арзёбии ташаккулдиҳанда», «арзёбии ҷамъбастӣ (суммативӣ)» ва гайра.

Модули мазкур ба таҳлили ду навъи (усули) арзёбӣ, яъне арзёбии ташаккулдиҳанда (формативӣ), арзёбии ҷамъбастӣ (суммативӣ) баҳшида шуда, ҳусусиятҳои ҳар яки он мӯҷаз баён мегардад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда - равандест, ки тавассути он муаллиму хонандагон раванди таълимро таҳлил карда хulosai зарурӣ мебароранд. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда ба муаллимон имконият медиҳанд, ки раванди таълимро назорат карда, тавассути маслиҳату роҳбаладӣ онро ба самти муайян барои расидан ба мақсаҳои таълим равона созад. Ин навъи арзёбӣ ба хонандагон имконияти муайян намудани сатҳи инкишофашионро дода, ахборро оид ба сатҳи дигари инкишоф ва тарзи ба он расиданро фароҳам меорад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда чунин хусусиятҳоро дорост:

- арзёбии ташаккулдиҳандаи дуруст ба роҳ мондашуда натиҷаҳои имтиҳонҳои ҷамъбастиро баланд бардошта, хонандагонро барои тамоми умр дониш андӯҳтан омода месозад;
- дар раванди арзёбии ташаккулдиҳанда муаллим на ҳамчун нозир, балки ҳамчун ҳамоҳангсоз/роҳбалад ва муҳаққиқ фаъолият мекунад;
- арзёбии ташаккулдиҳанда раванди таълимро пеш бурда, онро фарроҳу амиқ мегардонад;
- ҷен ва муқоиса кардани дониши хонандагон (байни ҳамдигар) хоси арзёбии ташаккулдиҳанда нест.

Арзёбии ҷамъбастиӣ – ин усули арзёбӣ барои муайян кардани натиҷаҳои таълим ва дастовардҳои хонандагон истифода шуда, ба ин васила оид ба дараҷаи азхудкуни мӯҳтаво (матн, мавзӯъ), дониш ва ё малака ахбор ҷамъбасти оварда мешавад. Натиҷаи чунин ахбор дар қолабҳои гуногун, аз ҷумла журнали синф, табелҳои гуногун, шаҳодатномаи ҳатми мактаб дар шакли ҳолҳо/баллҳо ҷамъбасти карда мешавад. Вобаста ба мақсад, арзёбии ҷамъбастиро метавон ба воситай тестҳо (ки аз тарафи муаллим омода мегарданд) ва ё баҳодиҳии васеъ (имтиҳони шифоҳӣ, кори ҳаттӣ (назоратӣ), ҷамъбасти ҷоряқ) ба роҳ монд. Ҷен ва муқоисаи дастовардҳои хонандагон, ба меъёрҳои ҷеншаванда, масалан, ба талаботи барномаву стандартҳо мувофиқат кардан руқнҳои асосии арзёбии ҷамъбастиӣ мебошанд.

Қадами 5. Таҳлилу баррасӣ. Блиспурсиши.

Саволҳо:

- Аз ҳар ду навъи арзёбӣ шумо қадомашро бештар истифода мебаред? Ҷаро?
- Оё бе арзёбии ташаккулдиҳанда ба натиҷаҳои хубтар ноил гаштан мумкин аст?
- Ба фикри шумо қадом навъҳои арзёбӣ дар дарсҳои математика мувофиқтар аст? Ҷаро?
- Ба фикри шумо ҳангоми истифодаи онҳо ба қадом мушкилот дучор мешавед?
- Мушкилоти мавҷударо чӣ гуна ҳалу фасл менамоед?
- Боз чиро оид ба арзёбӣ донистан меҳоҳед?

Қадами 6. Арзёбӣ\худназорат. Муҳокимаи умумӣ.

Андешаҳои ман пеш аз машғулият	Андешаҳои манн баъд аз машғулият

Қадами 7. Ҷамъбасти машғулият. Муҳокимаи умумӣ.

Саволҳо:

- ✓ *Машғулияти мо аз чӣ оғоз гардиð ва дар доираи қадом мавзӯъ мо фаъолият намудем?*
- ✓ *Бо қадом мақсад дониши хонандагон арзёбӣ карда мешавад?*
- ✓ *Қадом навъҳои арзёбироро медонед?*

Модули 3. Машғулияти 2. Принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳанда

Мақсади таълим:

Иштироқчиён:

- принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро шарҳ медиҳанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мақсади таълим.

Савол: Агар омӯзгор принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро шарҳ дода тавонад ин ба ӯ чӣ медиҳад?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Савол: Арзёбӣ кадом хусусиятҳоро бояд дошта бошад? Номбар кунед.

Қадами 3. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Ба панҷ гурӯҳи чорнафара муттаҳид шуда, аз «Хазинаи маърифат» ду принсиҳи арзёбии ташаккулдиҳандаро интихоб намоед. Оид ба ин ду присип муаррифӣ омода намуда, ба аҳли синф пешниҳод кунед.

Гурӯҳи А. Принсипҳои якум ва дуюм.

Гурӯҳи Б. Принсипҳои сеюм ва чорум.

Гурӯҳи В. Принсипҳои панҷум ва шашум.

Гурӯҳи Г. Принсипҳои ҳафтум ва ҳаштум.

Гурӯҳи F. Принсипҳои нуҳум ва даҳум.

Қадами 4. Муаррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳҳо.

Масъала: Ба намояндаи гурӯҳи муаррификунанда савол диҳед. Ҳангоми арзёбӣ аз ҷадвали зерин истифода баред.

Нишодиҳанда	Ҳа	Не	Тавсия
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.			
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.			
Масъала пурра баррасӣ шудааст.			
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.			
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.			

Қадами 5. Мухокима ва хulosабарорӣ.

Саволҳо: Принсипҳои мазкур ба ҳама фаҳмоанд? Оё риояи ин принсипҳо шарт аст?
Чаро?

Қадами 6. Ба ҳуд ва ба ҳамдигар баҳо додан.

Масъала: Ҷадвали зеринро пурра созед.

р/т	Нишондиҳанда	ҳа	не	қисман	Агар «не» ё «қисман» бошад, савол дорам.
4.	Принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро шарҳ дода метавонам.				
5.	Имрӯз дар кори гурӯҳи хуб фаъолият кардам.				
6.	Оид ба татбиқи принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳанда омодаам.				

Хазинаи маърифат Принсипҳои арзёбии ташаккулдиҳанда

Арзёбии ташаккулдиҳанда арзёбӣ барои беҳбудии таълим ва баландшавии маърифати талаба аст. Низоми мазкур имкон медиҳад, ки дастоварди талабагон таҳти назорат бошад ва он боиси баланд гардидани сатҳи таҳсилот шавад. Арзёбии ташаккулдиҳанда аз усулҳои баҳодиҳии мавҷуда фарқ мекунад. Пеш аз ҳама дар ин низом муаллим имконияти бо талаба ба таври инфириодӣ кор карданро дорад.

Омӯзгор метавонад дар асоси арзёбии мазкур дониши нопурра азхудкардаи талабагонро ташхис кунад, дар давраи аввал ёрӣ [расонад](#) ва раванди таълимиро ташкил намояд. Талаба дар ин маврид масъулияти худро барои таҳсил бештар ҳис мекунад.

Арзёбии ташаккулдиҳада хусусияту принсипҳои худро дорад. Принсипҳои мазкур аз тарафи Гурӯҳи корӣ оид ба арзёбӣ (аз тарафи Асосиатсияи Бритонии Пажуҳишҳои Маърифатӣ) дар асоси тадқиқот таҳия шудаанд:

Принсиپи 1. Арзёбӣ қисми асосии банақшагирии дарс бошад. Ҳангоми банақшагирии дарс омӯзгор дар нақша фаъолиятҳоеро ҷо дихад, ки ҳам ба ӯ ва ҳам ба хонанда имконияти назорати раванди таълимиро фароҳам оранд. Мувофиқи принсипи мазкур восита ва усулҳои арзёбӣ баъди муайян кардани мақсад ва фаъолияти таълим тарҳрезӣ карда мешавад. Мақсад он аст, ки ҳанӯз дар марҳилаи банақшагирий роҳу воситаҳои арзёбӣ муайян шуда, дараҷаи эътиимоднокии онҳо таҳлил гарданд.

Принсиپи 2. Арзёбӣ ташаккулдиҳанда ба таҳлили раванди омӯзиш нигаронида шуда бошад. Яъне ҳангоми арзёбӣ хонандагон бояд ба саволи чӣ тарз ба ин натиҷа ноил гаштанд, чӣ душворӣ қашиданд ва барои чӣ муваффақ шуданд, ҷавоб диханд. Ин ба хонандагон имконият медиҳад, ки раванди таълимириро таҳлил карда, эътиимод ҳосил намоянд. Пас аз иҷрои ҳар як фаъолияти таълим, омӯзгор тавассути воситаҳои арзёбӣ хонандагонро водор менамояд, то раванди иҷрои он фаъолиятро таҳлил карда, хулоса бароранд ва қадами дигари таълимиро мушаххас гардонанд.

Принсиپи 3. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун меҳвари дарс шинохта шавад. Аксари фаъолияти таълими, ки ҳангоми дарс иҷро карда мешаванд бояд хусусияти арзёбӣ (таҳлили) дошта бошанд. Бояд масъала, савол ва дигар масъалаҳои таълим тарзе тарҳрезӣ карда шаванд, ки ба хонанда имконияти таҳлили раванди омӯзишро фароҳам оранд.

Принсиپи 4. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун рукни асосии омодагии қасбии омӯзгор шинохта шавад. Омӯзгор бояд малакаву маҳоратӣ истифодаи воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро дошта бошад. Ин малакаву маҳорат дар донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва курсҳои такмили ихтисос ва ё ба таври худомӯзӣ ҳосил карда мешаванд. Омӯзгор бояд тарзи банақшагирий, ташкил ва таҳлили воситаҳои арзёбӣ, воситаҳои пешниҳоди тавсияҳо, саволу масъалаҳоро дуруст ба роҳ монад.

Принсиپи 5. Арзёбӣ бояд ҳасос ва конструктивӣ бошад. Ҳангоми пешниҳоди тавсияву натиҷаҳои арзёбӣ омӯзгор бояд аз таъсири арзёбӣ ба хонанда оғаҳ бошад. Яъне то қадом андоза тавсияҳо ба хонанда таъсири манғӣ ва ё мусбӣ мерасонанд. Тавсия, шарҳу эзоҳҳо бояд ба фаъолияти таълими хонанда нигаронида шуда бошанд на ба

шахсияти ў. Тавсияву тақризҳо бояд созанда бошанд, хонандаро аз як зинаи инкишоф ба зинаи баландтар бардоранд.

Принципи 6. Арзёбии ташаккулдиҳанда бояд мотиватсияи хонандагонро нисбат ба таълим ба эътибор гирад. Барои баланд бардоштани мотиватсияи хонандагон арзёбӣ нақши назаррас мебозад. Дар ин ҳолат диққат ба дастовардҳои хуби хонанда равона шуда, сипас дар асоси он қадамҳои дигар, аз ҷумла дуруст кардани галатҳо, диққат додан ба имлой қалимаҳо ва гайра ба роҳ монда мешаванд. Тавсия карда мешавад, ки омӯзгор ҳангоми матраҳ сохтани муколама бо хонанда аввал ақалан се ҷиҳати хуби корро ба хонанда баррасӣ мекунад, сипас самтҳое, ки бояд такмил дода шаванд ва роҳу усулҳои такмилдиҳӣ пешниҳод мешаванд. Дар ин ҳолат хонанда мотиватсияи таълимиро гум намекунад.

Принципи 7. Арзёбии ташаккулдиҳанда ба фахмидани мақсади таълим ва меъёрҳои арзёбӣ бояд мусоидат намояд. Хонанда бояд аз мақсади дарс оғаҳ буда, моҳияти онро дарк намояд. Зиёда аз он он мақсадҳоро баррасӣ карда, барои таълим гирифтани масъулият ҳис кунад. Омӯзгор дар оғози дарс ба хонандагон мақсадҳоро муаррифӣ карда, натиҷаи ниҳоии таълимиро муҳокима мекунад. Хонанда бояд донад, ки барои чӣ имрӯз масъалаи мазкур таҳлил мешавад ва он ба донишу малакаҳои пешнааш чӣ алоқамандӣ дорад. Доностани меъёрҳои арзёбӣ ба хонанда имконият медиҳад, ки тамоми фаъолияти таълимиашро ба тартиб дарорад ва онро ба самти муайян барои ба даст овардани мақсаду натиҷаҳо равона месозад. Ҳангоми баррасии меъёрҳои арзёбӣ иштироки хонандагон ҳатмист.

Принципи 8. Тавассути воситаҳои арзёбӣ ба хонандагон бояд дастури мушаххас барои рушди минбаъда дода шавад. Ба хонанда бояд тавсияҳои мушаххас оид ба самти рушди минбаъда пешниҳод карда шавад. Тавсияҳо дар навбати худ бояд мушаххас, ичрошаванда, мувоғиқ ва саривақт бошанд. Тавсияҳо ҳамчун дастур пешниҳод карда мешаванд, то хонанда самти такмил доданро пурра дарк кунад.

Принципи 9. Арзёбии ташаккулдиҳанда малакаи ба худ баҳо додани хонандагонро такмил дихад. Омӯзгор дар ниҳоди хонанда малакаи назорати фаъолияти таълимии худро тарбият мекунад. Хонанда объекти асосии раванди таълим маҳсуб мёбад, аз ин лиҳоз омӯзгор ба ў дар ин самт роҳнамоӣ мекунад. Таълим гирифтани ва маърифатноку лаёқатманд шудан аз худи хонанда вобаста аст. Инро метавон тавассути бори дигар хонандагонро ба таҳлили раванди ичрои масъалаи таълим ҷалб кардан ба роҳ монд. Чӣ тарз? Кадом воситаҳо ҳангоми ҳалли масъала истифода шудаанд? Ба кадом мушкилот дучор шуданд? Чӣ гуна он мушкилотро паси сар карданд? Ин саволҳо хонандагонро водор менамоянд, ки раванди таълимиро таҳлил кунанд.

Принципи 10. Арзёбӣ ҳамаи дастовардҳои таълимии хонандаро ба эътибор гирад. Омӯзгор ҳангоми арзёбӣ бояд тамоми дастовардҳои таълимии хонандаро ба эътибор гирифта, онро қадрдонӣ кунад. Ҳар як хонанда бояд имконияти гирифтани тавсия, тақриз ва таҳлили фаъолияти таълимии худро дошта бошад. Аз эътибор дур сохтани дастовардҳои таълимии хонандагон мотифатсияи маърифатҷӯйии ўро паст мегардонад. Аз ин лиҳоз тавсия карда мешавад, ки ҳар як дастоварди ў ба қадри имконият қадрдонӣ гардад.

Модули 3. Машғулияти 3. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда: нишондиҳандаҳои муваффақият

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- мағхуми нишондиҳандаи муваффақиятро шарҳ дода метавонанд;
- нишондиҳандаи муваффақият таҳия карда метавонанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухокимаи мақсади таълим.

Савол: Моҳияти мақсади таълими машғулияти мазкур дар чист? Шарҳ диҳед.

Лаҳзаи дарси намоишӣ

Қадами 2. Кори дунафарӣ.

Масъала: Корҳои хонандагонро таҳлил кунед. Гӯед, ки онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд. Кадом кор бомуваффақият иҷро шудааст? Чаро?

Handwritten solution:

$$\frac{x^2 - 25}{5x - 25} + \frac{x^2 + 10x + 25}{x^2 + 25} = \frac{x^2 - 5^2}{5 \cdot x - 5 \cdot 5} +$$

$$+ \frac{x^2 + 2 \cdot 5x + 5^2}{x \cdot x + 5 \cdot x} = \frac{(x-5)(x+5)}{5(x-5)} + \frac{(x-5)(x+5)}{5(x-5)} +$$

$$+ \frac{(x+5)^2}{x(x+5)} = \frac{x+5}{5} + \frac{5}{x+5} = \frac{x(x+5)+5}{5x}$$

$$+ 5(x+5) = \frac{x^2 + 5x + 5x + 5 \cdot 5}{5x} = \frac{(x+5)^2}{5x}$$

Handwritten solution:

$$\frac{x^2 - 25}{5x - 25} + \frac{x^2 + 10x - 25}{x^2 + 5x} = \frac{(x-5)(x+5)}{5(x-5)} + \frac{(x+5)^2}{x(x+5)} =$$

$$= \frac{x^2 + 5x + 5x - 25}{5x} = \frac{(x+5)^2}{5x},$$

Қадами 3. Таҳияи нишондиҳандаи муваффақият.

Саволҳо:

- Барои ҳалли муодилаҳои квадратӣ чӣ амалҳоро бояд иҷро кард?
- Ҳалли муодилаи квадратӣ дар кадом ҳолат дуруст ҳисобида мешавад?

Давоми машғулият

Қадами 4. Таҳлилу арзёбии лаҳзаи дарси намоишӣ.

Саволҳо: Қадами аввали дарс чӣ буд? Сипас чӣ? Нишондиҳандаҳои муваффақият чӣ тарз таҳия шуданд? Оё нишондиҳандаҳои муваффақият ба шумо ҳангоми ҳалли муодилаҳо ёрӣ мерасонанд? Ин воситаи арзёбии ташаккулдиҳанда, яъне таҳияни нишондиҳандаҳои муваффақият чӣ бартарӣ ва мушкилӣ дорад?

Қадами 5. Таҳияи дастур.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва барои татбиқи ин восита дастур таҳия намоед. Аз чӣ бояд оғоз кард?

Қадами 5. Арзёбӣ. Ҳудбаҳодихӣ.

Қадом қисмати машғулият ба шумо маъқул афтод? Чаро?

Қадом қисмати машғулият барои шумо мушкил буд?

Барои бартараф кардани ин мушкилот чӣ бояд кард?

Хазинаи маърифат Нишондиҳандаи муваффақият

Нишондиҳандаи муваффақият меъёрҳои расидан ба мақсади таълим мебошанд. Яъне, хонандагон чӣ корро иҷро намоянд ё кори онҳо аз қадом қисматҳо иборат буда, қадом ҳуссусиятҳоро дошта бошад.

Донистани нишондиҳандаҳои муваффақият пеш аз иҷрои вазифаи таълими барои ба натиҷаҳои беҳтар ноил гаштан мусоидат мекунад. Ҳангоме ки хонандагон аз нишондиҳандаҳо оғаҳанд ва ё онҳоро якҷоя бо аҳли синф ва муаллим тартиб медиҳанд, корашон самаранок мегардад. Нишондиҳандаҳо ҳамчунин ҳангоми арзёбии раванд ва натиҷаи кори хонанда ҳам аз тарафи муаллим ва ҳам аз тарафи хонанда истифода шаванд.

Воситаҳои тартиб додани нишондиҳандаҳо аз мақсадҳои таълим вобаста аст. Дар ҳар сурат омӯзгор бояд пешакӣ онҳоро ба нақша гирад. Тартиб додани нишондиҳандаҳои муваффақият бо аҳли синф воситаи маъмул аст. Албатта тартиб додани нишондиҳандаҳо якҷоя бо хонандагон дар назари аввал мушкил аст, аммо намунаҳо ин равандро осон ва шавқовар мегардонанд.

Масалан, ду кори хонандагонро ҳамчун намуна ба онҳо пешниҳод мекунем. Аз хонандагон хоҳиш мекунем, ки ҷиҳатҳои хуб ва такмилалаби корро гӯянд.

Муаллим ба аҳли синф муроҷиат карда, мегӯяд, ки биёд якҷоя нишондиҳандаи муваффақият тартиб медиҳем. Муаллим нишондиҳандаҳоро дар таҳтай синф менависад.

Сипас ба хонандагон муроҷиат карда, самтҳои дигар низ ба ин васила таҳлил мекунанд. Дар натиҷа муаллим ҳамроҳи хонандагон чунин нишондиҳандаҳоро тартиб доданд:

- Ҳалли мисол бояд пурра бошанд;
- Тартиби иҷрои амалҳо пай дар пай бошанд;
- Санчиш гузаронида шаванд;
- Ҷавобҳо навишта шаванд.

Баъд аз ҳалли мисол, муаллим аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки корашонро дар асоси нишондиҳандаҳо санҷанд. Хонандагон кори худро санҷида, онро ислоҳ мекунанд.

Тартиб додани нишондиҳандаҳои муваффақият чунин бартариҳо дорад:

- корҳои хонандагон беҳтар мегарданд;
- хонандагон масъули кори худ мегарданд;
- ғалатҳои маъмулӣ аз байн мераванд;
- роҳи расидан ба мақсад барои хонандагон равшантар мегардад.

Бояд кӯшиш кард, ки нишондиҳандаҳо зиёд ва аз мақсади дарс дур набошанд.

Масалан,

- рост навиштани мисолҳо;
- мувоғиқати андозаи ададҳои мисолҳо бо ҳам;
- дуруст аз сатр ба сатр гузарондан;
- тоза ва хоно навиштан.

Агар нишондиҳандаҳо зиёд гарданд, диккати хонандагон ҳамон қадар парешон мешаванд.

Модули 3. Машғулияти 4. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда: робитаи мутақобилаи хаттӣ

Мақсади таълим:

Иштироқчиён:

- мағҳуми робитаи мутақобиларо шарҳ дода метавонанд;
- навъҳои робитаи мутақобиларо номбар мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо: Агар хонанда хато кунад, хатои ўро чӣ гуна пешниҳод мекунед? Робитаи байни омӯзгор ва хонанда чӣ тарз бояд ба роҳ монда шавад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Ба намунаи кори хонанда ва тавсияҳои омӯзгор нигаред. Онро ба шарикатон муҳокима кунед. Гӯед, ки он аз тафтиши ҳаррӯзаи шумо чӣ фарқ дорад?

Намунаи кори хонанда

Қадами 4. Тахлилу хулосабарорӣ.

Саволҳо: Ин восита ба хонандагон чӣ медиҳад? Оё он ба хонандагон хуш меояд? Кадом мушкили ҳангоми татбиқи он пайдо мешавад? Онро чӣ тавр ҳал кардан мумкин аст?

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. Таҳияи дастур барои татбиқ.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва барои татбиқи он дастур таҳия намоед. Аз чӣ оғоз бяд кард? Дастурҳоро муаррифӣ ва муҳокима кунед.

Хазинаи маърифат

Аксари мо – омӯзгорон, кори хаттии хонандагонро тафтиш карда, бо ишораҳои маҳсус қайд мекунем ва ё хатои карда хонандаро (асосан имлоро) бо қалами сурҳ дуруст намуда, ба онҳо баҳо мегузорем. Ин восита ба хонандагон барои такмил ёфтани кӯмак намерасонад, балки онҳоро аз таълим дилхунук месозад. Дар ин ҳолат, хонандагоне, ки баҳои «панҷу чор» гирифтаанд, қаноатманд шуда, баҳои пастирифтаашон рӯҳафтода мешаванд. Аксари вақт тамоми рунқҳои тартиби ичрои кори хаттии хонандагон аз тарафи муллимон ба эътибор гирифта мешавад: тарзи навишт, пуррагии мисол, пай дар пайи ҳали мисол ва гайра. Ба мисоли зерин нигаред:

Ахборот дар чунин усули тафтиш хеле зиёд аст ва ба хонанда барои такмил додани навиштани кори хаттӣ кӯмак намерасонад. Аксари Шумо шояд, гӯед, ки мо бояд ҳамаи ин хатоҳоро муайян карда, корро дуруст баҳо дижем. Бале, лекин мақсади таълим *navishtani* кори хаттӣ аст. Агар мақсади таълим дуруст навиштани мисолҳо, истифодаи дурусти алломатҳои математики, хушҳат навиштан мебуд, ин усул мувоғиқтар мешуд. Барои хонанда дуруст ичро кардани мисол ё алгоритми дурусти он муҳимтар аст. Аз ин лиҳоз ба хонанда пешниҳод кардани тавсияҳо дар самтҳои дар боло зикршуда таъсири бештар дорад.

Барои ҳар як кори хаттии хонандагон, аз ҷумла, кори санчишӣ, кори мустақилона, кори хаттӣ ва гайра баҳо гузоштан ба онҳо тобиши санчишӣ медиҳад. Санҷидани ҳар як рукни ичрои кор, низ чунин тобишро

13. 41. 09
Кори дастур

а) $\frac{x-25}{5x-25} + \frac{2x+5}{x^2-5x}$

б) $\frac{6a}{x^2-a} \cdot \frac{2x-2}{2ax}$

в) $\frac{\sqrt{x}-2\sqrt{x}}{5\sqrt{x}-2\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+5}{x^2-5x}$

г) $\frac{6a}{x^2-a} \cdot \frac{2x-2}{2ax}$

Баҳо 2 (Баг)

дорад. Ҳама унсурҳои ичрои ҳалли мисъала низ агар он санчишӣ бошад. Ҷуноне ки мо медонем, ин корҳои санчишӣ дар ҷамъбости соли таҳсил ва ё ҳатми зинаи таҳсил гирифта мешаванд.

Айни замон мо аз воситаҳои анъанавии тафтишу баҳогузорӣ истифода мебарем. Он асосан ба муайян намудани хатоҳҳо, ишора кардани онҳо бо қалами сурх ва дар асоси шумораи хатоҳо гузоштани баҳо мебошад. Дар ин ҳолат хатоҳҳои хонандагон дар корҳои ояндаашон такрор мёбанд, зоро хонандагон бо дидани баҳо, завқи дуруст кардани хатоҳоро гум мекунанд.

Аз ин лиҳоз тавсия дода мешавад, ки барои такмил додани кори хонандагон аз тавсияҳои ҳаттӣ истифода баранд. Якчанд воситаҳои чунин тавсиядиҳиро пешкаш менамоем.

Навиштани тавсия ба кори хонандагон як навъ раҳнамунсозии онҳо мебошад. Ҳангоми тавсиядиҳӣ сараввал се нуктаи хуби корро муайян кардан лозим аст. Онро метавонед бо қалами сабз ишора кунед. Пешакӣ ба хонандагон фаҳмонед, ки ин се қисм (ё зиёдтар) рукнҳои беҳтарини кори онҳост. Сипас ҷойҳои такмилталабро муайян намуда, бо тирча нишон дихед. Дар ҳошия ва ё поварақ тавсияи худро нависед.

Се навъи навиштани тавсияҳои ёрирасон маъмул аст:

1. **Хотиррасонӣ.** Ин навъи тавсиядиҳӣ барои хонандагони аълоҳон мувофиқтар аст. Масалан, дар ҳалли мисоли $(2a + 3v)(2a - 3v)2a = \dots$ метавонем, бо чунин тавсия ба хонанда муроҷиат кунем: «Дар бораи усулҳои ҳалли гуногуни ин мисол бештар маълумот дихед».
2. **Қўмаки зинавӣ.** Ин навъи тавсиядиҳӣ ба хонандагоне, ки бештар аз рӯйи дастур кор карданро меписанданд, мувофиқтар аст. Он бо якчанд восита ба роҳ монда мешавад. Масалан:
 - a) **тавассути саволҳо:** Оё мисоли $(2a + 3v)(2a - 3v)2a = \dots$ бо формулаи зарби бисъёрӯзва ба бисъёрӯзва ҳал карда мешавад?
 - b) **тасвир:** ягон формулаэро тасвир кунед, ки ба Шумо дар ҳалли мисоли $(2a + 3v)(2a - 3v)2a = \dots$ ёрӣ дихад.
 - c) **ҷумлаҳои нотамом:** Ҳалли мисоли $(2a + 3v)(2a - 3v)2a = \dots$ ёбед.
3. **Пешниҳоди намуна.** Ин восита маҳсусан барои хонандагони миёна ёрии зиёд мерасонад. Масалан, аз хонандагон ҳоҳиш мекунед, ки яке аз пешниҳоди мазкурро интиҳоб намоянд ва ё дар асоси он худашон мисоли одитарро интиҳоб намоянд.

$$(a + v)(a - v) = a^2 - v^2$$

Қадами 6. Кори дунафарӣ.

Масъала: Ба корҳои хонандагон (намунаҳо аз таафи тренер пешниҳод мешаванд) тавсия нависед. Онҳоро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.

Қадами 7. Ба ҳуд баҳо додан.

Масъала: Ҷадвалро пурра созед. Машғулиятро арзёбӣ кунед.

Андешаҳои ман пеш аз машғулият	Андешаҳои ман баъд аз машғулият

Машғулияти 5. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда: ба худ баҳо додан

Мақсади таълим:

Иштироқчиён:

- моҳияти ба худ баҳо доданро шарҳ дода метавонанд;
- усули ба худ баҳо доданро истифода барад.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.

Қадами 2. Кори дунафарӣ

Масъаларо ҳал намоед.

Масоҳати тахтай росткунча ба 4500 см^2 баробар аст. Аз он қисми дарозиаш 120 см ро буриданд. Қисми боқимондаи тахта квадратро ташкил дод. Тарафҳои ин квадратро ёбед.

Қадами 3. Ба худ баҳо додан.

Масъала: ба саволҳо ҷавоб гардонед.

Саволҳо барои ба худ баҳо додан

- *Ҳангоми ҳалли масъала ба қадом мушкилӣ дучор шудед?*
- *Чӣ/Кӣ ба шумо ҳангоми ҳалли масъала ёрӣ расонд?*
- *Дар қадом самт барои ҳалли масъалаҳо ба Шумо ёрии бештар зарур аст?*
- *Ҳангоми ҳалли масъала чӣ ба Шумо бештар маъқул афтод?*
- *Чӣ ҷизи навро оид ба ҳалли масъалаҳо омӯхтед?*

Қадами 4. Таҳлилу муҳокима.

Саволҳо:

Қадом фаъолиятро ичро кардем?

Саволҳои баъди масъалаи таълим чӣ моҳият доштанд ва ба қадом мақсад истифода шуданд?

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Даствури методии мазкурро аз аввал то ба охир аз назар гузаронда воситаҳои ба худ баҳо доданро ёбед. Онҳоро таҳлил карда, муаррифӣ омода намоед.

Қадами 6. Матнро хонед ба саволҳо ҷавоб гардонед. Муҳокима қунед.

Саволҳо: Моҳияти асосии ба худ баҳо додан чист? Агар хонандагони шумо ба худ баҳо дода тавонанд ин ба сифати таълим чӣ таъсир мерасонад?

Хазинаи маърифат

Хонандагон бояд барои таҳсили худ масъулият ҳис кунанд. Таҳқиқотҳо нишон медиҳад, ки хонандагон он вақт масъулият ҳис мекунанд, ки ба фаъолияти хеш баҳо диханд. Асосан ҳангоми шунидани мағҳуми ба худ баҳо додан мо муаррифии корӣ хонандагонро мефаҳмем, лекин худбаҳодиҳӣ ҷанбаи дигар аст.

Воситаҳои худбаҳодиҳӣ аслан дар ҳама зинаҳои дарс истифода бурда мешавад, лекин тавсия дода мешавад, ки баъд аз муаррифӣ ва муҳокимаи мақсади таълим ва ичрои фаъолиятҳои таълим (барои расидан ба он мақсад) худбаҳодиҳӣ гузаронда шавад.

Худбаҳодиҳӣ тавассути саволҳо бо баёни мақсади таълим ба роҳ монда мешавад. Ширли Кларк чунин намунаи саволҳоро пешниҳод мекунад:

Саволҳо барои ба худ баҳо додан

- Ҳангоми ... (мақсади таълим) ба қадом мушкилӣ дучор шудед?
- Ҷӣ/Кӣ ба Шумо ҳангоми ... (мақсади таълим) ёрӣ расонд?
- Дар қадом самт барои ... (мақсади таълим) ба Шумо ёрии бештар зарур аст?
- Ҳангоми ... (мақсади таълим) чӣ ба Шумо бештар маъқул шуд?
- Чӣ чизи навро оид ба ... (мақсади таълим) омӯхтед?
- Дафъаи оянда (мақсади таълим) чиро иваз мекардед?

Биёed, якчанд мақсади таълимиро ба қолаби ин саволҳо ҷой медиҳем.

Мақсади таълим: хонандагон қимати решави квадратиро мейбанд.

Саволҳо барои ба ҳуд баҳо додан

- Ҳангоми **ёфтани** қимати решави квадрати ба қадом мушкилӣ дучор шудед?
- Ҷӣ/Кӣ ба Шумо ҳангоми **ёфтани** қимати решави квадрати ёрӣ расонд?
- Дар қадом самт барои **ёфтани** қимати решави квадрати ба Шумо ёрии бештар зарур аст?
- Ҳангоми **ёфтани** қимати решави квадрати чӣ ба Шумо бештар маъқул афтод?
- Чӣ чизи навро оид ба решави квадрати омӯхтед?

Ё ин ки:

Мақсади таълим: хонандагон мазмуни теоремаи Пифагоро истифода мебаранд

Саволҳо барои ба ҳуд баҳо додан

- Ҳангоми **истифода теоремаи Пифагор** ба қадом мушкилӣ дучор шудед?
- Ҷӣ/Кӣ ба Шумо ҳангоми **истифода теоремаи Пифагор** ёрӣ расонд?
- Дар қадом самт барои **истифода теоремаи Пифагор** ба Шумо ёрии бештар зарур аст?
- Ҳангоми **истифода теоремаи Пифагор** чӣ ба Шумо бештар маъқул афтод?
- Чӣ чизи навро оид ба **истифода теоремаи Пифагор** омӯхтед?

Ин саволҳоро вобаста ба мақсади дарс иваз карда метавонед. Ҳангоми гузарондани фаъолияти худбаҳодихӣ як ва ё ду саволро ба хонандагон пешкаш кунед. Ҷавобро бо хонандагон муҳокима кунед, то онҳо роҳу усули расидан ба мақсадро муайн кунанд.

Саволҳоро дар вараки алоҳида навишта дар як кунҷи синф (хубтар мешуд дар назди лавҳи синф) часпонед. Вобаста ба мақсади дарс аз он саволҳо истифода баред:

Масалан:

Худбаҳодихӣ

- Ба қадом мушкили дучор шудед?
- Ҷӣ/Кӣ ба Шумо ёрӣ расонд?
- Дар қадом самт ба Шумо ёрии бештар зарур аст?
- Чӣ ба Шумо бештар маъқул афтод?
- Чӣ чизи навро омӯхтед?
- Чиро иваз мекардед?

Бояд дар хотир дошт, ки ҳангоме ки хонандае оид ба мушкилоташ ҳарф мезанад, хонандагони дигар аз ин меомӯзанд. Зоро онҳо ба ҳуд мегӯянд, ки «на танҳо ман ба чунин мушкилот рӯ ба рӯ шудам».

Худбаҳодихӣ малакаи таҳлил кардани сабабҳо ва ҳалли проблемаҳоро дар хонандагон равнақ медиҳад. Агар мо ҳар дарс воситаҳои худбаҳодихиро истифода барем, хонандагон рӯз ба рӯз ҳисси масъулиятшиносиашон меафзояд.

Қадами 7. Арзёбӣ. Ба ҳуд баҳо додан.

Масъала: Яке аз воситаҳои ба ҳуд баҳо доданро интихоб карда, фаъолияти худро арзёбӣ кунед.

Модули 3. Машгулияти 6. Кори лоихавӣ. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- воситаҳои гуногуни арзёбиро шарҳ медиҳанд;
- воситаҳои гуногуни арзёбии ташаккулдиҳандаро дар амал истифода мебаранд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.

Қадами 2. Тахияи кори лоихавӣ.

Масъала: Ба гурӯҳҳои чорнафара муттаҳид шуда, як воситаи арзёбиро интихоб кунед. Муаррифӣ омода намуда, ҳамдарсонатонро таълим дихед.

Қадами 3. Муаррифӣ ва муҳокима.

Масъала: Баъди муаррифии ҳар як гурӯҳ ба онҳо савол дихед.

Қадами 4. Кори гурӯҳӣ. Тахлилу хулосабарорӣ.

Масъала: Аз байни воситаҳои пешниҳодшуда ду воситае, ки ба шумо писандомадаанд интихоб намоед. Гӯед, ки барои чӣ онҳо ба шумо маъқул шуданд?

Қадами 5. Арзёбӣ. «Доғҳои сафед»

Саволҳо:

Дар машгулият чӣ нофаҳмо буд? Ба чӣ шубҳа доред? Чиро ичро карда намешавад?

Воситаҳо

Воситаи «Доғҳои сафед»

Дар охири дарс муаллим аз хонандагон ҳоҳиш мекунад, ки ба таври мустақилона ё дунафарӣ «доғҳои сафед»-ро аз рӯйи мавзӯи гузашта муайян намоянд: Чӣ нофаҳмо буд? Ба чӣ шубҳа доред? Чӣ ба даст намояд? ва м. ин.

Дар натиҷа хонандагон мустақилона дарачаи дониш ва нофаҳмиҳои худро муайян мекунанд.

Усули «Чароғак»

«Чароғак» - як пораи қоғази ғафсе, ки як тарафаш ранги сурх ва тарафи дигар ранги сабз дорад. Ҳангоми пурсиш хонандагон тарафи сурх ё сабзи «чароғак»-ро ба муаллим нишон дода, аз тайёрии худ ба ҷавоб додан дарак медиҳанд.

Ин усули пурсиш ҷузъҳои худбаҳодиҳӣ низ дорад, зеро бо бардоштани чароғак хонанда ба худ баҳо медиҳад.

Навиштани эссе

Истифодаи эссеҳои кӯтоҳ ба хонанда имкон медиҳад, ки муносибат ва фахмиши худро оид ба масъалаи таълим ва саволҳо ифода кунад. Чунин навъи кор вақти зиёдеро талаб накарда, мақсадҳои гуногунро инъикос мекунад:

- 1-2 ақидаи нави дар дарс таҳлилшуда тасвир карда мешавад;
- муайян кардани робитай маълумоти нав бо мундариҷаи пешина;
- муайян кардани ҷои истифодаи теоремаҳо, қонунҳо, қоидаҳои омӯҳташуда;
- тасвири ақидаҳо, фактҳо, навъҳои фаъолияте, ки дар дарс ҷолиб буданд;
- таҳлили мушкилоти омӯзиши худ ё муваффақиятҳои худ дар ин дарс ва ғ.

Усули «рӯзномаҳои дубахша»

Дар оғози дарс муаллим аз хонандагон ҳоҳиш мекунад, ки дар сутуни чапи дафтар «пеш ман чунин фикр доштам, ки...» - фахмиши худро дар бораи истилоҳоти навомӯҳташуда нависанд. дар рафти дарс хонандагон дар сутунҷаи рости дафтар маълумоти навро «акнун фахмидам, ки...» - менависанд. Муҳокима ва муқоисаи минбаъда имкон медиҳад, ки хонандагон сарҳади дониш ва фахмиши худро дарк намоянд.

Проблемаро фирист

Ин восита барои муҳокимаи маводи таълим ё роҳи имконпазири ҳалли проблема истифода мешавад.

- Ҳар як аъзои гурӯҳ дар карточка саволеро, ки дар фаҳмидани он душворӣ қашидааст, менависад. Сипас, саволро ба аъзёни гурӯҳи дигар мефиристад.
- Гурӯҳ саволро муҳокима карда, кӯшиш менамояд, ки ба он ҷавоб гардонад. Агар ҳамаи аъзои гурӯҳ бо ҷавоб розӣ бошанд, пас дар тарафи дигари ҳамон карточка ҷавоб навишта мешавад.
- Гурӯҳ он тарафи карточкаро, ки савол навишта шудааст, бо ҳарфи «С» ва тарафи дигари карточкаро, ки ҷавоб навишта шудааст, бо ҳарфи «Ч» ишорат мекунад.
- Гурӯҳ карточкаро бо саволҳо ба гурӯҳи дигар мефиристад.
- Пас аз хондани саволи якум гурӯҳ онро муҳокима мекунад. Агар гурӯҳ ҷавобро мувоғика кунад, тарафи дигари карточкаро гардонда ҷавобро муқоиса менамояд ва мегӯяд, ки бо ҷавоб мувоғиқ аст ё не. Агар мувоғиқ набошад чун алтернатива ҷавоби ҳудро дар поёни ҷавоби гурӯҳи дигар илова мекунад. Ба ин тарик ҳамаи карточкаҳо бо саволҳо гардиш мекӯранд.
- Карточка дар охир ба гурӯҳ баргардонда мешавад ва гурӯҳ ҷавобҳоро муҳокима ва аниқ мекунад.

Зуд менависем

Ин воситай арзёбӣ фаъолияти зуд иҷрошаванда ва мӯҷаз мебошад. Он барои муайян кардани сатҳи дарки мӯҳтавои мақсад ва мавзӯи дарс истифода мешавад. Ҳамчунин, он ба ҳонандагон имконият медиҳад, ки мақсади омӯҳтан ва азҳуд кардани масъалаи таълимро дарк кунанд.

Барои иҷрои он ду-се дақиқа сарф мешавад. Ин восита аз қадамҳои зерин иборат аст:

- 1) Аз ҳонандагон ҳоҳиш карда мешавад, ки порай кофаз ё як варақи дафтарро гиранд;
- 2) Дар ҳоҳияни он ному насабашонро нависанд;
- 3) Ба ҳонандагон ду-се дақиқа вақт ҷудо карда мешавад;
- 4) Ба ҳонандагон масъала, савол ва ё ақидае оид ба мақсад ва мавзӯи баррасишаванда пешниҳод карда мешавад. Аз онҳо ҳоҳиш карда мешавад, ки ба савол, масъала ва ё ақида посух нависанд.
- 5) Аз якчанд ҳонанда ҳоҳиш карда мешавад, ки посухашонро ба аҳли синф ҳонанд;
- 6) Варақаҳо ҷамъ оварда шуда, аз тарафи муаллим таҳлил мегарданд.

Модули 3. Машғулияти 8. Воситаҳои арзёбии ҷамъбастӣ: тест

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- моҳияти тестро ҳангоми арзёбии ҷамъбастӣ таҳлил мекунанд;
- барои арзёбии мақсадҳои таълим саволу масъалаҳои тест таҳия мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо: Шумо барои арзёбии дастовардҳои хонандагон аз тест истифода мебаред? Дар бораи тест маълумот дихед.

Қадами 3. Кори дунафара.

Масъала:

1. Иштирокчиёни А матни «Ҳазинаи маърифат А»-ро хонед ва ба саволҳои иштирокчии Б ҷавоб гардонед. Ҷавобҳоятонро санҷед.
2. Иштирокчиёни Б матни «Ҳазинаи маърифат Б»-ро хонед ва ба саволи иштирокчии А ҷавоб дихед. Ҷавобҳоятонро санҷед.

Саволҳои иштирокчии А

1. Кадом навъҳои масъалаҳои тестиро медонед? Номбар кунед?
2. Навъҳои тест аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? Шарҳ дихед.

Саволҳои иштирокчии Б

1. Тест чист?
2. Тест бо кадом мақсад гузаронда мешавад?
3. Тестро дар кадом лаҳзаи дарс гузарондан тавсия дода мешавад?
4. Тестҳо дар асоси кадом меъёрҳо таҳия мешаванд?

Қадами 3. Кори дунафарӣ.

Масъала: Тестиро иҷро кунед. Гӯед, ки онҳо ба кадом навъ мувофиқанд.

1. Навъҳои тестиро бо шарҳашон мувофиқ созед.

A. тести ибтидоӣ	Басистемадарорӣ, ҷамъбости маводи таълим, санчиши дониш, малака ва маҳорати бадастомада.
B. тести ҷорӣ	Гирифтани маълумот доир ба сатҳи мавҷудаи дониши хонандагон.
V. тести ҷамъбастӣ	барои бартараф кардани норасоихо ва такмили донишу маҳоратҳо.

2. Кадом сатр ба шакли тести пӯшида мувофиқ аст. Интихоб кунед.

- а. пурра намудани ҷавоб, ҷавоби озод
- б. интихоби зиёди ҷавобҳои дуруст, мувофиқат, муайян кардани пайдарҳамӣ, ҷавобҳои ҷойгузин

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Ба мақсадҳои зерин намунаҳои масъалаҳои тестӣ таҳия намоед. Тестиҳоро ба гурӯҳҳои дигар барои иҷро пешниҳод намоед.

- алгоритми ҳалли муодилаҳои ратсионалӣ истифода барад;

- аз рӯи масъала мудилаи соддатарини ратсионалӣ тартиб диханд;
- аз рӯи масъала мудилаи соддатарини ратсионалӣ тартиб диханд ва ҳал кунанд.

Қадами 5. Тахлилу муҳокимаронӣ.

Саволҳо:

- Ҷиҳатҳои хуб ва проблеманоки тест қадомхоянд? Номбар кунед.
- Имтиҳонҳои анъанавиро бо тест иваз кардан лози аст ё не? Шарҳ дидед.
- Оё омӯзгор тест таҳия карда метавонад? Тестро, ки бояд таҳия кунад?

Хазинаи маърифат А

Тест чист? Тест - ин масъалаи стандартишуда, ки натиҷаи он ба арзёбии дониш, малака ва маҳоратҳои хонандагон нигаронида шудааст.

Усули гузаронидани тест тақозои замон буда, дар системаи маорифи мо солҳои охир ворид шуда истодааст.

Мақсади тест танҳо аз назорат ва баҳогузорӣ ба дониш, малака ва маҳорати хонандагон нест. Он барои ташхиси ҳолат ва мушкилоти кори хонандагон бо маводи таълим дар ҳар як марҳилаи азҳудкуни: донистани мағҳумҳо, қонуниятиҳо ва малакаҳое, ки истифода мешаванд иборат аст.

Тестҳо барои кори инфиридию нишон додани мустақилияти хонандагон имконият фароҳам оварда, ба худназоратии онҳо дар ҷараёни таълим мусоидат менамояд.

Санчиши тестиро дар ҳамаи лаҳзаи дарс истифода бурдан мумкин аст. Мисол, гузаронидани *тести ибтидой* – гирифтани маълумот доир ба сатҳи мавҷудаи дониши хонандагон; *тести ҷорӣ* – барои бартараф кардани норасоиҳо ва такмили донишу маҳоратҳо; *тести ҷамъбастӣ* – басистемадарорӣ, ҷамъбасти маводи таълим, санчиши дониш, малака ва маҳорати бадастомада.

Таҳияи тест аз рӯйи меъёрҳои зер сурат мегирад:

1. Илмӣ (Барои чӣ? Бо қадом мақсад?)
2. Эътиимонднокӣ (то қадом андоза натиҷаҳои бадастомада боварибахш буда, тасодуфӣ нестанд).
3. Объективӣ (мазмуни масъалаҳои тест асоси илмӣ дошта, барои арзёбии ҳаққонии дониш, малака ва маҳоратҳо нигаронида шуда бошад).

Хазинаи маърифат Б

Навъҳои тест

Ду навъи масъалаҳои тестӣ вучуд дорад – тестҳои навъи күшода ва пӯшида.

Хусусияти фарқунандай масъалаҳои тести навъи күшода (пурра намудани ҷавоб, ҷавоби озод) дар он аст, ки хонандагон ҳангоми иҷро он як ё якчанд калима (ракам, ҳарф, ибора, чумла) нависанд.

Навъҳои пӯшида (интиҳоби зиёди ҷавобҳои дуруст, мувофиқат, муайян кардани пайдарҳамӣ, ҷавобҳои ҷойгузин) бошад гунаи зиёди ҷавобҳоро ба савол дар назар дорад: интиҳоби як ё якчанд ҷавоби дуруст, интиҳоби дуруст/нодурусти ҷавобҳо аз рӯйихат.

Масъалаҳои тести навъи күшода:

1) пурра намудани ҷавоб. Дар ин шакли тест хонандагон ба савол мустақилона ҷавоб дода метавонанд, аммо имконияти онҳо маҳдуд аст. Ин маҳдудият натиҷаи объективонаи баҳодиҳиро таъмин менамояд ва ба он таҳияи ҷавоб имкон медиҳад.

2) ҷавоби озод. Вобаста ба моҳияти масъала хонандагон ҷавобҳоро озодона навишта метавонанд. Барои ҷавоб маҳдудият гузошта намешавад. Аммо супориш бояд тарзе баён гардад, ки танҳо як ҷавоби дурустро таъмин намояд.

Дар ин шакли тест хонандагон танҳо як ҷавоб (калима, ибора, чумла)-ро интиҳоб менамоянд ва он бояд духӯра набошад.

Масъалаҳои тести навъи пӯшида:

1. Ҷавобҳои ҷойгузин. Ба ҳар як масъалаи ҷойгузин ду гунаи ҷавоб пешниҳод мешавад. Хонанда бояд аз он як ҷавобро интиҳоб намояд: «ҳа» ё «не», «дуруст» ё «нодуруст» ва гайра.

Матни супориш (савол)	Чавоб	
Ақидаи 1	Ха	не
Ақидаи 2	Ха	не
Ақидаи 3	Ха	не
...

Дастур барои ин шакли тест: як чавоберо, ки дуруст мешуморед интихоб намоед.

Масъалаҳои тести ҷойгузин дар бисёр ҳолатҳо барои муайян намудани сатҳи азхудкуни мафҳумҳои душвор, донистани ҷадвалҳо, диаграмма ва гайра мувофиқанд. Ҳусусияти ин шакли тест аз он иборат аст, ки шарти он дар намуди тасдиқ таҳия мешаванд, чунки ба ҷавоб муносибати хонандаро мефаҳмонад, яъне розӣ ё зид будан. Ин шакли тест бештар барои муайян кардани сатҳи фахмиши хонанда тартиб дода мешавад. Он метавонад малакаю маҳоратҳои кор кардан бо нақшаро инкишоф дихад.

2. Интихоби зиёди ҷавобҳои дуруст бештари ҳолатҳо дар тести дастовардҳо истифода мешаванд. Ин шакли тест имконияти интихобро дар гунаҳои гуногун дар назар дорад. Хонанда бояд аз гунаҳои пешниҳодшуда як ҷавоби дурустро (дар бештари ҳолатҳо) интихоб намояд.

Дастур барои ин шакли тест: Ҳарф(ҳо) - еро интихоб намоед, ки ҷавобашон дуруст аст. Масалан:

Ақидаҳои дурустро интихоб кунед (дар давра гиред):

- а. дар об на танҳо моддаҳои саҳт, балки моеъ ва газҳо низ ҳал мешаванд;
- б. дар оби баҳр намакҳои гуногун, газҳо ва дигар моддаҳо мавҷуданд;
- в. оби минералӣ барои нӯшидан истифода намешавад;
- г. обҳои заризаминие, ки дар он намак ва газҳои барои саломатии инсон фоидаовар ҳал шудаанд, обҳои минералӣ номида мешаванд.

3. Мувофиқат. Ба ин навъи тест супоришҳои доҳил мешаванд, ки ду унсуурро аз рӯйи тартиби ду сутун дар рӯйихат, тартиби қатор мувофиқ менамоянд. Мисолҳои зерин якчанд намуди пешниҳоди тестҳоро дар мувофиқат нишон медиҳад.

Бартарии асосии ин навъи тест дар он зоҳир меёбад, ки ба дониш, малака ва маҳоратҳо мушахҳас баҳо дода шавад.

Дар хотир доред!

Ҳангоми тартиб додани тест тартиби муайянро риоя намудан лозим аст:

1. *Муайян намудани мақсади санҷиии тестӣ:*
 - баҳодиҳии дониш оид ба мағҳумҳо, истилоҳҳо ва воқеаҳои маҳсус;
 - санҷиши маҳорати күшодани мағҳумҳо, муайян намудани мазмун ва ҳаҷм;
 - санҷиши дониш оид ба қонунҳо, назария, формулаи математикий ва малакаи тадбиқи он дар амал;
 - маҳорати ёфтани монандӣ ва фарқият;
 - маҳорати маводро ба таври графикӣ, схемавӣ ва бо реча нишон додан.
2. *Муайян намудани санҷиии тестӣ — ибтидоӣ, зорӣ, чамъбастӣ.*
3. *Интихоби шакли супории, ки аз мазмун ва мақсади санҷиии тестӣ вобастагӣ дорад.*
4. *Унсури асосии супоришҳои тестӣ дастур, матни супории ва қалид (дар дасти муаллим меистад) ба шумор меравад.*
5. *Ҳусусиятҳои фаъолияти фардии хонандагонро дастур муайян менамояд:* барои иҷро фаҳмо ва дастрас бошад.
6. *Ҳангоми таҳияи супоришҳои тестӣ аз тавсияҳои зерин истифода намудан мумкин аст:*
 - матни асосии супориш аз 8-10 қалима зиёд набошад;
 - ҳар тест як ақида, як фикро баён намояд;
 - супориш бояд кӯтоҳ, аниқ, фаҳмо бошад;
 - шарти масъала набояд думаъно дошта бошад;
 - масъалаҳо аз сода ба мураккаб ҷо ба ҷо гузошта шавад;

- ҳар як масъала ва ҷавоб он тавре таҳия шавад, ки ба он танҳо шахсони маводро азхудкарда ҷавоб дода тавонанд;
- масъалаҳо тарзе таҳия шаванд, ки ҷавобҳо тавассути фикрронӣ ба даст оянд ва ҷавобҳои нодуруст бештар ҳатоҳои маъмулии хонандагонро дарбар гиранд;
- ҷавобҳои дуруст бо тартиби тасодуфӣ ҷойгир бошанд;
- ҷавоби як савол аз ҷавоби саволҳои дигар вобаста набошад;
- ҷавобҳо бе маъно ва луқмапартӣ надошта бошад.

7. *Тест бояд масъалаҳои аз рӯйи шакл, мазмун, мураккабӣ миқдоран гуногуниро дошта бошад ва тамоми паҳлӯҳои мавзӯи санҷидашавандаро дар бар гирад.*

Вобаста ба душвории масъала вақти иҷрои ҳар супории муайян мешавад.

Худро месанчөм!

Масъалаҳои тестириро ҳал карда, ба омӯзгоратон (тренер) пешниҳод қунед.

1. Шархеро интихоб қунед, ки ба арзёбии ташаккулдиҳанда хос аст.

- а. натиҷаи таълими хонандагон ба ҳамдигар муқоиса карда мешаванд;
- б. арзёбии ташаккулдиҳанда тавассути робитаи мутақобила ва тавсиядидҳӣ сурат мегирад;
- в. арзёбии ташаккулдиҳада дар як ҳафта як маротиба гузаронида мешавад;
- г. хонандагон бо меъёрҳои баҳодидҳӣ шинос карда намешаванд.

10

2. Бо як чумла ҳар як принсиipi арзёбиро шарҳ дихед.

А. Принсиipi 1. Арзёбӣ қисми асосии банақшагирии дарс бошад.

Б. Принсиipi 2. Арзёбӣ ташаккулдиҳанда ба таҳлили раванди омӯзиш нигаронида шуда бошад.

В. Принсиipi 3. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун меҳвари дарс шинохта шавад.

Г. Принсиipi 4. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун рукни асосии омодагии касбии омӯзгор шинохта шавад.

Д. Принсиipi 5. Арзёбӣ бояд ҳасос ва конструктивӣ бошад.

Е. Принсиipi 6. Арзёбии ташаккулдиҳанда бояд мотиватсияи хонандагонро нисбат ба таълим ба эътибор гирад.

Ҷ. Принсиipi 7. Арзёбии ташаккулдиҳанда ба фаҳмидани мақсади таълим ва меъёрҳои арзёбӣ бояд мусоидат намояд.

Ҳ. Принсиipi 8. Тавассути воситаҳои арзёбӣ ба хонандагон бояд дастури мушаххас барои рушди минбаъда дода шавад.

Ҷ. Принсиipi 9. Арзёбии ташаккулдиҳанда малакаи ба худ баҳо додани хонандагонро такмил дихад.

Қ. Принсиipi 10. Арзёбӣ ҳамаи дастовардҳои таълими хонандаро ба эътибор гирад.

40

3. Як ақидаро интихоб намоед.

Иштироки хонандагон дар таҳияи нишондиҳандаҳои муваффақият шарт нест, зоро онҳо донишу малакаи кофӣ надоранд.

Иштироки хонандагон дар таҳияи нишондиҳандаҳои муваффақият ҳатмист, ин имконият медиҳад, ки натиҷаи кори хонандагон беҳтар гардад.

5

4. Масъаларо ҳал қунед.

Омӯзгор А дафтари хонандагонро суп-сурҳ карда, ҳатоҳои ӯро ислоҳ мекунад. Омӯзгор Б баъди курсҳои такмили ихтинос ин ҳолро дид, ба ӯ маслиҳат дод, ки ба кори хонандагон тавсия нависад. Вале ӯ ин корро рад кард. Ӯ бовар дорад, ки қалами сурҳ, баҳои ду ва таъкиди саҳт хонандаро ба беҳтар омӯхтан водор менамояд. Масъала: ба омӯзгори Б ёрий расонед, шумо ба омӯзгори А чӣ хел мефаҳмондед, нависед.

20

Чамъ 75 хол

Модули 4

Рушди фикрронии системавӣ ва малакаҳои тадқиқотӣ дар таълими математика

Чаро мо омӯзиши системавиро барои шумо пешниҳод намудем? Агар ба таври системавӣ фикр карданро омӯзем, дар объект на танҳо вазъият, инчунин алоқаи миёни онҳоро дар фазо ва вақт дидан мумкин аст.

Малакаҳо ва афзалиятҳои фикрронии системавӣ ҳамеша қадр карда мешуданд, стратегҳои чинӣ, системаи фалсафии Конфутсий ё заҳматҳои сарварони ҳарбиро ба хотир оред. Шахсони комёб ба ҳамкорони каммуваффақи худ маслиҳат додаанд: «амиқтар фикр кунед!».

Малакаҳои фикрронии системавӣ барои ҳар касе, ки бомуваффақият барои худ ва дигарон кор кардан меҳоҳад, заруранд.

Мисоли аз ҳама равшани он, ки малакаҳои фикрронии системавӣ на танҳо дар ҳаёти шахсӣ, инчунин дар кор лозим мешаванд, идораи ҷараёни дарс ҳамчун система аст. Баъзан аз назар дур мондани ягон унсури номаълум, камаҳамият метавонад боиси бозистодани ҷараён гардад. Чӣ қадар муҳим аст, ки муаллим тамоми системаро фаро гирад. Агар онро ислоҳ кунӣ... кор ҷараён мегирад.

Муносибати системавиро истифода карда, муаллим ба хонандагон:

- воқеаҳои асосиро ҳангоми тасвири зуҳурот, далелҳо, чудо кардан;
- қисмҳои асосиро пайдо карда, робитаи миёни онҳоро муқаррар кардан;
- бо навъҳои гуногуни маълумот кор кардан;
- тағирии зуҳурот, воқеаҳоро дар фосилаи вақт пешбинӣ карда тавонистанро меомӯзонад.

Дар ин модул бештар ба фаъолияти тадқиқотӣ ҳамчун системаи педагогии дар ибтидои асри XX ба вучуд омада, таваҷҷӯҳ карда шудааст.

Ҳар қадоми мо аз ибтидо табиатан *мушоҳидакорем*. Тадқиқи якбора, ғайриихтиёр ба ҳар инсон хос аст. Аввалан, рағбат ба тадқиқот қунҷкобии мо аст. Қӯдакон мушоҳидачиёни бисёр хубанд, аммо шореҳони бад мебошанд. Онҳо ҳодисаҳоро зуд ба хотир мегиранд, аммо на ҳамеша хулосаи дуруст мебароранд. Мақсади он қашғ кардани маълумот (зуҳурот, ҳодиса)-и нав аз тарафи хонандагон, на аз тарафи олимон аст. Услуби кори илмӣ-маърифатӣ ба хонанда имкон медиҳад, ки *принципҳои гузориши ҳадафҳои тадқиқот*, методҳои мушоҳида ва тасвир (бо ёрии калима ва навиштор)-ро дар таълими математика *аз худ қунад* ва робитаҳои сабабу натиҷаро дарк намояд.

Модули 4

Рушди фикрронии системавӣ
ва малакаҳои тадқиқотӣ дар
таълими математика

Машғулияти 1-2. Мафҳуми фикрронии системавӣ

Мақсади таълим
Иштирокчиён:

- Қадами 1. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- Калимаи система чӣ маъно дорад? Онро шарҳ дихед?
- Мафҳуми «фикрронии системавӣ»-ро чӣ гуна мефаҳмад?

Қадами 2. Лахзай дарси намоишӣ.

Масъала: Дар гурӯҳҳои чорнафара муттаҳид шавед. Дар асоси дастур ва саволҳои зерин фаъолият кунед.

1. Як муодилаи иратсионалӣ тартиб дихед, онро ҳал кунед.
2. Дар муодила қадом қисмҳо ва алоқаҳо асосианд?
3. Дар тартиб додани муодилаи иратсионалӣ қадом назария ва амалияҳоро истифода бурдед?
4. Кори гурӯҳатонро маррифӣ кунед.

Қадами 3. Таҳлилу арзёбӣ.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва ба саволҳо ҷавоб гардонед.

1. Система чист?
2. Зери мафҳуми фикрронии системавӣ чиро мефаҳмад?
3. Принсипҳои асосии таҳлили системавӣ қадомхоянд?

Хазинаи маърифат

Система чизи том - иборат аз қисмҳост. Олам системавӣ аст, ҳама чиз аз система иборат аст. Оламе, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, системаи бузургест, ки дар навбати худ аз системаҳои зиёди мураккаб таркиб ёфтааст.

Истилоҳҳои фикрронии системавӣ, таҳлили системавӣ ва муносибатҳои системавӣ ҳаммаъно буда, муносибатҳои умумиро (методология) нишон медиҳанд.

Принсипҳои асосии таҳлили системавӣ чунинанд:

1. Қисмҳои система;
2. Қонуниятиҳо ташкилдиҳандай система: алоқамандиҳо ва соҳтори он;
3. Алоқамандии қисмҳои система;
4. Қисмҳои асосӣ ва ёрирасони система;
5. Вазифаҳои қисмҳои асосӣ ва алоқаҳои асосӣ;
6. Фикрронии системавӣ.

Фикрронии системавӣ чист?

Мо бояд кӯшиш кунем, ки ба кӯдакони худ ба тарзи системавӣ фикр карданро омӯзем то онҳо **ягонагии оламро дарк** намоянд. Барои ин ба мо принсипҳои асосии таҳлили системавиро донистан лозим аст. Таҳлили системавӣ ба мо имкон медиҳад, ки қоидаҳои умумӣ ва принсипҳоеро, ки бо он объектҳои мавриди омӯзиш инкишоф

мейбанд, муайян созем. Шумораи зиёди системаҳо вучуд доранд, ки аз ҳамдигар бо хусусият, соҳт ва пайдоиш фарқ мекунанд. Сарфи назар аз ҳамаи фарқ ҳар як система як чизи том аст, ки аз қисмҳо иборат аст. Система дорои хусусиятҳои муайян аст ва вазифаҳои муайянро иҷро мекунад.

Фикрронии системавӣ истифодаи таҳлилкоронаи таҷриба ва донишҳои мавҷуда ва дар асоси он мукамал гардонидани таҷриба ва донишҳои нав аст. Инчунин таҷриба, малакаю донишҳои мукамалгаштаро дар шароити нав татбиқ намуда, аз як зинаи инкишоф ба зинаи дигар тавассути таҳлили раванди таълим гузаштан аст.

Фикрронии системавӣ ташаккулдиҳанда аст. Он пайваста тавассути таҳлили интиқодӣ, ҳалли масъалаҳо ва вазъиятҳои гуногуни шинос ва ношинос такмил мейбад. Дар навбати худ аз таҳлили раванди фаъолият/таълим ва натиҷаҳои ба даст омада **мустаҳкам гардида**, ҳангоми пайвастан бо малакаҳои ҳосилшуда ва ё ақидаҳои нав тақмилу ташаккул ёфта, дар заминай ба худ ва ба муҳит баҳо додан мақсадҳои нави таълим ва зеҳнӣ пайдо мешаванд.

Қадами 4. Кори дунафарӣ.

Масъала: Саволҳоро таҳлил карда як ҷавоб пешниҳод кунед.

Савол:

- Муодила ва функцияҳо чӣ умумият ва чӣ фарқият доранд?
- Масалан $y=ax^2+bx+c$, $ax^2+bx+c=0$
- Онҳо чӣ вазифаҳои умумӣ ва ба худ хос доранд.

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед. Оид ба яке аз қисматҳои он муаррифӣ омода намоед. Онро ба аҳли синф пешниҳод намоед.

Қадами 6. Муҳокима ва арзёбии натиҷаи корҳои гурӯҳҳо.

Хазинаи маърифат

Оламе, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, аз системаи бузурге иборат аст, ки дар навбати худ аз системаҳои зиёди мураккаб таркиб ёфтааст. Маҳз барои ҳамин мо бояд кӯшиш кунем, ки ба қӯдакони худ ба тарзи ситетавӣ фикр карданро омӯзонем то онҳо ягонагии оламро дарк намоянд.

Барои ин лозим аст, ки принсипҳои асосии таҳлили системавиро донем. Таҳлили системавӣ имконият медиҳад, ки қоидаҳои умумӣ, принсипҳо ва қонуниятҳое, ки бо он объектҳои мавриди омӯзиш инкишоф меёбанд (масалан, ҳодисаҳои табий), муайян созем.

Шумораи зиёди системаҳо вучуд дорад, ки аз ҳамдигар бо хусусият, соҳт ва пайдоиши худ фарқ мекунанд. Сарфи назар аз ҳамаи фарқҳо ҳар як система як чизи кулл буда, аз қисмҳо иборат аст. Система дорои хусусиятҳои муайян аст ва вазифаҳои муайянро ичро мекунад. Системаҳо бо мурури замон тағиیر меёбанд. Тағиیر ва рушди система тарафҳои мусбат (+) ва манғӣ (-) дорад.

Бинобар ин дар ҳар як система ҷиҳатҳои умумии зиёде мавҷуданд. Агар мо ин ҷиҳатҳоро муайян намоем ва онҳоро донем, дар ҳолати хеле мусоид қарор мегирем ва то саршавии тадқиқоти системаҳои муайян мо дар бораи он чизи бисёро медонем. Ҷолиб будани муносибати системавӣ дар ҳамин аст.

Масалан

Система: Муодилаи ҳаттӣ

Мақсади омӯзиш ё таҳлил: Ҳал кардани муодила, ёфтани қимати номаълуми ҳ-ки муодиларо ёфтани қимати номаълуми ҳ-ки муодиларо ба баробарии қатъӣ табдил медиҳад.

Зерсистемаҳо – қисмҳо

Қисмҳои муодила

аъзоҳои номаълум $5x, -17x$

аъзоҳои маълум – $18; 15$

Зер/зер системаҳо

Коэффиентҳо; $5, -17$

Номаълум ҳ

Алоқаҳо: -аломатҳо: «-», «=»

Ҳалли муодила:

Алгоритм: роҳҳои тағиیر додани система том:

1. Маълумҳо як тараф номаълумҳо як тараф:

$$5x + 17x = 15 + 8$$

$$22x = 33$$

2. Ёфтани қимати ҳ бо коэффиенти назди номаълум тақсим кардани ҳар ду тарафи муодила.

$$22x : 22 = 33 : 22$$

Ҷойивазкунии зарбшавандахо.

$$x \cdot 22 : 22 = 33 : 22$$

$$x \cdot 1 + 33 : 22 = \frac{33}{22}$$

3. Ихтисори касрҳо: $x = \frac{33 : 11}{22 : 11} = \frac{3}{2} = 1,5; x = 1,5.$

Ҳар як система дар худ том аст, вале он боз зерсистемаи системаи дигар аст.

Масалан мисоли дар боло оварда муодилаи хаттӣ аст. Он зерсистемаи муодилаҳо мебошад.

Ҳамин тавр ҳаргуна система зерсистемаи ягон системаи дигари том шуда метавонад. Ин гуна системаро болосистема, аз болосистема болотарро боло/болосистема меноманд.

Яъне «муодилаҳо» болосистемаи «Муодилаҳои хаттӣ» аст.

«Функцияҳо» болосистемаи «Муодилаҳо» шуда метавонанд. «Функисҳо» боло/болосистемаи «Муодилаҳои хаттӣ» мебошанд.


Тағийир додани система:

Тағийри қисми муйяни функция ба тағийир ёфтани худи система оварда мерасонад, ҳусусиятҳои нав пайдо мешаванд, ки дар ҳолати пештара ошкор набуд.

Якҷоякуни қисмҳо ва ё ҳусусиятҳои системаҳои гуногун объектҳои навро тавсия мекунанд. Барои ҳамин омӯзиш роҳҳо ва усулҳои тағийирдиҳии приёмы трансформации) дар асоси маҳоратҳои ташаккулёфтаи зерин гузаронидан мумкин аст.

- Тақсим кардани система ба қисмҳо
- Дида баромадани робитаҳо бо дигар системаҳо.
- Пайдо кардани ҳусусият ва муқаррароти система
- Ёфтани ва истифодаи усули тағийирдиҳии система

Принципи асосии фаъолият:



Аз нуқтаи назари муносибатҳои системавӣ (фирронӣ), элементҳое, ки ба системаи мазкур дохил мешаванд, бояд ҳам худ ба худ ва ҳам вобаста ба дигар объектҳо ва падидаҳо дида баромада шаванд. Ҳеч як мавҷудоти зинда, ҳеч як колектив, ҳеч як мошина бе робита бо муҳити атрофи худ вучуд дошта наметавонад. Аммо тасвир кардан ва ба ҳисоб гирифтани ҳамаи робитаҳо амалан ғайриимкон аст. Фақат қисмҳои аз ҳама муҳим ва робитаҳои мустаҳкамро, ки ба ҳусусиятҳо ва вазифаҳои системаҳо таъсири зиёд мерасонанд, чудо намудан басанд аст. Барои ҳамин мақсади муайян мағҳуми муносибати сисмтемавӣ истифода карда мешавад.

Таҳлили ибтидоии системаҳо ба қадри имкон бояд сода бошад. Вай бояд тамоми қисмҳои маҳсусан муҳими системаҳои тадқиқшаванда, вазифаҳои маҳсусан муҳим ва робитаҳои маҳсусан муҳим, ҳам дохили система ва ҳам берун аз онро дар худ дошта бошад. Аммо чунин үнсурҳо, ки барои тадқиқоти муфассали оянда интиҳоб карда мешаванд, бояд шумораи маҳдуд дошта бошанд. Масалан, на зиёда аз 4-5 қисм, 2-3 вазифа ва 4-6 алоқа, ба ибораи дигар, маҳорати ҷудо намудани ҷизи асосӣ аз ҳамин иборат аст.

Ҳусусиятҳои система

Ҳусусиятҳо – нишионаҳои системаанд, ки тағийир додан мумкин аст. Мувофиқи ҳусусиятҳо як системааро аз дигар система фарқ кардан мумкин аст. Мисол, тамоми системаҳо ҳусусияти ба ғурӯҳҳо тақсим шудан доранд.

Ҳангоми омӯзиши ҳусусиятҳои система аз ребус, кроссворд ва чистонҳои дидактиқӣ истифода бурдан мумкин аст. Аввалан ба хонандагон ёрии муаллим лозим мешавад, vale дар оянда, вақте кӯдакон аллакай дар бораи системаҳо тасаввурот доранд, барои онҳо тасвир кардани ҳусусиятҳои ашёҳо, мағҳумҳо ва падидаҳои гуногун, ки ҳусусиятҳои системааро муқаррар мекунанд, мушкил наҳоҳад шуд. Ба сифати намуна як қатор машғулиятро меорем, ки барои омӯхтани ҳусусиятҳои система имкон медиҳанд.

Модули 3. Машғулияти 3-4. Дарсҳои намоишӣ

Лаҳзай дарси намоишӣ 1.

Қадами 1. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Муодиларо ҳал кунед.

Гурӯҳи 1

$$2 \cdot \log_9 x + 9 \cdot \log_x 3 = 10$$

Гурӯҳи 2

$$(\log_4 10x^2) \cdot \log x = 1$$

Гурӯҳи 3

$$\log_3 x \left(\frac{3}{x} \right) + \log_3^2 x = 1$$

Гурӯҳи 4

$$\log_2^{x^4} + \log_a^{x^2} = 1$$

Гурӯҳи 5

$$\sqrt{2 - \log x^9} = -\sqrt{\frac{12}{\log 3x}}$$

Қадами 2. Таҳлил.

Масъала:

А) Муодиларо ҳамчун системаи том таҳлил карда зерсистемаҳо (қисмҳо), алоқамандиҳо ва вазифаҳои онро ёбед

Б) Мақсади ҳалли муодиларо муайян карда, роҳҳои тағйири системаро ба воситаи рӯзномаи ду бахша шарҳ дидед.

Мақсади ҳалли муодила: _____

№	Қадамҳои тағйирдиҳии муодила (система) бо роҳи алгебиравӣ	Шарҳи тағйирдиҳандаҳо дар қадамҳо
1	$\log_2 \left(\frac{8}{2^x} - 1 \right) = x - 2$ $x < 3$	Муодилаи логарифми дар шакли системаи том дода шудааст. Шарти ба ҳал омадан $x < 3$ аст
2	$\frac{8}{2^x} - 1 = 2^{x-2}$	Муодилаи логарифмӣ ба воситаи потенсионидан ба муодилаи нишондиҳандагӣ гардонида шуд.
3	$\frac{8}{2^x} - \frac{2^x}{4} - 1 = 0$ $2^{2x} + 4 \cdot 2^{x-3} = 0$	Муодилаи нишондиҳандагии қ2 бо тағйирдиҳиҳои элементарӣ ба шакл дигари муодилаи нишондиҳандагӣ оварда шуд

Қадами 3. Мухокима ва арзёбии лаҳзай дарси намоишӣ.

Саволҳо:

- Дарс аз чӣ оғоз шуд?
- Кадом қисми лӯзай дарс ба шумо мушкил буд?
- Мушклоти шумо ҳалли худро ёфт? Чӣ тавр?

Лаҳзай дарси намоиши - 2


Қадами 1. Кори инфириодӣ. Проблемагузорӣ бо муҳокимарониҳо қадам ба қадам ва истифодаи ёрии педагогӣ.

Масъала:

Дар роҳҳои оҳани ду тарафа, ки барои ба самтҳои муқобил равуо кардани қатораҳо таин шудааст, ду қатораи поездҳо дар ҷои пиёдагузар дар як лаҳза воҳӯрда гузаштанд. Дарозии қатораи якум 240м ва дарозии қатораи дуюм 180м аст. Суръати қатораи якум 45км/соат. Суръати қатораи дуюм 32 км\ соат мебошанд. Баъди чӣ қадар вақт охирҳои поездҳо ҷудо мешаванд? Ҷои қандашавии охирҳои қатораҳоро нисбат ба тири воҳӯрӣ муайян кунед.


Қадами аввал: Омӯзгор масъаларо дар экран ё дар таҳтаи синф пешниҳод мекунад ва ду дақиқа барои қушодану роҳи ҳал вақт медиҳад.

Қадами дуюм: Баъди ду дақиқа ақидаҳоро ҷамъ карда дар таҳтаи синф менависад ва ақидаҳоро шарҳ медиҳад. Махсусан ба ақидаҳои графикӣ диққат медиҳад. Агар ақидаҳои графикӣ ҷандон ба нақшай воҳӯрӣ мувоғиқ набошад ин нақшаро пешниҳод мекунад.



Барои пешниҳод омӯзгор таклиф мекунад, ҷои қандашавии охирҳои поездҳоро таҳминан муайян кунед.

Қадами сеюм. Баъд аз 3-4 дақиқа омӯзгор ҷамъи ақидаҳо мегузаронад. Баъди ҷамъи ақидаҳои тасвири графикӣ зерин пайдо мешавад.



Қадами чорум. Саволи муаллим, ки пеш мегузарад? «Ақидаҳо ду хел мешаванд. Баъду ҷудошавии ақидаҳо ва баҳси дутарафа омӯзгор шунавандагонро ба кори дунафарӣ ҷудо карда ҳалро ҷустуҷӯ мекунанд.

Қадами панҷум. Ҳангоми пешниҳоди саволҳо, ақидаҳо ва муҳокимарониҳо омӯзгор хушхолона бо истифода аз «як озмоед, бинед чӣ?. санҷед чӣ?» ва ғайра ҳидоят мекунад.

Қадами шашум. Җамъбаст. Җавобҳои масъаларо аз ҷуфтҳо мегирад дар таҳтаи синф менависад. Муҳокимарониҳоро аз ҷавобҳои нодуруст шурӯъ карда, дар ҷавоби

Модули 5

Технологияи омӯзиши проблемавӣ дар таълими математика

Машғулиятҳои 1-2. Усулҳои ба вучуд овардани вазъияти проблемавӣ.

Мақсадҳои таълим.

Иштирокчиён:

Қадами 1. Ангезиши зеҳн.

Савол:

- Вазъияти проблемавиро чӣ тавр мефаҳмед?

Қадами 2. Кори дунафарӣ.

Масъала: Тарзи ба вучуд овардани вазъияти проблемавиро дар дарси математика қадам ба қадам дида бароед.

Намунаи лаҳзай дарси проблемавӣ

Қадами 1. Муаллим хонандагонро ба ихтилоф наздиқ оварда пешниҳод мекунад роҳи ҳалли онро худашон ёбанд.

Мисол: Суммаро табдил дихед:

$$1+2+3+4+5+6+7+8=4.9.$$


Мисоли дигар (ба ихтилоф меорад)

Суммаро табдил дихед

$$1+2+3+4+5+6+7=4.7$$

Қадами 2. Ихтилофро ба фаъолияти амалий тела медиҳад:

Тасмаҳоро дар намуди росткунҷаи 4×7 ва 4×8 ҷо ба ҷо кунед.



Қадами 3. Муҳокима кунед, якҷоя намоед, аз вазъият ҳуло сабарорӣ кунед ва далелҳоро муқоиса кунед.

Мисол: Суммаи додашударо чӣ хеле ҳоҳем ҳамон тавр ҳал мекунем.

Шояд осонтар ва ё мушкил бошад.

Ҳуло сабароро пешниҳод кунед:

$$1+2+3+4+5+6+7+=$$

Қадами 4. Саволи мушаххастар, vale мушкилтар вобаста ба якчоягардонӣ, умумигардонӣ, асосноккунӣ, мушаххассозӣ, мантиқ ва мулоҳизаронӣ.

Мисол: суммаи зеринро ҳисоб кунед.

$$1+2+3+111+(n-2)+(n-1)+n$$

Қадами 4. Супориши проблемавӣ – назариявӣ (тадқиқотӣ, фаъолияти лоиҳавӣ).

Суммаи зеринро ёбед:

$$S_n = a_1 + a_2 + 111 + a_n$$

Қадами 5. Дигаргун соҳтани масъалаи проблемавӣ:

Қадами 6. Дигаргун соҳтани масъалаи проблемавӣ:

Масалан суммаи зеринро ҳисоб кунед

$$1+3+5+\dots+111+(2n-5)+(2n-3)+(2n-1)=$$

Қадами 7. Масъалаи проблемавии дигар, ки хусусияти тамоман фарқунанда дорад. Шояд ихтилоф дошта бошад ё нофаҳмо бошад.

Мисол: Муодилаҳои зеринро ҳал кунед.

$$1+2+3+\dots+n=6^2$$

$$1+2+3+\dots+n=35^2$$

Қадами 3. Муҳокимаи умумӣ.

Саволҳо:

- Барои ба вучуд овардни вазъияти проблемавӣ кадом роҳу воситаҳо пешниҳод шудаанд?
- Оё масъалаҳои пешниҳодшуда дар ҳақиқат вазъияти проблемвиро ба миён меоранд? Шарҳ диҳед.

Қадами 4. Хониши матн.

Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва ба саволҳо чавоб гардонед.

Чавобхоятонро хаттӣ ба омӯзгор супоред.

Саволҳо:

1. Принсипҳои асосии омӯзишҳо проблемавӣ кадомҳоянд?
2. Бо кадом роҳҳо вазъияти проблемвиро ба миён овардан мумкин аст?
3. Бо кадом тарзҳо ҷамъбасти дарсҳои проблемвиро гузаронидан мумкин аст?

Хазинаи маърифат

Таҷрибаи чандинасраи таълиму омӯзиш нишон медиҳад, ки донишҳои қавӣ ва фаҳмишҳои самараноқ танҳо дар натиҷаи фаъолиятҳои зеҳни шаҳсӣ ба даст меоянд. Хонанда бояд ба азёдкунии бефоида машғул набуда, бояд дар атрофи маводи омӯхташаванда мулоҳизаронӣ қунад. Махсусан, ҳангоми мулоҳизаронӣ ба мушкилот (проблема) барҳӯрад, онро мустақилона ҳал карда тавонад, ё дар ҳамкории якҷоя ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилот ҳиссагузор бошад.

Чунин мулоҳизаронҳо оид ба донишҳо ва таҷрибаҳо барои ҳал замина (сабаб ва ё ибтидо) гашта дар таҷрибаи шаҳсии хонандагон бой мегардонад. Ин қашфиётҳои хонанда барои ҷомеа нав набошад ҳам, барои ўчизи нав аст.

Консепсияи таълими проблемавии замони ҳозира аз назарияи файласуф, психолог ва педагоги американӣ Ч. Дюи сарчашма мегирад. Соли 1894 Ч. Дюи дар Чикаго мактаби таҷрибавӣ таъсис дод.

Чаҳор эҳтиёчи хонандаро мактаби Ч.Дюи ба ҳисоб мегирифт: иҷтимоӣ, тимсолсозӣ, ифодаи бадеъ ва тадқиқотӣ.

Ба сифати воситаҳои даркнамоии кӯдакон; сухан, асарҳои бадеъ механизм, асобоб ва дастгоҳҳои техниқӣ пешниҳод мешуданд. Кӯдакон ба фаъолиятҳои бозӣ, амалӣ, озмоишии-тадқиқотӣ ҷалб мешуданд. Яъне хонанда бо чунин фаъолият омӯзишро ҳамчун фаъолияти меҳнатӣ ё шугли самарарабаш барои худ касб карданро мефаҳмад ва ёд мегирад.

То соли 1932 методи таълими проблемавиро дар мактабҳои шӯравӣ бо номи методи бригадавӣ-лабораторӣ истифода мебурданд, вале онро методи хаёлӣ эълон намуда аз он даст кашиданд.

Шартҳои концептуалии Ч.Дюи

- Кӯдакроҳи инсониятро тавассути даркунӣ такрор мекунад
- Азхудкуни дониш раванди худ аз худ пайдошаванда ва идорашаванда аст
- Кӯдак маводро на танҳо бо роҳи гӯш кардан ё қабул кардан бо узвҳои эҳсос, балки ҳамчун натиҷаи қонеъсозии эҳтиёҷ ба дониш, ки дар вай пайдо мешавад аз худ мекунад.

Шартҳои ва натиҷабаҳии омӯзиш:

- Проблеманок будани маводи таълимӣ (Дониш фарзанди таачҷуб ва кунҷковӣ аст)
- Фаъол будани кӯдак («Дониш бояд бо ташнагӣ аз худ шавад»)
- Робитай таълим бо ҳаёти кӯдак, бозӣ ва меҳнат.

Ташкили вазъияти проблемавӣ дар дарс

Мағҳуми омӯзиш проблемавӣ таълимеро фаҳмидан мумкин аст, ки он дар шакли барканор кардани вазъиятҳои проблемавии пайдарҳам бо мақсади омӯзиш эҷодкорона мегузараад.

Вазъияти проблемавӣ дар дарс ду паҳлӯ дорад: (1) психологӣ ва (2) педагогӣ

Чиҳати психологии вазъияти проблемавӣ фаҳмиши хонандаро нисбат ба мушкилоти пайдошуда инъикос мекунад, дар асоси номувофиқатии донишҳои мавҷуда ва донишҳои зарурӣ барои ҳалли мушкилоти додашуда тавлид мешавад. Бе чунин номувофиқати эҳтиёҷ барои ҷустуҷӯ пайдо намешавад. Ағзузориши масъалаи ниҳоят душвор ва ё сабук бе назардошти номувофиқатии дар боло номбаршуда вазъияти проблемавӣ ба миён намоед.

Чиҳати педагогии вазъияти проблемавӣ, ин бо таъсиррасонии омӯзгор хонандаро дучор соҳтан бо мушкилот, яъне ба вучуд овардани номувофиқатии донишу таҷрибаҳои мавҷудаи хонанда барои ҳали мушкилот. Хонандаро ба ҷустуҷӯи роҳҳои ҳал, дигаргунсозиҳои доишу малакаҳои мавҷуда ё донишҳои нав ноаён ҳидоят кардан аст.

Марҳилаҳои даркнамоии хонанда дар муҳити вазъияти проблемавӣ чунин аст:

- барҳӯрд ё гузориши вазъияти проблемавӣ;
- шиносosӣ бо проблема, ворид шудан ба проблема
- ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли проблема, озмоиш, санчишҳои ақидаҳо;
- номувофиқии ақидаҳо, озмоиш ва ё озмоишиҳои такрорӣ, таҳлили қадамҳои пештараи озмоишию санчишӣ;
- мувофиқии ақидаҳои дигаргуншудаи омехта пештара ва навин бунёди ақидаи таркибёftai нав, ки аз таҷрибаи донишу таҷрибаи пешин ва ақида ва ё донишҳои нав пайдо шудаанд.
- ҳалли проблема;
- баррасии таҳлилкоронаи ҳалли проблема, ё ки таҳилу пурагардонии ҷараёни ҳал;

- Хулосабарорӣ, чамъбаст ҳисси қаноатмандӣ (арзёбӣ).

Ба таври гурӯҳбандӣ дида баромадани мушкилот дар вазъияти проблемавӣ

- Аз рӯи мундариҷаи чизи номаълум
- Аз рӯи сатҳи проблеманокӣ
- Аз рӯи хелҳои мувофиқунони ахбор
- Аз рӯи хусусиятҳои методӣ

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъалаҳо:

- Аз рӯи 7 қадами дар боло (Қадами 3) муҳокимашуда оид ба ягон мавзӯъ ё проблема вазъияти проблемавиро тартиб дихед.
- Нақшай гузаронидани машғулиятро оид ба «Вазъияти проблемавӣ» -и соҳтаатон тартиб дихед.
- Машғулиятро дар гурӯҳи таълимӣ гузаронед (хар гурӯҳ 20 дақиқа машғулият мегузаронад).

Қадами 6. Арзёбии фаъолияти гурӯҳҳо.

Масъала: Фаъолияти гурӯҳҳо дар асоси ҷадвали зерин арзёбӣ кунед.

Баҳо барои фаъолияти гурӯҳӣ _____

	Меъёр	Дараҷа	Ҳеле хуб	Ҳуб	Миёна	Бад
1	Гузориши проблема аз рӯи мазмун					
2	Мақсадгузории гурӯҳ барои мавзӯъ ё проблема					
3	Тайёрии гурӯҳ барои гузаронидани машғулият					
4	Ҷиҳатҳои психологии проблемагузорӣ					
5	Ҷиҳатҳои педагогии проблемагузорӣ					
6	Маҳорати барандаи машғулият					

Қадами 7. Ҷамъбаст ва арзёбии машғулият.

Масъала: Дар асоси намунаҳои овардашуда машғулиятро арзёбӣ кунед. Варақаҳоро ба тренер супоред.

Се лаҳзае, ки ба
ман маъқул шуд

Се лаҳзае, ки ба
ман маъқул нашуд

Се чизе, ки
омӯҳтан меҳостам

Машғулияти 3. (Интиҳобӣ) Мақсад, вазифа ва моҳияти таълими проблемавӣ.

Масъала: Ин машғулият мувофиқи хоҳиши иштирокчиёни курс гузаронда мешавад. Дар замима барои ин машғулият мавод пешниҳод шудааст. Онро инчунин дар алоҳидагӣ барои такмили донишҳои дар ин модул гирифтаатон мутолиа карда метавонед.

Модули 6

Ташакқули малакаҳои дараҷаи баланди фикрронӣ

Асри 21 - асри иттилоот ва технология мебошад. Аз ин лиҳоз, шаҳрванди ин аср бояд малакаҳои аҳборро таҳлилу таркиб кардан ва қабули қарор ва ҳалли проблемаро дошта бошад. Дар ин ҷода гуфтанием, ки маҳз инкишофи тафаккури интиқодӣ ба шахс имконият медиҳад, ки дар ин аср ҳудмуаррифӣ қунад ва зидагии беҳтарро соҳиб гардад.

Таҳлилу таркиб ва арзёбии ҳамагуна аҳборот тавассути тафаккур сурат меград. Инкишофи малакаҳои дараҷаи баланди фикрронӣ ба дарсхои математика робитай қавӣ дорад, зоро шахс ҳаноми ҳалли масъалаҳо ба таҳлили амиқи онҳо қушиш мекунад.

Модули мазкур ба масъалаҳои тафаккури интиқодӣ ва зинаҳои инкишофи тафаккур бахшида мешавад. Ҳангоми омӯзиши модул шумо ба мақсадҳои зерин ноил мегардед:

- моҳияти рушди тафаккури интиқодӣ тавассути қироат ва китобат дар олами мусирро мегӯед;
- ҳусусиятҳои тафаккури интиқодиро шарҳ медиҳед.
- оид ба таксаномияи Бенҷамин Блум маълумот мегиред;
- шаш дараҷаи таксаномияро номбар мекунед;
- аҳамияти таксаномияро дар таҳияи масъалаҳои таълим шарҳ медиҳед;
- дараҷаҳои фикррониро таҳлилу арзёбӣ мекунед;
- барои зинаи ба хотир гирифтан саволу масъали таълим таҳия мекунед;
- барои зинаи фаҳмидан саволу масъалаи таълим таҳия мекунед;
- барои зинаи истифода бурдан саволу масъалаи таълим таҳия мекунед;
- барои зинаи таҳлил кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунед;
- барои зинаи арзёбӣ кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунед;
- барои зинаи эҷод кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунед.

Дар омӯзиши ин модул ба шумо муваффақият орзумандем!

Модули 6

Ташаккули малакаҳои дараҷаи
баланди фикрронӣ

Машғулияти 1. Консепсияи тафаккури интиқодӣ

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- моҳияти рушди тафаккури интиқодӣ тавассути қироат ва китобат дар олами мусирро мегӯянд;
- хусусиятҳои тафаккури интиқодиро шарҳ медиҳанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мавзӯй ва мақсадҳои таълим.

Масъала: Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба саволҳо ҷавоб гардонед.

- Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?
- Ибораи «тафаккури интиқодӣ»-ро чӣ тавр мефаҳмад? Шарҳ дихед?

Қадами 3. Хондани матн. Пур кардани ҷадвали «ИНСЕРТ».

Масъала: Матнро бодиқкат хонед ва ҷадвалро пур кунед. Онро таҳлил намоед.

“V” (медонам)	“+” (ахбори нав)	“_” (шубҳа, мухолифат)	“?” (савол дорам)

Хазинаи маърифат Хусусиятҳои тафаккури интиқодӣ

Истилоҳи «тафаккури интиқодӣ» ба таври васеъ дар педагогикии мусир истифода мешавад. Баъзеҳо мағҳуми тафаккури интиқодиро ҳамчун «танқидгарӣ» баррасӣ мекунанд.

Шахсе, ки тафаккури интиқодии мукаммал дорад бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунад:

- ахборро таҳлилу таркиб карда, хулоса дуруст мебарорад;
- барои ҳалли масъалаҳо роҳу усули мувофиқ ва гуногун пешниҳод мекунад;
- ахборро ҳамчун мунақид таҳлилу тафсир мекунад;
- проблемаро дуруст муайян карда барои ҳалли он далелҳои қатъи пешниҳод мекунад.

Барои чӣ тафаккури интиқодии хонандагон бояд такмил дода шавад?

Асри 21 - асри иттилоот ва технология мебошад, аз ин лиҳоз, шахсият бояд малакаҳои зеринро дошта бошад:

- ахборро таҳлилу таркиб карда тавонад – чуноне ки ҳоло мӯшиҳида мекунем, иттилоот хеле зиёд аст.
- проблемаҳо дар зиндагии инсон беш аз пеш аст, шахс ҳамарӯза ба масъалае рӯ ба рӯ мешавад ў бояд малакаи қабули қарор ва ҳалли проблемаро дошта бошад.

Малакаҳои зарурии асри 21-ро метавон дар якчанд саҳифа ҷо кард. Дар ин ҷода гуфтанием, ки маҳз инкишофи тафаккури интиқодӣ ба шахс имконият медиҳад, ки дар ин аср худмуаррифӣ кунад ва зидагии беҳтарро соҳиб гардад.

Ин гуфтахоро чамъбаст намуда, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки **тафаккури интиқодӣ** – ҷараёни фаъоли таҳлил ақидаҳои гуногун ва муқоисаи онҳо, маркибу тафсири ахбор ва баровардани хулосаи дуруст мебошад. Ин фаъолияти зеҳнист, ки тавассути таҳлил, маркиб, муқоиса, истифода, ҳалли проблемаҳо ва арзёбии ҷараёни фикр ба роҳ мода мешавад.

Олимони амрикӣ Кластер дар мақолаи худ «Тафаккури интиқодӣ чист?» панҷ тавсифро пешниҳод намудаст:

Тафаккури интиқодӣ тафаккури мустақилона аст. Дар дарсхое, ки ташаккули тафаккури интиқодӣ маҳаки он аст, ҳар як шаҳс ақида, арзёбӣ ва эътиқоди худро пешниҳод мекунад. Ақида, нуқтаи назар ва муносбати ў ба баррасии масъала ба дигарон вобастагӣ надорад. Яъне, тафаккур ҳамон вақт интиқодӣ мешавад, ки агар вай хусусияти фардӣ дошта бошад.

Тафаккури интиқодӣ аз гузориши саволу проблема оғоз меёбанд. Дар марҳилаи банақшагирӣ дарс омӯзгор доираи мушкилотҳоеро, ки дар назди хонандагон гузашта мешаванд, муайян менамояд. Дар дарс матнҳоро таҳлил карда, нуқтаи назари тарафайнро муқоиса карда, тавассути муҳокимаи умумӣ ба саволу масъалаҳо ҷавоб дода мешавад.

Овардани далел асоси рушди тафаккури интиқодист. Шахси тафаккури интиқодӣ дошта, роҳи ҳалли проблемаро мустақилона ёфта, онро бо далелҳо асоснок менамояд. Ҳамчунин роҳҳои дигари ҳалли ин проблемаҳоро баррасӣ карда, роҳи боэътиҳод ва дурустро бошуурона интиҳоб мекунад.

Тафаккури интиқодӣ тафаккури иҷтимоӣ мебошад. Бинобар ин, шахси тафаккури интиқодӣ дошта маҳорати гӯш кардани сухани шаҳси дигар ва нисбати нуқтаи назари худ масъулият ҳис карданро дорад.

Қадами 4. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.

Масъала: Дарсхои муқаррарии худро ба ёд оварда, саволномаро пурра созед.

Ҳангоми дарси ман хонандагон ...	Ҳа	Не	Қисман
1 мақсадҳои таълимро муҳокима карда, зарурати онҳоро дар раванди таълим мегӯянд.			
2 муносабати худро нисбат ба ахбор (дониши нав, матн, хислатҳои симоҳо) баён мекунанд.			
3 фикрашонро озодона баён мекунанд ва онро бо далел исбот мекунанд.			
4 ҳангоми иҷрои масъалаҳои хаттӣ корашонро аз нигоҳи интиқод таҳrir мекунанд.			
5 ҳангоми ҳалли масъалаҳои роҳҳои гуногуни ҳалро пешниҳод мекунанд.			
6 аз сарҷшмаҳо (мавод)-и гуногун истифода мебаранд (на танҳо китоби дарсӣ).			

Қадами 5. Кори дунафарӣ.

Масъала: Саволномаи пуркардаатонро бо рафиқатон муҳокима кунед. Гӯед, ки оё дарси шумо ба ташаккули тафаккури интиқодии хонандагон мусоидат мекунад?

Қадами 6. Таҳлилу хулосабарорӣ.

Саволҳо:

- Тафаккури интиқодӣ чист?
- Арзиши тафаккури интиқодӣ дар чист?
- Таълими тафаккури интиқодӣ дар дарсхои математика ба хонандагон чӣ медиҳад? Чӣ тавр?
- Якчанд хусусиятҳои шаҳсеро, ки ба таври интиқодӣ фикр мекунад гӯед.

Қадами 7. Җамъбасты машғулият. Мұхқимаи умумӣ.

Саволҳо:

- *Машғулияти мо аз чӣ оғоз гардиð ва дар қадом мақсадҳо баррасӣ шуданд?*
- *Иҷрои қадом қадам ба шумо мушкил буд? Ҷаро?*
- *Ба фикри шумо мо ба мақсади машғулият ноил гаштем ё не? Шарҳ дихед.*

Модули 6. Машғулияти 2. Ташаккули малакаҳои баланди фикрронӣ

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- оид ба таксаномияи Бенчамин Блум маълумот мегиранд;
- шаш дараҷаи таксаномияро номбар мекунанд;
- аҳамияти таксаномияро дар таҳияи масъалаҳои таълим шарҳ медиҳанд;
- дараҷаҳои фикррониро таҳлилу арзёбӣ мекунанд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва мухқимаи мавзӯъ ва мақсадҳои таълим.

Масъала: Мақсадҳои таълимии машғулиятро хонда, ба савол ҷавоб гардонед.


- Ба фикри шумо аҳамияти ин мақсадҳо дар чист?

Қадами 2. Ангезиши зеҳн.

Оё фикрронӣ дараҷа дорад? Онро чӣ тавр ҷен кардан мумкин аст?

Қадами 3. Кори дунафарӣ.

Масъала: Амалҳоро мувоғиҳи вазнашон нависед. 1 паст – 6 баланд.



Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Натиҷаи кори дунафараро дар гурӯҳ мухқима карда, амалҳоро бори дигар таҳлил кунед ва «гурӯҳбандии зинавӣ»-и амалҳоро таҳия намуда муаррифӣ намоед.

Қадами 5. Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонда дараҷабандии амалҳоро санҷед.

Саволҳо:

- Қадом зинаҳои таксаномия малакаҳои дараҷаи баланди фикррониро ташаккул медиҳанд? Ақидаатонро шарҳ дихед ва мисолҳо оваред.
- Таксаномияи Б. Блумро дар таҷрибаи худ чӣ гуна истифода бурда метавонед? Мисол оред.

Қадами 6. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.

Масъала: Ҷадвалро пурра созед.

Чи чизи навро имрӯз кашф кардам?	Бо ин маълумот чӣ кор карданиам?
----------------------------------	----------------------------------

**Хазинаи маърифат
Бенҷамин Блум. Таксономияи мақсадҳои
таълим**

Блум Бенҷамин Сэмюэл (21 февраля соли 1913 таваллуд шудааст) равоншинос ва педагог, профессори соҳаи педагогика буда, аз соли 1938 дар Донишгоҳи Чикаго фаъолият кардааст. Яке аз аввалинҳо шуда системай нишондиҳандаҳои натиҷаи таъсири таълимиро таҳия намудааст.

Ба ақидаи Бенҷамин Блум вазифаи мақсадҳои асосии таълим ва масъалагузорӣ дар он аст, ки малакаи фикрронии эҷодкорона, ҳал карда тавонистани проблема ва қабул кардани қарорҳои мақсадноки хонандагон ташаккул дода шавад. Ба ақидаи ў, агар муаллимон нисбат ба фикрронии амиқ ва мураккаби қӯдакон ҳассос бошанд ва онро ба низом дароранд, ба ин мақсадҳои асосии таълим ноил шудан мумкин аст. Бенҷамин Блум китоби «Таксономияи мақсадҳои таълим» (Ню Йорк, Давид, Маккей, с. 1956) -ро таҳия намуда, дар он ў тафаккурро ба 6 дараҷаи ташаккули қобилиятаҳои маърифатӣ чудо мекунад.

6. Эҷод кардан

5. Арзёбӣ кардан

4. Таҳлил кардан

3. Истифода бурдан

2. Фаҳмидан

1. Дар хотир гирифтан

«*Дар хотир гирифтан*» дар таснифоти мазкур дараҷаи пасти қобилияти маърифатӣ шинохта шудааст. Дар он шахс маълумоти азхудкардашро (ба монанди далелҳо, қоида ва гайра) дар хотир гирифта, ҳангоми зарурати онро баён карда метавонад.

Дараҷаи дуюм «*фаҳмидан*» низ дараҷаи пасти фикрронӣ ҳисобида шуда, қобилияти нишон додани он чизи омӯхтаро инъикос мекунад.

Дараҷаи сеюм «*истифода бурдан*» аст, яъне қобилияти истифода кардани дониши андӯхташуда дар мисол ва ё шароити нав аст. Дар ин дараҷа зинаи пасти фикрронӣ ба хотима мерасад. Он аслан ба санҷидани донишу малакаи нав равона мешавад.

Се дараҷаи боқимонда «*таҳлил кардан*», «*арзёбӣ кардан*» ва «*эҷод кардан*» дараҷаҳои баланди фикрронӣ ҳисоб мешаванд. Дар ин зинаҳо хонандагон дониши андухтаашон ва таҷрибаи гирифтаашонро таҳлилу арзёбӣ мекунанд ва минбаъд озодона эҷод мекунанд.

Зинаҳо муносибати қавӣ дошта, яке барои дигар ҳамчун замина хизмат мекунад. Маслан, агар хонанда масъала (қоида, мағҳум ва гайра)-ро дар хотир нағирад, онро намефаҳмад. Дар ҳолате, ки агар хонанда нафаҳмид аён аст, ки ў донишро истифода бурда наметавонад. Таҳлилу арзёбӣ ва эҷод кардан низ дар асоси зинаҳои пешина ба роҳ монда мешавад.

Ҳар як зина мақсади дидактикаи хоса дошта, тавассути амалҳои гуногуни таълим азхуд карда мешавад.

Модули 6. Машғулияти 3. Ба хотир гирифтан – марҳилаи аввалини ташакқули фикрронӣ

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи ба хотир гирифтан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо:

- Барои дар хотир гирифтани ягон ахбор ё маълумот хонанда бояд кадом фаъолиятҳоро анҷом дихад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъаларо ичро кунед.

А. Мисолҳоро аз руи формулаҳо ба сутунҳои мувофиқ нависед

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$
$(3a + 2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2$	$4a^2 - 9b^2 = (2a - 3b)(2a + 3b)$	$(2a - 3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$
$(3a + 2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2,$	$4a^2 - 9b^2 = (2a - 3b)(2a + 3b),$	
$(2a - 3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$		

Қадами 3. Мухокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи ба хотир гирифтан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятаҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Дар хотир гирифтан	<p>Дараҷаи баҳотиргирӣ ва тақрор кардани маводи пешниҳодшуда, ки мушкилиаш гуногун аст (мағҳум, қоида, аломатҳо ва файраҳо).</p> <p>Саволҳои асосӣ: гӯед, ки дар кадом сол...; кадом қисмати...; номбар кунед; қоидаро нависед ва файра.</p> <p>Амалҳо: қайд кардан, номбар кардан, навиштан, муайян кардан, иттилоъ додан, накл кардан, омӯхтан.</p>	Хонанда истилоҳ, қоида, мағҳум, воқеаҳо ва дигар маълумотро медонад, тақрор мекунад.

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи дар хотир гирифтан муаррифӣ кунед.

Қадами 6. Арзёбӣ.

Масъала: Яке аз воситҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода бурда, фаъолияти худро арзёбӣ кунед.

Модули 6. Машғулияти 4. Саволу масъалаҳо барои зинаи фаҳмидан

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи фаҳмидан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зеҳн.

Саволҳо:

- Барои дарк кардани моҳияту мақсади ягон ахбор ё маълумот хонанда бояд кадом фаъолиятҳоро анҷом дихад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъаларо ичро кунед.

Ба ҷойҳои холӣ ифодаи мувофиқ гузоред.

$$1. (2a + 3e)(2a - 3e)2a = \dots$$

a) $8a^3 + 18e^2a$ b) $18a^3 + 8e^2a$ в) $8a^3 - 18e^2a$ г) $18a^3 + 8e^2a$

Қадами 3. Мухокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи фаҳмидан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятаҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Фаҳмидан	<p>Дараҷаи азхудқунии мавод ва қобилияти онро тағиیر додан ва тафсиру шарҳдигӣ.</p> <p>Саволҳои асосӣ: ибороро ба охир расонед...; шумо фаҳмидед, ки...; барои чӣ...; ибороро дигар кунед...; бо суханҳои худ нақл кунед...; нақша ва графикро фаҳмонед ва гайра.</p> <p>Амалҳо: далел овардан, иваз кардан, мушаххас кардан, фаҳмондан, фарқ кардан, шинохтан, шарҳ додан, мисол овардан.</p>	Хонанда истилоҳ ва қоидаро мефаҳмад , нақша ва графикро шарҳ медиҳад. Дар асоси маълумоти мавҷуда таҳминан натиҷаи дар назар дошташударо тавсиф медиҳад.

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи фаҳмидан муаррифӣ кунед.

Қадами 6. Арзёбӣ.

Масъала: Яке аз воситҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода бурда, фаъолияти худро арзёбӣ кунед.

Модули 6. Машғулияти 5. Саволу масъалаҳо барои зинаи истифода бурдан

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи истифода бурдан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо:

- Барои истифодаи донишҳои андухта хонанда бояд кадом фаъолиятҳоро анҷом дихад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъалҳои таълимро ичро кунед.

Қадами 3. Муҳокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи истифода бурдан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятаҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Истифода бурдан	Қоида, назария, усулҳоро дар ҳама ҳолатҳо истифода бурда метавонад. Саволҳои асосӣ: мақсади истифодаи... фахмонед; масъалаи додашударо ба якчанд роҳ ҳал кунед (бо роҳи аз ҳама мувофиқ); бо истифодаи кадом назария (қоида) ҳодисаро фахмонидан мумкин аст...; ин таҳминро фахмонед; (фарзия, хулосаҳо)... ҳалли маъалаҳоро бо формула нависед (бо ҳарфҳо нависед)...; Амалҳо: дохил кардан, илова кардан, тасвир кардан, истифода бурдан, баён кардан, татбиқ кардан, тағйир додан	Хонанда донишҳои пештар андӯхтаашро на танҳо дар ҳолатҳои стандартӣ, инчунин дар дигар ҳолатҳо низ дуруст истифода мебарад.

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи истифода бурдан муаррифӣ кунед.

Қадами 6. Арзёбӣ.

Масъала: Яке аз воситҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода бурда, фаъолияти худро арзёбӣ кунед.

Модули 6. Машғулияти 6. Саволу масъалаҳо барои зинаи таҳлил кардан

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи таҳлил кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо:

- Барои таҳлили донишҳои андӯхта хонанда бояд кадом фаъолиятхоро анҷом дихад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъалҳои таълимро ичро кунед.

Қадами 3. Мухокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи таҳлил кардан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Таҳлил кардан	<p>Маҳорати махсус қайд кардани соҳтори маводи таълимӣ, муайян кардани алоқамандии таркибҳо ва мантиқи ин алоқамандӣ.</p> <p>Саволҳои асосӣ: соҳтори... чӣ гуна аст; ба навъу гурӯҳҳо чудо карда... муқоиса кунед; сабабҳоро таҳлил кунед; ҷизҳои асосӣ ва дуюмдараҷаро муайян кунед; пайдарҳамиро мушоҳида кунед; аз чӣ оғоз намудан...; чӣ тавр идома додан.....</p> <p>Амалҳо: чудо кардан, муқоиса, ҳимоя, исбот кардан, тасниф кардан, таҳмин кардан, пешгӯйӣ кардан, таҳлил кардан, гурӯҳбандӣ кардан, ҷо ба ҷо гузоштан, тақсим намудан, санҷидан</p>	Хонанда қисматеро аз як ҷизи том ҷудо карда алоқамандии байни онҳоро мефаҳмад, камбудҳоро дар мантиқ ҳангоми муҳокимаҳо қайд мекунад; байни ҳодиса ва оқибати он фарқ мегузорад; ба сифати маълумот баҳо медиҳад.

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи таҳлил кардан муаррифӣ кунед.

Қадами 6. Арзёбӣ.

Масъала: Яке аз воситҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода бурда, фаъолияти ҳудро арзёбӣ кунед.

Модули 6. Машғулияти 6. Саволу масъалаҳо барои зинаи арзёбӣ кардан

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи арзёбӣ кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо:

- Барои арзёбии ахбор, донишу маълумот хонанда бояд кадом фаъолиятҳоро анҷом дидҳад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъалҳои таълимро ичро кунед.

Қадами 3. Муҳокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи арзёбӣ кардан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятаҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Арзёбӣ кардан	<p>Маҳорати маҳсус қайд кардани соҳтори маводи таълимӣ, муайян кардани алоқамандии таркибҳо ва мантиқи ин алоқамандӣ.</p> <p>Саволҳои асосӣ: соҳтори... чӣ гуна аст; ба навъу гурӯҳҳо чудо карда... муқоиса кунед; сабабҳоро таҳлил кунед; ҷизҳои асосӣ ва дуюмдараҷаро муайян кунед; пайдарҳамиро мушоҳида кунед; аз чӣ оғоз намудан...; чӣ тавр идома додан.....</p> <p>Амалҳо: санҷидан, тартиб додан, ба нақша гирифтан, баҳо додан, ҷен кардан, аз нав омӯҳтан</p>	Хонанда кисматеро аз як ҷизи том ҷудо карда алоқамандии байни онҳоро мефаҳмад, камбуҷидҳоро дар мантиқ ҳангоми муҳокимаҳо қайд мекунад; байни ҳодиса ва оқибати он фарқ мегузорад; ба сифати маълумот баҳо медиҳад.

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи арзёбӣ кардан муаррифӣ кунед.

Қадами 6. Арзёбӣ.

Масъала: Яке аз воситҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода бурда, фаъолияти ҳудро арзёбӣ кунед.

Модули 6. Машғулияти 6. Саволу масъалаҳо барои зинаи эҷод кардан

Мақсади таълим:

Иштирокчиён:

- барои зинаи эҷод кардан саволу масъалаи таълим таҳия мекунанд.

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Саволҳо:

- Барои эҷод кардан хонанда бояд кадом фаъолиятҳоро анҷом дихад?

Қадами 2. Кори дунафара.

Масъала: Масъалҳои таълимро ичро кунед.

Қадами 3. Мухокима.

Савол: Кадом амалҳо дар масъалаҳои боло истифода шудаанд? Чаро?

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Бо истифода аз ҷадвали зерин, барои зинаи эҷод кардан саволу масъалаи таълим таҳия намоед.

Дараҷаи қобилиятҳои маърифатӣ	Мағҳумҳо ва саволҳои асосӣ:	Мақсадҳои таълим
Эҷод кардан	<p>Маҳорати якҷоя кардани ҷузъҳои алоҳида ба як чизи нави том.</p> <p>Саволҳои асосӣ: роҳи ҳалро ёбед...; алгоритмро пешниҳод кунед...; роҳи навро пешниҳод кунед...; аз элементҳои зерин...; чӣ тавр инро фаҳмидан мумкин аст; ҳулоса кунед, ҳусусиятҳои асосиро интихоб карда мукоиса кунед; ...аз рӯйи аломати муайян фаҳмонед...; нақшай корӣ созед.</p> <p>Амалҳо: ташхис кардан, ихтироъ кардан, ҷамъ овардан, назорат кардан, ташкил кардан, сохтан, эҷод кардан.</p>	<p>Хонанда ба кори эҷодӣ машғул аст; нақшай гузаронидани ягон таҷриборо пешниҳод мекунад; маълумоти мавҷудаашро аз соҳаҳои гуногун истифода мебарад. Ин ба таври эҷодкорона коркардабароии маълумот ва соҳтани як чизи нави том мебошад.</p>

Қадами 5. Маррифӣ ва арзёбии натиҷаи кори гурӯҳӣ.

Масъала: Саволу масъалаҳоро барои зинаи эҷод кардан муаррифӣ кунед.

- Дар таҳияи мақсад ва масъала ба кадом душвориҳо рӯбарӯ шудед? Чаро?
- Дар таҳияи мақсад ва масъала чӣ ба шумо кӯмак расонид?
- Барои чӣ шумо чунин масъала ва ё саволу супориш интихоб намудед?

Қадами 6. Арзёбӣ. Рӯзномаи рефлексивӣ.

Фаҳмидам	Метавонам	Ичро мекунам

Замима ба Модули 1 Машғулияти 1.

Дар соҳтани барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ чихо ба инбат гирифта мешаванд:

- Барномаҳои таълимии математика дар асоси стандарти давлатии таҳсилоти фанни математика ва нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ соҳта мешаванд. Аз нишондодҳои стандарти омӯзиши математика назария ва амалияи омӯзиши набояд кам бошад. Китобҳои дарсии математика дар асоси барнома ва стандарти давлатии таҳсилоти фанни математика соҳта мешаванд.
- ❖ Стандарти давлатии таҳсилоти фанни математика, барномаҳои таълимии математика, китобҳои дарсии математика бояд ба синну сол ва захираҳои дониши андухтаи пешинаи хонандагон мувофиқ бошад.
- ❖ Азбаски фармоишгари омӯзиши мактаббачагон давлат аст, барои ба талаботҳои стратегии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии давлату ҷомеа тайёр кардани хонандагон омӯзиш мусоидат кунад.
- ❖ Барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии курси математика барои таҳсилоти пайваста ва пайдар паи хонандагон мусоидат кунад.
- ❖ Барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии курси математика барои омӯзиши фанҳои дигар тавонад кӯмак расонад ва заминаҳои заруриро фароҳам оварад.
- ❖ Барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии курси математика бояд ба миқдори соатҳои дар нақшай солонаи синфҳо мувофиқ бошад.
- ❖ Барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии курси математика барои ҳатми пурраи таҳсилоти асосӣ ва миёнаи умумии мактаббачагон мусоидат карда, салоҳияти дар оянда таҳсил кардан дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ (ибтидой, миёна ё олӣ) ё фаъолият дар истеҳсолӣ бо мақсадҳои соҳибкасб шудан фароҳам оварад.
- ❖ Дар асоси барномаи таълимӣ ва стандарти таълимӣ ва бо инбат гирифтани нақшай таълимии солонаи таълими математика китобчай дарсӣ, дастурҳои методӣ, маводҳои иловагии таълимии курси математика соҳта мешаванд.
- ❖ Барномаи таълимӣ ҳамчун ҳӯҷҷати асосии таълимӣ аз тарафи ҷалассаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.
- ❖ Барномаҳои таълимии иловагӣ ва ё омӯзиши чуқури фанни математика барои муассисаҳои таҳсилоти асосӣ вам иёна бояд талаботҳои минамалии стандарти омӯзиши математика барои мактабҳои таҳсилоти умумиро ҳалалдор накунад ва барои иҷрои талаботҳои стандарти омӯзиши фан ва фанҳои дигар кӯмак расонад.

Мақсад ва вазифаҳои умумии таълими алгебра дар синфҳои 7-11

Алгебра давоми мантиқии математика ам, дар системаи маърифати инсон мақоми хос дорад. Математика аз он ҷиҳат муҳим аст, ки вай мавзӯи омӯзиши худро соҳторҳои асосии ҳастӣ қарор дода, шаклҳои фазоӣ ва муносибатҳои миқдори оламро таҳлилу тадқиқ мекунад. Онҳо аз таҷрибаи инсон ам карда то мураккабтарин соҳторҳое мебошанд, ки ба гояҳои илмӣ – технологӣ вобастаанд.

Математика забони илм ва техника ам, ба ҳаёти ҳамарӯзаи инсон бемайлон дохил мешавад ва ба соҳаҳои гуногуни дар назари аввал аз математика дур татбиқ меёбад. Ин мақом ба инкишофи мошинҳои электронии хисоббарор ва компьютеронии ҷамъияти мо пурзӯр гардида, аз ҳар фарди ҷомеа дониши мушаххас ва тафаккури маҳсуси математикро талаб мекунад. Бе донишҳои маҳсуси математикӣ фаҳмиши соҳт ва истифодаи техникаи мусоир, донишҳои мукаммали илмӣ, фаҳмиш ва шарҳи

ахбороти ичтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ мушкил мебуд ва фаъолияти ам иё ҳамарӯзai инсон натиҷаи зарурӣ намедод.

Моҳияти математика дар он низ зохир мегардад, ки вай ба соҳтори универсалии ам иё муносабати инсон бо табиат ва ҷамъият машғул аст ва дар як вақт ин муносабатро ба қобилияти шаҳсии инсон дар шароити мавҷудият, амалиёт ва инкишофи фикрии он табдил медиҳад. Дар ин гуфтор моҳияти гуманистии математика зохир мешавад.

Математикаи мактабӣ ҷузъи таркибии математики умумӣ ам, аз маҷмӯи мағҳумҳо, қонунҳо, назарияҳои ҷудогона иборат мебошад, ки хиссае аз ҳазинаи маърифати умумии инсониро ташкил медиҳад. Азбаркуни донишҳои математикӣ, чун қисми таркибии таҷрибаи ичтимоӣ, шарти зарурии инкишофи инсон мебошанд.

Таълими математика бояд ба ҷараёни азбаркуни донишҳои математикӣ мусоидат кунад. Дар ҷараёни таълими математика бояд аз нав ҳосил кардани донишҳое, ки дар раванди фаъолияти ам иё инсон гирд омада ва санҷида шудаанд ба вуқӯъ ояд.

Математикаи мактабӣ яке аз фанҳои асосии мактаби миёна ба шумор меравад, вай ба омӯзиши дигар фанҳо (физика, химия, асосҳои технологияи компютерӣ ва гайра) мусоидат меқунад. Инкишофи тафаккури мантиқии ҳонандагон ҳангоми таълими математика барои аз ҳуд намудани фанҳои гуманитарӣ мусоидат менамояд. Маҳорат ва малакаҳои зарурие, ки ҳарҳарети амалий доранд, барои тайёрии меҳнатӣ ва қасбии онҳо зарур мебошад.

Дар ҳонандагон инкишофт ёфтани тасаввуроти дуруст дар бораи табиати математика, моҳият ва пайдоиши абстраксияҳои математикӣ, муносабати байнӣ реалӣ ва идеалӣ, ҳарҳарети инъикоси ҳодиса ва равандҳо ба воситаи фанни математика ба ташаккули ҷаҳонбинии илмии онҳо мусоидат меқунад.

Омӯзиши математика аз ҳонандагон ҷидду ҷаҳди фикрронӣ ва боиродагӣ, фаъолияти тасаввуроти боақлонаро талаб меқунад. Математика устуворӣ ва мақсаднокӣ, фаъолияти эҷодкорӣ, мустақилий, масъулият, меҳнатдӯстӣ, интизом ва тафаккури танқидиро ташаккул медиҳад.

Вазифаи муҳимтарини курси математикаи мактаби инкишофт додани тафаккури мантиқии ҳонандагон мебошад. Мувофиқати дохилии математикиро кушода, ғаҳмиши пурра, ба дарк кардани шаклҳои геометрий ёрӣ расонда, математика табиати эстетики ҳонандагонро ганӣ мегардонад. Омӯзиши алгебра дар ҳамҷоагӣ бо математика ва геометрия тасаввуротҳои фазоии мактабиёнро инкишофт медиҳад ва бой мегардонад.

Ташкили раванди таълими алгебра.

Масъалаҳои таълими алгебра вобаста ба ҳусусиятҳои синну соли ҳонандагон, ҳусусиятҳои математика (алгебра) ҳамчун илм ва фанни таълим, ки рол ва мавқеи онро дар системаи умумии таълим ва тарбияи мактабиён муайян меқунад, бояд ба таври комплексӣ ҳал карда шавад. Муаллим роҳҳои методӣ ва усуљҳои ҳалли ин масъалаҳоро мустақилона интиҳоб карда метавонад.

Ҳусусияти муҳими ташкили раванди таълими ин Фан дар шароити маълумоти миёнаи умумӣ аз он иборат аст, ки ҳонандагон аз дараҷаи ҳатмии тайёрии математики нақша гирифташуда, боҳабар бошанд,

Барои қонеъ гардонидани талаботи ҳонандагон, ки нисбати математика шавқу ҳавас ва қобилият зохир меқунад, бояд ҳаматарафа ёрӣ расонида шавад. Барои ин аз маҳфилҳои математикӣ, олимпиадаҳо ё машғулиятҳои факултативӣ истифодан бурдан лозим аст.

Аз тарафи муаллим интиҳоб намудани системаҳои ратсионалии метод ва усуљҳои таълими математика, мувофиқ кардани он ба синну соли ҳонандагон, дараҷаи тайёрии математики онҳо, ҳусусиятҳои ҳал кардани масъалаҳои таълимию тарбиявӣ шарти муҳими ташкили дурусти раванди таълиму тарбиявии математика мебошад.

Дар ин чараён истифодаи масъалаҳо, дуруст ба ҳам пайвастани корҳои хаттию шифоҳӣ, мустаҳкамкуй ва тақори маводи омӯхташуда роли асосиро мебозанд.

Мақсади курси алгебра.

Мақсади омӯзиши курси алгебра дар синфи 7-9 инкишоф додани маҳорати ҳисобкунии алгебравии хонандагон мебошад, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои математикӣ ва масъалаҳои фанҳои таълимии бо ҳам алоқаманд (физика, химия, асосҳои технологияи компютерӣ ва гайра) истифода бурда тавонанд; муодилаҳо ва нобаробариҳоро ҳамчун воситай асосии моделонии математики масъалаҳои амалӣ омӯзанд ва аз худ намоянд; тайёрии функционалии талабагон таъмин карда шавад. Дар чараёни омӯзиши курс хонандагон усулҳои бо калкулятор ҳисобкуниро аз худ намоянд.

Курси алгебра баланд бардоштани дараҷаи назариявии таълимро бо роҳи тадриҷан зиёд кардани роли ҷамъбастии маводи назариявӣ ва ҳулосаҳои дедуктивӣ муайян менамояд. Ҳусусиятҳои ам иё курсро шиносоии мунтазам бо мисолҳое, ки имконияти татбиқи математикаро дар омӯзиши ҳодиса ва ҳалли масъалаҳои амалӣ ошкор мекунад таъмин менамояд.

Мақсади курси алгебра (Мувофиқи нақшай нави таълим курси «Алгебра ва ибтидиои анализ»-и то ҳол амалкунанда дар назар дошта шудааст) дар синфҳои 10-11 аз мунтазам омӯхтани функцияҳо ҳамчун объекти муҳимтарини математика ба воситай алгебра ва ибтидиои анализи математикӣ, ошкор намудани донишҳои политехникӣ ва ам иё методҳои умумии математикӣ, ки бо тадқики функсия алоқаманд, тайёр намудани аппарати зарурӣ барои омӯзиши геометрия ва физика иборат мебошад.

Курс ошкор намудани мағҳумҳо, татдиқот ва методҳои пурмазмуни ба ибтидиои анализ тааллук дошта ва аҳамияти амалии онҳоро тасвир менамояд. Ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои анализ тасавуроти айёни васеъ истифода бурда мешавад. Дараҷаи қатъии байён вобаста ба ҳусусиятмоти умумии омӯзиши ибтидой анализ муайян карда шуда, он бо дараҷаи қатъи маводҳои омӯхташудаи фанҳои ба ҳамдигар алоқаманд мувофиқ карда мешавад. Ҳусусияти муҳими курс аз ҷамъбаст намудан ва ба тартиб даровардани дониши хонандагон доир ба мустаҳкам намудан ва инкишоф додани маҳорат ва малакаи дар курси алгебраи синфҳои 7-9 ҳосил карда, ки ҳам ҳангоми омӯзиши материали нав ва ҳам ҳангоми гузаронидани тақори ҷамъбастӣ ҳосил мешавад, иборат мебошад.

Хонандагон функцияҳои тригонометрӣ, нишондиҳандагӣ, логарифмӣ ва ҳосиятҳои онҳоро мунтазам меомӯзанд, доир ба табдилдиҳии айниятии ифодаҳои тригонометрӣ, нишондиҳандагӣ, логарифмӣ ва татбиқи онҳо дар ҳалли муодила ва нобаробариҳои мувофиқ малака ҳосил менамоянд, бо мағҳумҳо ва татқиқоти асосӣ ва аппарати анализи математикӣ дар ҳаҷме, шинос мешавад ва масъалаҳои геометрия физикавӣ сода ва ам иё дигарро ҳал менамояд.

Нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ, қадом вазифаҳои муҳимтарини таҳсилу омӯзиши математикаро дар таҳсилоти асосӣ ва миёна иҷро мекунад?

- Нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ, масъалаҳои ташкили раванди таълими математикаро вобаста ба ҳусусиятҳои синну соли хонандагон, дар системаи умумии таълим ва тарбияи мактабиён муайян мекунад ва татбиқи барномаи таълимииро ба таври комплексӣ ҳал мекунад.
- Муаллим дар асоси барнома ва нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ мустақилона нақшай тақвимии солонаи таълимии курси омӯзишии фан месозад.
- Нақшай таълимӣ ташкили раванди таълими фанро дар шароити маълумоти миёнаи умумӣ, таъмин мекунад ва иҷрои он ҳатмист.

- Дар нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумӣ, барои қонеъ гардонидани талаботи хонандагон, ки нисбати ин ё он фан шавқу хавас ва қобилият зохир мекунанд, соатҳо чудо карда мешаванд. Ин соатҳоро барои маҳфилҳои математикӣ ё машғулиятҳои факултативӣ истифодан бурдан мумкин аст.

Соҳти курси алгебра

Мувофиқи нақшай таълимии математика барои таҳсилоти асосӣ ва умумии амалкунанда, курси алгебраи синфҳои 7-11 вобаста ба ҳусусиятҳои синну соли хонандагон чунин соҳт доранд.

Синфҳо:	7	8	9	10	11
Дар як ҳафта:	3	3	3	3	2
Миқдори соатҳо:	102с	102с	102с	102с	68с

Барномаи таълимӣ таҳминан аз чунин қисматҳо иборат аст:

1. Тавзехоти барнома.
 - А) мақсад ва вазифаҳои таълими фан.
 - Б) ташкили раванди таълимии фан
 - В) мақсади курси омӯзишии фан
2. Мундариҷаи таълим - тавсифи бобҳо ва мавзӯҳои ҳар як боб.
3. Тақсимоти соатҳо барои бобҳои асосии таълим, бо номгӯи мавзӯҳои асосии бобҳо ва муайянсозии мақсадҳои омӯзишии бобҳо.

Замима ба Модули 1. Машғулияти 6.

Зинаҳои дарс

Оғози дарс: ВОДОРНАМОЙ	➤ ҳавасманӣгардонӣ дар оғози фаъолият
	➤ фаъолгардонии донишиҳои мавҷуда
	➤ барқарор намудани алоқамандиҳо бо мавзӯи гузашта
	➤ бунёди вазъияти ҷустуҷӯ

Қисмати асосии дарс: ДАРҚНАМОЙ	➤ барқарор намудани алоқамандиҳои мавзӯи нав бо мавзӯи гузашта
	➤ коркарди маълумотҳои нав: ҷудо кардани маълумотҳои асосӣ, ба соҳтор ва ба низомдарорӣ, таснифот аз рӯйи нишонаҳо
	➤ татбиқи донишиҳои нав: аз худ кардани тарзҳои нави фаъолият, амалиёт ва малакаҳо
	➤ машқ ва мустаҳкамкунии малакаҳо
	➤ гузаронидани тадқиқотҳо, таҷрибаҳо, озмоишҳо
	➤ ислоҳи масаввурот ва амалҳои нодуруст ва нопурра

Анҷоми дарс: МУЛОҲИЗАРОНӢ	➤ воситаи арзёбӣ
	➤ ҷамъбости натиҷаҳо
	➤ бартараф кардани масаввуротҳои нопурра ва галатҳо
	➤ рефлексия: ҳудбаходиҳӣ, ҳудтаҳлилкунии таҷрибаи андӯҳташуда
	➤ арзёбии донишиҳои ва малакаҳои азбаршуда

Замима ба Модули 5. Омӯзиши проблемавӣ

Гузориши проблема

Проблемаро омӯзгор барои вазъияти проблемавӣ пешниҳод мекунад. Проблемаро хонандагон бо роҳи ҷустуҷӯи ҳал мекушоянд ҳаллу фасл мекунанд кӯмакрасонии омӯзгор дар мавридҳои зарурӣ барои хонандагон ҷандон аён набошад. Хонандагон аз қӯмакрасонии омӯзгорро ҷандон эҳсос накунанд. Ба сухани мардуми дар қушодани ҳалли «Мушкилот» «Аз худашон миннатдор бошанд»

- Проблемаҳоро дар аввал, миёна ва охири дарс гузоштан мумкин аст
- Омӯзгор бояд ба хонандагон имконияти фикр кардан, баҳси идорашаванда, муҳокимаронӣ, шароитҳои омӯзишию ҷустуҷӯиро ҳамкориро фароҳам орад.
- Дар ҷамъости вазъияти проблемавӣ дар баробари арзёбии фаъолият, ҷараёни қушодани проблема таҳлили хуб ё бад, ҳунару малакаҳои хонандагон оиди қушодани мушкилотҳо равшантар гардида, ба андозаи донишу таҷрибаҳои худ бовариашон зиёда мегардад. Ҷаҳду боварии минбаъда барои қушодани мушкилотҳо афзун мешавад.
- Ҷавобҳои нодуруст баъди таҳлилҳои ҷандҷониба пояҳои илмию таҷрибавӣ доштанашон муайян мешавад, ва дар бисёре ин ҷавобҳои нодуруст алоқамандӣ бо проблема муайян мешавад. (Охир олимон ва қашофон аз ҳатогиҳои худ бисёр алоқамандиҳо ва шартҳои ба муввафқият дучор шуданро ёфтанд!)

Шартҳои гузориши проблема:

- 1) Номувофиқатии ахбори таълимӣ
- 2) Намудҳои гуногуни саволҳои проблемавӣ
- 3) Супоришҳои проблемавии сатҳашон гуногун

Номувофиқатии ахбор

Принципи номувофиқатии ахбор ба омӯзгор имконият медиҳад, ки сатҳи баланди проблемаи таълимиро ба миён ора два ба самарабахшии омӯзиш ва таълим ноил гардад.

Маводҳои таълим бо ин унсурҳо метавон пешниҳод шавад.

- ноҳост
- Номувофиқ
- Номуайян
- Бо иттилооти барзиёд ё нопурра
- Бо иттилооти номувофиқ ва ғайра

Чунин фаъолияти ҷӯстуҷӯи мақсаднок эҳсосоти диққатчалбӯнандаро таъмин мекунад.

2. Намудҳои гуногуни саволҳои проблемавӣ

Саволҳои муаллим воситаи пурӯзвватест, барои фаъолгардонии фикронии хонандагон хусусиятҳо ва сифати саволҳо сатҳи фикронии хонандагонро ҳам муайян, ва ҳам инкишоф медиҳад.

Хусусияти саволҳо

- Ҳидояткунанда
- Ҷалбкунанда
- Ёридиҳанда
- Водоркунанда
- Барои равшаний андохтан
- Барои бунёди баҳс ва гайра

Сифати саволҳо:

- Оддӣ
- Мураккаб
- Мантиқӣ
- Пӯшида (чизе ниҳон)
- Шавқовар
- Кушода (чанд ҷавоб додан мумкин) ва гайра.

Саволҳо бояд аз рӯи ҳусусият ва сифат возеху фаҳмо бошанд. Саволҳо бояд хеле пухтаю рехта ва санҷидашуда ва ба маврид бошанд.

Сатҳи саволҳои проблемавӣ

- Саволҳо барои таҳлил: Ба муқоиса, монандкуни, фарқ кардан ҳидоят кунад
- Саволҳо барои таркиб: Ба бозсозӣ, омехта кардани доништу таҷрибаҳои гуногун, дигаргунсозӣ ва гайра
- Саволҳо барои шарҳу эзоҳ: барои пурратар кардан, шарҳ додан, эзоҳ додан, фаҳмонидан, равшани андохтан ва гайра
- Саволҳо барои истифода: Истифодаи доништу малакаҳо дар мавриди пешниҳодшаванда, муносибати байни арзишҳо, озмоиш, санчиш ва гайра
- Савол барои баҳодиҳӣ: ба ташаккули фикру ақида оид ба назария, таҷриба ва арзишҳо. Ба муайян кардани муносибат ва ҳисси қаноатмандӣ ба объекти омӯхташаванда ё озмоишшаванда

3) Сатҳи супоришҳои проблемавӣ

- Истифодаи доништу таҷрибаҳои ҳосилшуда барои ҳалли супориши гайримуқаррарӣ.
- Истифодаи донишҳои самтҳои муқобилдошта ва ё чандон ба ҳам алоқамандошта дар ҳалли мушкилоти пешниҳодшуда
- Истифодаи доништу таҷрибаҳои омӯхташуда кифоягӣ намекунад. Барои кушодани мушкилот (проблема) зарурати истифодаи донишҳои то ҳанӯз омӯхта нашуда лозим аст.

Навъҳои супоришҳои проблемавӣ

- Намоиши проблемавӣ
- Вазъияти проблемавӣ
- Вазъияти проблемавии бозӣ (нақшҳо)
- Корҳои тадқиқотӣ: Лабораторӣ (озмоишӣ) таҷриба ё озмоиши фикрӣ проблемавӣ ва гайра.

Хулосаҳо

1. Дар ҳар давру замони тамаддуни инсонӣ бархурд бо мушкилот (проблема) ва кушодануласи сар кардани он одамиро ба фикронӣ тақозо мекард. Ҳалли мушкилот (проблема)-ҳои зиндагӣ қобилиятҳои фикрронӣ, таҷриба ва малакаҳои фаъолияти ҳаётии инсонро то замони ҳозира ташаккул додаст.
2. Вобаста ба тарақиёти ҳар давру замон шаклу мазмуни мушкилот (проблема) – ҳо дигаргун мешаванд.
3. Дар замони ҳозира таълими проблемави яке аз намудҳои таълими муҳимтарин ҳисоб меёбад. Таълиму проблемави фикронии мантиққиро ташаккул дода қобилиятҳои истифодабарии фикр, ақида ва таҷрибаҳоро хонандагонро дар вазиятҳои гуногун инкишоф медиҳад.
4. Дар таълими проблемави қобилиятҳои эҷодии хонандагон инкишофёфта, онҳо метавонанд ҳудро таҳлил, танқит ва ислоҳ намоянд, дар як маврид фикру таҷрибаҳои гуногун ро таркиб (синтез) дода метавонад.
5. Дар таълими проблемави таҷрибаҳои хонандагон дар назди мушкилот «сарҳам» нашуда қушиши аз проблема баромадан ё ҳали онро ёфтан инкишоф меёбанд. Ҳолатҳои ба ҳашм омадан, нобоварӣ, ноумедӣ ва бечуръати аз байн меравад ва азин ҳолатҳо ҳудро муҳофизат мекунанд.
6. Нишондиҳандай самароникии омузиши проблемави сифати баланди аз ҳудкунии маводи таълими, имкониятҳои дар ҳаёт истифодабарӣ дар шароитҳои гайри муқарарӣ ва ё дар фанҳои дигар истифода бурдани донишу таҷриба мебошанд. Нишондиҳандай дигари самарии бахши омузиши проблемавӣ дар оянда ин ташаккулдиҳии қобилиятҳои эҷоди ва ангезаҳои даркунӣ хонандагон мебошанд, ки имконияти ҳудомӯзӣ, ҳудтаҳлилкунӣ ва хулосабарории онҳо таъмин мегардад.

АДАБИЁТ БА ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

1. Аттестатсияи мобайнӣ ва ҷамъбастии хонандагон. - Душанбе, 2004.
2. Барномаи таълими математика барои синфҳои 5-6. Душанбе, 2002.
3. Барномаи таълими алгебра барои синфҳои 7-11. Душанбе, 2002.
4. Барномаи таълими геометрия барои синфҳои 7-11. Душанбе, 2002.
5. Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2002.
6. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2006.
7. Нақшаи таълимии намунавии мактабҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2006.
8. Асадулло Шарифзода., Математика, китоби дарсӣ барои синфи 5-ум. «Мавлавӣ», Душанбе. Соли 2006, 216 саҳифа.
9. Асадулло Шарифзода., Математика, китоби дарсӣ барои синфи 6-ум. «Матбуوت», Душанбе. Соли 2001, 343саҳифа.
10. Асадулло Шарифзода, Боймурод Алиев, Алгебра, китоби дарсӣ барои синфи 7-ум. «Сарпараст», Душанбе. Соли 2002, 188 саҳифа.
11. Афзалов Ҳ., Раҳимов Б. Таърихи педагогикии ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 1994.
12. Боймурод Алиев, Алгебра . Китоби дарсӣ барои синфи 8. «Маориф ва фарҳанг» Душанбе. 2005.327 с.
13. Искандаров Ҳ. Коргузорӣ ва ҳучҷатнигорӣ (дастури методӣ). - Душанбе, 2005.
14. Лутфуллоев М.- Эҳёи педагогикии тоҷик.- Душанбе, 1997
15. Лутфуллоев М. Дарс.- Душанбе, 1995.
16. Муҳторов З., Муҳиддинов Ф. Асосҳои технологияҳои навини таълим. -Душанбе, 2007.

17. Ниёзов Ф., Эрматова У., Куйбекова С. Робитаи мутақобила – кафили сифати таълим. //Мактаб ва чомеа. — 2010. — № 2—саҳ. 30-36.
18. Олимов М., Чумъазода Х. Тести умумӣ (саволу ҷавоб аз забон ва адабиёти тоҷик).- Душанбе, 2007. Олимова Ф., Зиёев М., Ниёзов Ф. Аз рӯйи меъёр арзёбӣ бояд кард! //Мактаб ва чомеа. — 2010. — № 1. — саҳ. 32-36.
19. Олимова Ф., Зиёев М. Арзёбии ташаккулдиҳанда дар раванди таълим, журнал «Масъалаҳои маориф».— 2010 —№1—саҳ.10-16
20. Олимова Ф. Методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик дар курсҳои такмили ихтинос. Душанбе, 2010.
21. Тарз ва воситаҳои омӯзиши фаъол (дастури амалӣ, мураттиб Мирзоева Ф.).- Душанбе: Устоз, 2006.
22. Сафин Д., Мусина Р., Мухторӣ Қ., Қурбонов Ш. ва диг. Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъол. - Душанбе, 2006.- 389 с.
23. Усмонов Н., Пиров Р., Алгебра, китоби дарсӣ барои синфи 9-ум. «Матбуот», Душанбе. Соли 2005, 223 саҳифа.
24. Шарипов Ч., Бурхонов У., Геометрия. Китоби дарсӣ барои синфи 7-9. «Матбуот» Душанбе. 2003. 278 с.

Ба забони русӣ

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология.- М.,1996.
2. Кайнова Э.Б. Курс современной практической педагогики, - М., 2005.
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. –М., Учитель, 2005.- Ч.1.
4. Немов Р.С. Психология. В трех книгах: Общие основы психологии: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. 5-е изд.-М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2008. – Кн 1.- 687 с.
5. Немов Р.С. Психология. В трех книгах: Психология образования: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. 4-е изд.-М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2007. –Кн.2.- 606 с.
6. Нугмонов М. Обучение логическим операциям в курсе школьной математики. - Душанбе :1982.-54с.
7. Нугмонов М. Преемственность курсов алгебры и начала математического анализа в 1Х-Х классах и математики в УП-УШ классах общеобразовательной школы :Автореф.дис...канд.пед.наук.-М.,1986-17с.
8. Нугмонов М. Введение в методику обучения математике(Методологический аспект). –М. :Прометей,1998.- 153с.
9. Нугмонов М . Теоретико-методологические основы методики обучения математике как науки: Монография .Душанбе : «Ирфон»,2011,-290с.
10. Плигин А. А. Личностно – ориентированное образование: История и практика.-М.: КСП+, 2003.
11. Соколов А.Б. Мозговой штурм //Директор школы.- 2006.- №1.- С.30-34.
12. Якиманская И. С. Личностно – ориентированное обучение в современной школе .-М., 2000.